

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ
НОСИРИ ХУСРАВ**

ВБД: 338.436.33

Бо ҳуқуқи дастнавис

СОБИРЗОДА ШОДМОН СУЛАЙМОНЖОН

**ТАЪМИНОТИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ ВА
ИНФРАСОХТОРИИ ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ
САРМОЯГУЗОРӢ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ
(назария, методология ва амалия)**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори
илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт
ва идоракунии тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 –
Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва
комплексҳо)

Бохтар – 2025

Диссертатсия дар кафедраи менеҷменти Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав иҷро шудааст.

Мушовири илмӣ **Мирсаидов Аврор Бобоевич** – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ: **Комилов Сирочиддин Чалолиддинович** – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти ҷаҳони Донишгоҳи славияи Русияву Тоҷикистон

Самандарзода Искандар Ҳусейн – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур

Содиқов Метархон Соқибекевич – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисоди ҷаҳони Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Муассисаи пешбар **Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

Ҳимояи диссертатсия “30” декабри соли 2025 соати 13:00 дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-O17-N назди Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо суроғаи 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзо Ризо 6А баргузор мегардад. E-mail: yunuszoda.91@yandex.ru Тел.: 937-73-97-77

Бо матни диссертатсия ва автореферат дар китобхона ва сомонии расмӣ Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, www.ied.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «___» _____соли 2025 тавзеъ шудааст.

Котиби илмӣ
Шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои иқтисодӣ



Юнусзода Х.Қ.

МУҚАДДИМА

Муҳимияти таҳқиқот. Дар доираи амалисозии Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030, марҳалаи солҳои 2021–2025 ҳамчун марҳалаи рушди босуръат, ки ба ҷалби сармоягузориҳо таъя мекунад, ба роҳ монда шудааст, “таъбиқи максималии иқтидорҳои институтсионалии модели нави рушд ба даст омада, якбора зиёдшавии ҳаҷми сармоягузорӣ дар баҳши воқеӣ ва инфрасохтор ҳамчун заминаи асосӣ барои рушди иқтисодиёт мегардад. Афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо тавассути ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва маблағҳои пасандозҳои дохилӣ ба даст меоянд”. [21] Истифодаи иқтидорҳои институтсионалии модели нави рушд ва ҷалби сармоягузорӣ дар баҳши воқеии истеҳсолот, аз он ҷумла дар соҳаи муҳимми он – баҳши аграрии иқтисодиёт, пеш аз ҳама аз мукамалгардонии механизмҳои идоракунии ташаккули истифодаи самараноки захираҳои сармоягузорӣ вобастагӣ дорад. Воқеан, рушди устувори баҳши аграрӣ бевосита ба истифодаи самараноки иқтисодии иҷтимоӣ ва иқтисодии он вобастагӣ дорад. Ин на танҳо навосозии инфрасохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоии минтақаҳои деҳотро дар назар дорад, балки тақсими оқилонаи захираҳои молиявӣ ва моддиро низ талаб мекунад. Сармоягузорӣ дар баҳши аграрӣ имрӯз на танҳо ҳамчун манбаи маблағгузорӣ, балки ҳамчун абзори стратегӣ барои рушди иқтисодӣ арзёбӣ мешавад. Равонасозии чорабиниҳо ба рушди пояи моддӣ ва техникии кишоварзӣ, ворид намудани технологияҳои навоварона, таъсиси ҷойҳои нави шуғл ва тақмили ихтисоси захираҳои меҳнатӣ на танҳо заминаи афзоиши самаранокии меҳнатро фароҳам месозад, балки ба таҳкими сармояи инсонӣ ҳамчун унсуре муҳимми рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии устувор мусоидат мекунад. Ҳамин тариқ, фаъолсозии равандҳои сармоягузорӣ ба унсуре калидии баланд бардоштани рақобатпазирии маҷмуи агросаноатӣ ва ноил гардидан ба рушди устувори иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар дарозмуддат таъдил меёбад.

Таҷдиди иқтисодиёти КАС, хусусан соҳаи кишоварзӣ на танҳо ба манфиати сокинони деҳот, балки ба манфиати тамоми мамлакат ҳам мувофиқ аст. Ин барои сокинони деҳот аз нуқтаи назари таъмини шуғли самарабахш дар деҳот, баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагонӣ, барқарор намудан ва инкишоф додани соҳаи иҷтимоӣ ва маданий ҳаётан муҳим аст. Манофеи миллий, дар доираи таъбиқи Барномаи давлатии рушди содирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2021–2025 ва сиёсати воридотивазкунанда бо зарурати паст намудани ҳиссаи воридот дар ҳаҷми умумии истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва таъмини озуқаворӣ хоссатан, амнияти иқтисодии кишвар алоқаманд аст.

Дар роҳи рушди комплекси агросаноатии мамлакат як қатор муаммоҳо рӯйи майдон омаданд. Ҳиссаи маблағгузории давлатӣ дар сармояи асосии комплекси агросаноатӣ низ хеле паст мебошад, маблағҷудокунии буҷетӣ низ дар соҳаи кишоварзӣ хеле ночиз аст. Солҳои охир тамоюли афзоиши нархи захираҳои истеҳсоли, воситаҳои истеҳсоли кишоварзӣ нисбат ба нархи маҳсулоти кишоварзӣ мушоҳида мешавад, ки дар натиҷа маблағи онҳо ба соҳаҳои дигар ҷорӣ мегардад ва имконияти сармоягузорию паст менамояд. Истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар муқобили вазъи ҳокимии ташкилотҳои миёнаравӣ ва монополияи коркардкунандагон бефоида мондаанд. Шумораи хоҷагиҳои зараровар низ хеле зиёд буда, қарзи ҷамъшудаи ва уҳдадорҳои онҳо тамоюли болоравӣ гирифтааст. Бисёр корхонаҳои кишоварзӣ бо сабаби дар онҳо мавҷуд набудани менеҷменти самаранок, технологияҳои муосири кишоварзӣ ва кадрҳои баландхисос аз имконияти иштирок дар равандҳои сармоягузорӣ маҳруманд. Дастгирии давлатӣ дар таъмин намудани маҷмуи агросаноатӣ бо захираҳои молиявӣ ва моддиву техникаи ҷанӯз дар сатҳи хеле маҳдуд қарор дорад, ки ин барои рушди устувори соҳаи кишоварзӣ монеаҳои ҷиддӣ эҷод менамояд. Дар шароити камбудии сатҳи давлат, субъектҳои хоҷагидор маҷбуранд ба таври назаррас ба захираҳои худ таъия намуда, манбаъҳои алтернативии маблағгузорию мустақилона ҷустуҷӯ кунанд, ки ин метавонад ҷалби сармояи хусусӣ, грантҳои байналмилалӣ ва қарзҳои дар бар гирад. Ҳалли ин муаммоҳо зарурати коркарди асосҳои назариявӣю методологии механизмҳои нави идоракунии фаъолияти сармоягузорию тақозо менамояд.

Дар марҳилаи нави рушди системаи агросаноатии мамлакат сохтори (уклади) нави ташкиливу технологӣ дар пояи зуҳури оқибатҳои қонуни иқтисодии афзалияти корхонаҳои калон нисбат ба корхонаҳои хурд, бахусус дар муносибатҳои сармоягузорӣ, ки ба раванди рушди муносибатҳои ҳамгироӣ сурат бахшидааст, зарурати коркарди асосҳои назариявӣю концептуалӣ ва методологи дастгирии институтсионаливу инфрасохтори равандҳои ҳамгироиро (иттиҳодияҳо, кластер, асосиасияҳо, ҷамъиятҳои соҳомии бузург ва ғ.) дар соҳаи сармоягузорӣ ба миён меорад. Зарурати коркарди механизмҳои мувофиқи дастгирии институтсионаливу инфрасохтори рушди шаклҳои ташкилӣ, ки таъсири манфии омилҳои молиявӣ ба анғезаҳои сармоягузорию хусусӣ безарар намуда, тамаракузи захираҳои инвестициониро барои рушди соҳаи бунёдиву афзалиятноки КАС, ки татбиқи сиёсати воридагизкунанда ва ба содирот нигаронидашударо метезонад, мубрамият пайдо менамояд. Айни замон тағйироти сохтори суратгиранда дар тарҳи шакли институтсионалии таъминоти молиявӣ ва моддии

истеҳсолкунандагони кишоварзӣ хусусият ва мазмуни раванди сармоягузорию дар комплекси агросаноатии мамлакат ба кулӣ тағйир дода, ошкоро бенафъ будани тартиботи умумии ислоҳоти иқтисодиро, ки дар асоси принципҳои равиши неокласикӣ таҳия шудаанд, равшан нишон медиҳанд. Аз ин ҷост, ки зарурати ташаккули механизми муассири институтсионалии сармоягузорӣ (чи давлатӣ ва чи хусусӣ) ба комплекси агросаноатӣ равшан мегардад. Ин, дар навбати худ, таъсиси системаи бисёрсатҳии меъёрҳо, қоидаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ, ки барои танзим ва роҳнамоии раванду фаъолияти сармоягузорӣ, баланд бардоштани ҳолияти сармоягузорию ин соҳа, сохтор ва муносибгардонии муносибатҳои сармоягузорию бо сармоягирандагон, инчунин бо мақомоти давлатӣ ва аҳолии пешбинӣ шудаанд, дар назар дорад. Ба ақидаи мо, то имрӯз мавҷуд набудани механизми комили ташкилию институтсионалии сармоягузорӣ, ки онҳо бо дигар институтҳои бозор ба таври органикӣ ҳамроҳанг месозад, яке аз сабабҳои асосии вазъи манфии КАС ва иқтисоди деҳот дар умум мебошад. Масъалаи таъсиси механизми муассири институтсионалии сармоягузорӣ ба комплекси агросаноатӣ вазифаи коркарди назариявии онро ба таври ҷиддӣ ба миён мегузорад, ки аҳамияти ин таҳқиқот ва интиҳоби мавзӯро муайян намудааст.

Аҳамияти таҳқиқот бо зарурати ташаккули сохторҳои ташкилӣ ва институтсионалии татбиқи Барномаи рушди низоми кишоварзӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030, ки таҳияи пешниҳодҳои системавии концептуалӣ ва барномавӣ доир ба истифодаи шаклҳои васеи давлатии комплекси агросаноатӣ, банақшагирии индикативии тараққиёти он дар асоси шарикии мутақобилан судманди давлат бо воҳидҳои бузург ва ё шаклҳои интегратсионии сифати умдаи муосирдоштаву аз ҷиҳати стратегӣ ояндадор ва ҳамгирошудаи баланди технологӣ, рақобатпазири истеҳсоли ва иқтисодӣ, инчунин ҳавасмандгардонии рушди шаклҳои хурди соҳибдорӣ дар бахши агросаноатӣ, боз ҳам меафзояд.

Дарачаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Дар илми иқтисодии Тоҷикистон таҳқиқ ва баррасии ҳамачонибаи масъалаҳои марбут ба ташкил ва идоракунии муассир (институтсионалӣ) дар соҳаи сармоягузорӣ ба комплекси агросаноатӣ (яъне кишоварзӣ ва саноати бо он вобаста) ҳанӯз як самти нисбатан нав ба шумор меравад. Баъзе мавзӯҳо, ки ба эҳёи иқтисодии аграрӣ (кишоварзӣ) марбутанд, аллакай аз тарафи баъзе иқтисодшиносони тоҷик омӯхта шудаанд – махсусан ангежаҳо ё ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ. Вале масъалаҳои дигари муҳим, ба мисли рафтори сармоягузорию (чӣ гуна қарор мегиранд ва чӣ омилҳо ба онҳо таъсир мерасонанд) ва паҳлуҳои институтсионалӣ (яъне қоидаҳо, механизмҳо ва ниҳодҳои, ки фаъолияти сармоягузорию

танзим мекунанд), то ҳол аз диққати таҳқиқотчиён берун мондаанд. Аксари асарҳо дар ин мавзӯ ба омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ бахшида шуда, дар асоси таҳқиқоти муаллифон, монанди А.Алчиан, Т.Веблен, Д.Гэлбрейт, Ҷ.Коммонс, Ҷ.Корнай, Р.Коуз, Ч.Менард, Р.Нелсон, Д.Норт, Ҷ.Сир, О.Тоффлер, О.Уилямсон, С.Винтер, Ҷ.Фридман, Ҷ.Ходжсон, Т.Шанин, Ҷ. Шумпетер, К. Арроу ва ғ. сурат гирифтааст. Дар адабиёти иқтисодии Федератсияи Русия муносибати институтсионалӣ ба шарофати асарҳои А.А.Аузан, О.Е.Бессонова, В.Г.Гумеров, В.Е. Дементьев, В.В.Зотов, С.В.Клейнер, А.Н.Тамбовцев, А.Е.Шаститко ва дигарон инкишоф ёфтааст. Дар самти омӯзиши фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити дигаргунсозии системаи иқтисоди аграрӣ асарҳои И. Анчишкина, В. С. Буздалова, О.С.Бланк, С. Ю.Еременко, В. Патсиорковский, А.В.Петриков, В.В.Серова, А.А.Хандураев, Р.Н.Черний, Б.А.Чернякова, А.А.Шуткова., С.С.Шатилова, Н.П.Федоренко ва чанде дигаронро метавон ном бурд.

Дар ҶТ аксари масоили зикршуда дар асарҳои А.Х.Каримов, Ф.А. Қодиров, А.Б.Мирсаидов, Б.С.Музаффаров, Ш.Т.Одинаев, Г.Расулов, А.Рауфӣ, Л.Х.Саидмуродов, Н.Т.Садриддинов, А.К.Сафоев, Ш.М.Саидмуродов, А.А.Солиев, Х.У. Умаров ва чанде дигар олимони соҳа ҳамаҷониба таҳлил шудаанд. Дар асарҳои иқтисодии ватанӣ дар бораи идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ таҳқиқотҳои гуногун мавҷуданд. Масалан муаммоҳои назариявӣ, ки бо нақши сармоягузориҳо дар раванди фаъолияти иқтисодӣ ва ташаккули шароити механизмҳои зарурии фаъолияти сармоягузорӣ алоқаманданд, дар қорҳои олимони ватанӣ Р. К. Раҳимов, Я. П. Довгялло, Б. М. Шарипов [175, с. 75] дар доираи пажӯҳиши таносуби аслии пулӣ дар миёни бахшҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Масъалаҳои муҳимияти сармоягузорӣ барои таъмини рушди дарозмуддати кишвар ва як қатор сабабҳои монеаэҷодкунанда, ки дар роҳи он қарор дораду зарурати такмили механизмҳои идоракунии сармоягузорию тақозо менамояд, дар асарҳои илмӣ Л.Х. Саидмуродов [187, с. 20] мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар асарҳои А.Б. Мирсаидов бошад таъсири муҳити институтсионалӣ дар тарҳу шаклгирии қарорҳои идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ, фазои фарогирии муҳити институтсионалӣ ва инъикоси он дар низомии идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ, ки баланд бардоштани самаранокӣ иқтисодиву иҷтимоӣ ва экологиро дар иқтисоди аграрӣ мусоидат менамоянд, таъкид шудааст. [142, с. 46] Муҳаққиқи дигари тоҷик З.К. Нуруллаев дар мавриди таҳқиқи моҳият ва сохтори лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба бархе механизмҳои институтсионалӣ тавачҷуҳ додааст. Лоиҳаҳои сармоягузорию ҳамчун тартиботи молиявӣ ва механизми идоракунии фаъолияти

сармоягузорӣ ва омилҳои ҷалби сармогузориҳои дохилӣ ва беруна ҳисоб намудааст. [152, с. 12] Муҳаққиқони дигари ватанӣ Т. Файзуллоев ва Ҷ.Х. Тағоев ба механизмҳои ташкили идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ ба алгоритми асосноккунии ҳадафҳои мақсадноки иқтисодӣ ва инъикоси онҳо ба ҳуҷҷатҳои лоиҳавию харҷномавӣ, банақшагирии амалиётҳои муайян доир ба ҷараёни сармоягузорӣ тавачҷуҳи ҷиддӣ намудаанд. Механизмҳои фаъоли идоракунии лоиҳаи сармоягузориро ба маҷмуи нақшаҳои интизорӣ, асосноккунӣ ва фаъолияти амалии ташкили раванди сармоягузорӣ, ки ҳадафи ноил шудани сармоягузorro ба натиҷаҳои моливию иқтисодӣ, истеҳсоли ва иҷтимоии равона мегардад, алоқааманд намудаанд, ки дар он хусусиятҳои муносибатҳои институционалӣ доир ба идоракунии сармоягузорӣ эҳсос мешавад. [224, с. 289] Муаллифи дигари ватанӣ С.Н. Қурбонов нақши муҳими механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар идоракунии ташаккули истифодаи захираҳои сармоягузорӣ таъкид намудааст. Ба андешаи муаллиф рушди инфрасохтор дар манотиқи деҳот бо бунёди лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар асоси шарикии давлат ва бахши хусусӣ самаранок баланди занҷириро барои рушди тамоми соҳаҳои иқтисоди деҳот меорад. [130, с. 48]

Олимони ватанӣ ҳарчанд дар рушди назария ва амалияи рушди фаъолияти сармоягузори дар КАС сахми назарас гузоштанд, аммо дар асарҳои онҳо моҳияти муҳити институтсионалӣ ва инфрасохтори махсуси фаъолияти сармоягузорӣ, ки табодули онҳо дар шароити рушди равандҳои ҳамгирой бояд маҳсули нишондодҳои сифативу миқдори рушди сиёсати аграрӣ мебошад, асоннок нашудаанд. Илова бар ин асосҳои илмӣ муҳимияти ташаккули рушди муҳити институтсионалӣ дар КАС, ки тамоми марҳилаҳо ва унсурҳои фаъолияти сармоягузори барои фароҳам овардани шароити мусоиди табдил ёфтани пасандозҳои хонаводаҳо ва субъектҳои иқтисоди деҳот ба сармоя, шаклгирии таффакури рафтори иштирокдорони муносибати сармоягузорӣ дар доираи шиори кавли “таъя ба захираҳои худӣ”. оқилона истифода бурдани иқтидори инвеститсионии мавҷудаи субъектҳои КАС, масъалаҳои ҳамоҳангсозии сиёсати аграриву саноатӣ ва сармоягузори, ки институтҳои ҳокимияти давлатӣ татбиқ намуда истодаанд, инчунин асосҳои концептуалии таъия ва татбиқи барномаҳо ва ё «лоиҳаи сармоягузори комплекси» дар соҳаи татқиқот, дар сатҳи кофӣ муқаррар карда нашудаанд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ қоркарди асосҳои назариявӣ методологии таъминоти институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ, муайян кардани маҷмуи омилҳо ва шароитҳои

институтсионалӣ, ки ба фаъолияти сармоягузории субъектҳои хоҷагидорӣи КАС таъсир мерасонанд, инчунин таҳияи пешниҳоду тавсияҳои амалӣ ва модели институтсионалии механизми сармоягузории системаи муосири иқтисодиёти аграрии Тоҷикистон мебошад.

Объекти таҳқиқот сармоягузориҳо ва сиёсати сармоягузории давлатӣ дар комплекси агросаноатии мамлакат ва минтақаҳои он дар шароити трансформатсияи индустриалии иқтисодиёти аграрии Тоҷикистон мебошад.

Мавзуи таҳқиқот муҳити институтсионалии ташкилу идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ, ки муносибатҳо ва робитаҳои устувори байни субъектҳои раванди сармоягузорӣ дар шакли санадҳои меъёрӣ, сохторҳои ташкилӣ, шаклҳои ҳамкорӣи расмӣ ва ғайрирасмӣ дар бар мегирад.

Фарзҳои таҳқиқот. Фарзҳои асосии таҳқиқот бар он асос ёфтааст, ки бо тавсеаи равандҳои бозорӣ дар низомии агросаноатӣ ва афзоиши шумораи амалиётҳои сармоягузорӣ байни субъектҳои марбута, аҳамияти институтҳо – яъне низомҳои ҳуқуқӣ, ташкилотҳо ва усулҳои идоракунӣ – ҳамчунин инфрасохтори зарурӣ, дар таъмини самаранокии идоракунӣи равандҳои сармоягузорӣ боз ҳам бештар мегардад.

Дар робита ба ин, инкишофи асоснокёфтаи илмӣ таъминоти институтсионаливу инфрасохторӣ дар идоракунӣи фаъолияти сармоягузорӣ на танҳо интиҳоби лоиҳаҳои босамарро дар самтҳои афзалиятнокии КАС, балки пайваста бо паст шудани ҳароҷоти трансаксионӣ вобаста ба таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба фароҳам омадани муҳити солими сармоягузорӣ, боло рафтани сатҳи ҳавасмандии сармоягузoron дар соҳа ва самаранокии фаъолияти сармоягузорию мусоидат менамояд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда дар диссертатсия иҷрои вазифаҳои зерин ҳалли худро ёфтаанд:

- таҳлили муносибатҳои институтсионалӣ, ки асоси фаъолияти сармоягузорию ташкил медиҳанд, гузаронида шуд;
- муайян ва тавсифи хусусиятҳои мушаххаси таъминоти инфрасохторӣ ва институтсионалии низомии идораи сармоягузорӣ дар маҷмуи агросаноатӣ;
- таҳқиқи механизмҳои ташкилотӣ ва иқтисодии танзими институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи КАС;
- шакл додани равишҳои методологии мафҳуми капитал ва нақши он дар равандҳои сармоягузорӣ;

– омӯзиши асосҳои назариявӣ ва методологии арзёбии омилҳои институтсионалӣ, ки ба фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи аграрӣ таъсир мерасонанд;

– таҳлили шароитҳои институтсионалӣ, ки ба ташаккули ҷозибияти сармоягузорӣ дар маҷмуи агросаноатӣ мусоидат мекунад;

– муайян намудани алоқамандии ислоҳоти институтсионалӣ ва тараққиёти истеҳсолоти агросаноатӣ;

– таҳлил ва арзёбии вазъи сармояи асосии (базаи моддию техникии) субъектҳои КАС;

– муқаррар намудани тамоюлҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ

– таҳқиқи механизми идоракунии равандҳои сармоягузорӣ бо ҷузъи заминҳои кишоварзӣ (Рушди гардиши замин ҳамчун омилҳои ҷозибияти сармоягузорӣ)

– муайян намудани талабот ба сармоягузорӣ ва тақмил додани усулҳои он

– механизми сармоягузории ҳавасмандгардони ва ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар КАС

– асосноккунии роҳҳои тақмили сохтор ва вазифаҳои таъминоти институтсионалии идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ :

– муайян намудани самтҳои афзалиятноки ислоҳоти бахши аграрии иқтисодиёт дар ҷодаи таъмини идораи рушди фаъолияти сармоягузорӣ

Асоси назариявӣ ва методологии диссертатсия. Дар диссертатсия ҳамчун пойгоҳи назариявӣ ва методологӣ аз ғояҳои калидии назарияи иқтисоди институтсионалӣ, инчунин натиҷаҳои тадқиқоти бунёдӣ ва амалии гузаронидашуда аз ҷониби мутахассисони хориҷӣ ва ватанӣ дар соҳаи иқтисоди институтсионалӣ ва аграрӣ истифода шудааст. Ғайр аз ин, таваҷҷуҳи зиёд ба таҳлили пойгоҳи меъёриву ҳуқуқӣ, ки равандҳои сармоягузорию дар маҷмуи агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунад, дода шудааст. Аз нуқтаи назари методологӣ, тадқиқот бар асоси равиши комплексӣ асос ёфтааст. Усулҳои таҳлили системавӣ истифода шуда, муомилоти байни унсурҳои гуногуни фаъолияти сармоягузорию тавсиф намуданд, инчунин таҳлили муқоисавӣ барои муайян намудани фарқиятҳо ва умумиятҳо дар рушди равандҳои сармоягузорӣ ба кор бурда шуд. Истифодаи абстраксияҳои илмӣ ва моделсозии концептуалӣ имкон дод, ки сохторҳои назариявӣ, ки хусусияти таъминоти институтсионалии сармоягузорию дар МАС инъикос менамоянд, таҳия карда шаванд. Усулҳои тадқиқоти иҷтимоӣ асоси эмпириро барои муайян намудани мушкilotи ҷорӣ ва арзёбии самаранокии механизмҳои мавҷуда фароҳам оварданд.

Соҳаи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертационӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестационии (КОА) назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунии тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 – Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо) мувофиқат мекунад: банди 3. «Коркарди усулҳо ва ҳалли вазифаҳои идоракунии, қабули қарорҳо дар роҳи гузариш ба зинаи индустриализу аграрӣ ва рушди индустриалию инновационии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон»; банди 4. «Коркарди усулҳо ва воситаҳои самарабахши ҷалб ва истифодаи захираҳои моддӣ-техникӣ, табиӣ ва сармоягузорӣ дар ташкили равандҳои истеҳсоли»; банди 5. «Таҳрезӣ, таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои истеҳсоли, ҷорӣ намудани инноватсия дар раванди истеҳсоли, ташкили истеҳсоли маҳсулоти нав»; банди 7. «Коркарди усулҳо ва алгоритмҳои ҳалли вазифаҳои идоракунии ва қабули қарорҳо дар низомҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ»; банди 13. «Таҳияи усулҳо ва алгоритмҳои таҳлил ва синтези сохторҳои ташкилӣ»

Асоси иттилоотии таҳқиқоти диссертациониро маводҳои ҳисоботии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии ҚТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҚТ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯъбаҳои минтақавии он, ҳисоботҳои солонаи корхонаҳои кишоварзӣ, нашрҳои илмӣ аз рӯйи маводҳои конференсияҳо ва семинарҳои илмӣ-амалӣ, маълумотҳо аз интернет-сомонаҳои расмӣ мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил додааст.

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар назди кафедраи «.....»-и Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав анҷом дода шудааст. Давраи иҷрои диссертатсия солҳои 2020-2025-ро дар бар мегирад

Навоварии илмӣ таҳқиқоти диссертационӣ дар таҳия ва тақмили равиши институтсионалӣ ба таҳлил ва арзёбии фаъолияти сармоягузорӣ, ҳамчунин дар таҳияи механизмҳои таъминоти институтсионалӣ ва инфрасохторӣ барои идораи равандҳои сармоягузорӣ дар маҷмуи агросаноатӣ таҷассум меёбад. Концепсияи пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки фаъолияти сармоягузорӣ на ҳамчун падидаи ҷудогона, балки дар доираи таҳаввули муҳити институтсионалӣ баррасӣ гардад, ки ин дониши амиқтарро оид ба омилҳои, ки ба самаранокии сармоягузорӣ таъсир мерасонанд, таъмин намуда, ба қабули қарорҳои идорӣ бо иқтидори мутабиқшавии баланд мусоидат менамояд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ натиҷаҳои зерини назариявӣ ва амалӣ ба даст омадааст, ки нағвонии илмӣ онро муайян мекунанд:

– аз нуқтаи назари равиши институтсионалӣ таҳлили равандҳои сармоягузорӣ дар шароити ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар иқтисоди аграрӣ асоснок карда шуд, вақте ки низоми кӯхнаи дастгирии давлатӣ дар таъмини истеҳсолкунандагони кишоварзӣ бо захираҳои молиявӣ ва моддӣ барҳам дода шуда, системаи нави ба бозор равонагардида ҳанӯз ба сатҳи кофӣ ташаккул ва рушди функционалӣ нарасида буд; зарурати ташаккули механизми муассири дастгирии сармоягузорӣ дар бахши аграрӣ, ки трансформатсияи васеи сохтори институтсионалӣ, усулҳои хоҷагидорӣ, инчунин танзимгарони иқтисодию ҳуқуқӣ, технологӣ ва иттилоотиро дар бар мегирад, собит гардид. Ин тағйирот бояд бо воқеиятҳои иҷтимоию иқтисодии муосир мутобиқат карда, ба дастёбии ҳадафҳои калидӣ – таъмини амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзии миллӣ равона гардад;

– дар таҳқиқот муқаррароти мушаххасе, ки мазмуни категорияи «инфраструктураи институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ»-ро равшан менамояд, пешниҳод шуданд. Ин категория низоми ҳамбастагии институтҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ ва инчунин механизмҳои ташаккул, фаъолияти, рушд, ҳамохангсозӣ ва ҳамкориҳои байни иштирокчиёни равандҳои сармоягузорию дар бар мегирад. Ин низом ба фаъолиятҳои сармоягузорӣ дар маҷмуи агросаноатӣ таъсири танзимкунанда ва таҳриқдиҳанда дорад. Инфраструктураи фаъолияти сармоягузорӣ дар ин замина маҷмуи унсурҳои махсусгардонидашудаи хизматрасон (созмонӣ, ҳуқуқӣ, молиявӣ ва иттилоотӣ) мебошад, ки ба ҳаллу фасли муассири масъалаҳои пешомада дар раванди амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи аграрӣ равона шудааст;

– мафҳуми «лоиҳаи сармоягузории комплексӣ» дар гардиши илмӣ ҷорӣ карда шудааст, ки дар системаи инфрасохтори сармоягузорӣ имкон медиҳад бо истифода аз маблағҳои Фонди сармоягузорӣ барои татбиқи якчанд лоиҳаҳо метавонанд сармоягузории истеҳсоливу тиҷоратии гуногунро дар комплекси агросаноатӣ ва иқтисоди деҳот мусоидат намуда, инчунин мушкilotи ба ҳам алоқамандро ҳал кунанд;

– вобаста ба шароити тағйирёбандаи беруна зарурати тақмили стандартҳои таҳияшуда, қоидаҳои муайяни таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки барои пешгири кардани вайронкунии муҳлати корҳо, сметаҳои ҳарочот, нақшаҳо ва шартномаҳо, нишондиҳандаҳои самаранокӣ (NPV, IRR, PI), хатарҳо ва ғайра, ки нақши институтҳои идоракунии фаъолияти сармоягузорию ба иҷро мерасонанду барои ба

даст овардани натиҷаҳои дилхоҳи фаъолияти сармоягузорӣ хизмат менамоянд, асосок қарда шудааст;

- омилҳо ва шароитҳои, ки вазъияти бӯҳрониро дар фаъолияти сармоягузориҳо мусоидат менамоянд тавсиф ёфта, монеаҳо ва маҳдудиятҳои институтсионалӣ, ки ба ҷараёни сармоягузориҳои иқтисодӣ деҳот сабаб мешаванд, муайян ва ба низом дароварда қарда шуданд;

- муносибати байни навъҳои институтсионалиҳои субъектҳои хоҷагидорӣ дар комплекси агросаноатӣ ва рафтори сармоягузориҳои онҳо ошкор қарда шуда, ҳадафҳои рафтори ташкили фаъолияти сармоягузорӣ, инчунин роҳи воситаҳои имконпазири баланд бардоштани сатҳи фазои мусоиди сармоягузорӣ дар деҳот муайян қарда шудаанд;

- муайян қарда шудааст, ки инфрасохтори сармоягузориҳои дар бахши аграрии иқтисодӣ мамлакат ташаккулёфтаи стода, дар сатҳи кофӣ самаранок намебошад, зеро аксарияти субъектҳои хоҷагидор, пеш аз ҳама шаклҳои миёнаву хурди хоҷагиҳо – хоҷагиҳои ёрирасонро фаро нагирифтааст ва бинобар он ин қисмҳои истеҳсолкунандагони кишоварзӣ асосан дар муҳити ғайрирасмии институтсионалиҳои иқтисодӣ дар доираи стратегияи зинда мондан қарор дошта, аз маблағи кофӣ, ҳавасмандии қаноатмандкунанда, механизми ташкилию иқтисодӣ ва идоракунии салоҳиятдор бенасиб мебошанд;

- дар асоси амалисозии методология ва принсипҳои назариявии таҳиякардаи муаллиф онд ба мукамалгардони таъминоти институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ пешниҳоду тавсияҳо таҳия қарда шуданд, ки моҳиятан он ба ҳамгироии фаъолияти иқтисодии корхонаҳои калону миёнаи кишоварзӣ ва хоҷагиҳои оилавии деҳот ба низоми бозорӣ тавассути ташаккули инфрасохтори сармоягузорӣ дар иқтисоди деҳот, ки шаклҳои андӯхту истифодабарии захираҳои сармоявии давлатӣ, хусусӣ ва кооперативиро дар бар мегиранд;

- зарурати ташкил қардани фонди минтақавии идоракунии сармоягузорӣ вобаста бо хусусиятҳои иқтисодӣ бахши аграрӣ дар ҚАС, ки вазифаҳои агентии қафолатӣ ва маркази иттилоотӣ иттиҳодияҳоро муттаҳид менамояд, асоснок қарда шуда, самтҳои асосии фаъолияти ин фонд муқаррар қарда шудааст;

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда

- асоснок намудани аҳамияти таҳияи механизми дастгирии сармоягузорӣ дар маҷмуи агросаноатӣ, ки бар асоси равиши институтсионалӣ сохта мешавад ва дар бар мегирад: тағйироти амиқ дар сохтори бахши аграрӣ ва усулҳои хоҷагидорӣ, инчунин тақмили василаҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, технологӣ ва иттилоотӣ танзими фаъолияти сармоягузорӣ. Механизми мазкур бояд ба воқеиятҳои

иҷтимоиву иқтисодии замони муосир мутобиқ бошад ва ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва таҳкими рақобатпазирии маҳсулоти истеҳсолшаванда мусоидат намояд;

– ворид намудани муқарарот ба мазмуни категорияи инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорию ва механизмҳои институционалии ташкилу идоракунии фаъолиятти сармоягузои дар КАС ҳамчун маҷмуи институтҳо ва сохторҳои ба ҳам пайваस्ताи хизматрасонӣ, ки ба таъмини фаъолияти муассир ва самараноки сармоягузорӣ мусоидат мекунад, ҳамчунин қорӣ намудани мафҳуми «лоиҳаи сармоягузории комплекси агросаноатӣ» дар гардиши илмӣ, ҳамчун объекти мустақили идоракунии, ки татбиқи якҷанд лоиҳаҳои сармоягузории истеҳсоливу тиҷоратии гуногунро дар комплекси агросаноатӣ ва иқтисоди деҳот мусоидат намуда, мушкилоти ба ҳам алоқамандро ҳал кунанд, мебошад.

– пешниҳод мегардад, ки мафҳуми «лоиҳаи сармоягузорӣ», ки дар доираи системаи инфрасохтори сармоягузорӣ амалӣ мегардад, ҳамчун як воҳиди таҳлил ва идора дар гардиши илмӣ қорӣ карда шавад. Татбиқи чунин лоиҳаҳо метавонад ба ҷалби сармоягузориҳои гуногунсоҳаи истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ дар доираи комплекси агросаноатӣ ва рушди иқтисоди деҳот мусоидат намуда, ҳамзамон ба ҳалли мушкилоти мутақобилан вобаста кумак расонад;

– арзёбии ҳолату шароити институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ, ки фазову сатҳи ҷолибияти сармоягузорию дар комплекси агросаноатӣ муайян менамояд ва он ба ҳайси мафҳуми системавikuнада хизмат менамояд; таснифи ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчун маҷмуи институтҳо, хусусиятҳо, воситаҳо, имкониятҳои гуногун, ки дар якҷоягӣ талаботи эҳтимолии сармоягузориҳои самаранокро тавассути бартаарафнамоии номуайянии иттилоот, хусусияти қорӣ ва ояндабинии сармоягузориҳои самаранокро муайян менамояд;

– зарурати такмили стандартҳои таҳияшуда ва муқаррар намудани қоидаҳои мушаххаси тарҳрезӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ асоснок карда мешавад, ки ин дар навбати худ вазифаҳои институтҳои идоракунии фаъолияти сармоягузорию самаранок иҷро намуда, барои расидан ба натиҷаҳои дилхоҳ дар раванди сармоягузорӣ замина мегузорад;

– муайян намудани раванди рушди соҳаву корхонаҳои КАС, ки натиҷаҳои ислоҳоти аграрӣ ва дигаргуниҳои институтсионалӣ дар самти беҳсозии муҳиту сохтори институтсионалии баҳши сармоягузории КАС мебошад; арзёбии тамоюлоти рушди заминаҳои техникиву технологияи истеҳсоли комплекси агросаноатӣ ва сармоягузорию ба фондҳои асосии онҳо;

– асоснок намудани зарурати такмили механизмҳои институтсионалии идоракунии равандҳои сармоягузорӣ пайваста бо заминҳои кишоварзӣ, ҳамаи навъҳои сармоягузорӣ ба бахши аграрии иқтисодиёт бо ҷалбу истифодаи захираҳои заминавии алоқаманданд; захираҳои замини кишоварзии дорои иқтидори мувофиқи истеҳсоли мебошанд, ки бо ҳосиятҳои иқтисодӣ, табиӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ ҳосанд ва ҳангоми тарҳрезии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба назар гирифта мешаванд;

– коркарди пешниҳодот оид ба тартиби муайян намудани ҳаҷми талабот ба сармоягузорӣ ва мукамалгардонии таъминоти институтсионаливу инфрасохтории дастгирии давлатии фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС, инчунин асоснок намудани роҳҳои асосии такмили сохтор, вазифаҳо ва таъмини институтсионаливу инфрасохтории идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар корхонаҳои системаи агросаноатии мамлакат ва минтақаҳои он;

– таҳияи асосҳои концептуаливу институтсионалии марҳилаи муосири ислоҳоти низоми комплекси агросаноатӣ ва бахши сармоягузории он, ки дар он меъёри асосии самаранокии ислоҳот ва муносибатҳои идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ ба самаранокии интегралӣ сармоягузорӣ, ҷараёнҳои самаранӣ системавӣ, ки бо сохтор ва таъсири мутақобилаи ҷараёни унсурҳо дар занҷири технологӣ муайян карда мешаванд, асос меёбанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз маҷмуи муқаррароти методологиву методие иборат аст, ки асосро барои мукамалгардонии масъалаҳои таъминоти институтсионаливу инфрасохтории идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ бо мақсади расидан ба ҳадафҳои афзалиятноки рушди индустриалии соҳаи таҳқиқшаванда ташкил медиҳанд. Инчунин, таҳияи равиши институтсионалии омӯзиши фаъолияти сармоягузорӣ ва идоракунии он дар иқтисодиёти бахши аграрӣ муайян карда мешавад, ки имкон медиҳад доираи васеи падидаҳо ва омилҳоро, ки ба равандҳои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъсири назаррас доранд, муайян ва таҳлил карда шавад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки қоидаҳои назариявии дар диссертатсия ҷойдошта, тавсияҳои таҳияшуда, ҳулосаҳои баёнгардида ва пешниҳодоти дар асоси онҳо омодашуда аз тарафи корхонаҳои комплекси агросаноатӣ дар низоми идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ, ҷараёнҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, зимни таҳияи барномаҳои дарозмуддат ва миёнамуддати рушди иқтисодиёти аграрӣ, тасҳеҳи сиёсату стратегияи сармоягузорӣ, инчунин ташаккули иқлими мусоиди сармоягузорӣ нисбати хусусиятҳои истеҳсолоти кишоварзӣ метавонанд корбурд гарданд. Муносибатҳои илмӣ пешниҳодшуда ба такмили ташаккули

босуръати низоми азхудкунӣ ва идоракунии сармоягузориҳо ҳам дар сатҳи минтақа ва ҳам бевосита дар ҳуди ташкилотҳои кишоварзӣ мусоидат менамоянд.

Саҳми шахсии довталаб. Ҳамаи давраҳо ҷиҳати иҷрои нақшаи кории илмӣ бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида шудааст, ба монанди таҳияи мавзӯ, асосноккунӣ ва мубрамияти он, мақсади гузошташуда ва иҷрои вазифаҳои он. Муаллиф дар тақмилдиҳии паст намудани хавфи таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, танзими даромаднокӣ ва таносуби хавфи барои ширкаткунандагони лоиҳа саҳмгузор буда, ҳулоса ва пешниҳодҳои илмиро ба даст оварда, мақолаҳои илмӣ тайёр намудааст.

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Нуқтаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байнидонишгоҳӣ (солҳои 2017-2025) пешниҳод гардида, дастгирӣ ёфтанд. Натиҷаҳои назариявӣ, методологӣ ва методие, ки дар диссертатсия ҷой доранд, аз тарафи муаллиф ба шакли маъруза дар конференсияҳои илмӣ-амалии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Донишгоҳи давлатии Данғара пешниҳод гардидаанд. Муҳтавои асосии диссертатсия дар семинарҳои назариявӣ ва ҷаласаҳои факултети гумрук ва таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мунтазам мавриди муҳокима қарор меёфтанд.

Интишорот. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 38 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 16,3 ҷузъи ҷопӣ, аз ҷумла 20 мақола дар маҷаллаҳо ва нашрияҳои аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсиягардида ба нашр расидааст.

Сохтори таҳқиқот. Диссертатсия аз сарсухан, панҷ боб, 14 зербоб, 54 ҷадвал, 29 расм, ҳулоса, пешниҳод, бо истифода аз 305 сарчашма таҳия карда шудааст ва дар ҳаҷми 375 саҳифаи ҷопӣ омода гардидааст.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсионӣ асоснок гардида, муайян намудани дараҷаи коркарди масъала, мақсад, вазифаҳо ва объекти таҳқиқот, навгони илмӣ ва аҳаммияти назариявӣ амалии он баён гардидааст.

Дар боби 1. – **“Асосҳои назариявии таъминоти институтсионаливу инфрасохтори фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ”** муносибати институтсионалӣ доир ба таҳқиқи фаъолияти сармоягузорӣ, хусусиятҳои таъмини инфрасохториву институтсионалӣ, идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ, инчунин механизмҳои институтсионалии (ташкилӣ ва иқтисодӣ) идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Дар боби 2. – **“Ҷанбаҳои методологии арзёбии самаранокии сармоя ва ҷанбаҳои институтсионалии идоракунии фаъолияти**

сармоягузорӣ дар КАС” масъалаҳои илмӣ вобаста ба заминаҳои методологии идоракунии сармоя ва ҷаъолияти сармоягузорӣ, муносибатҳои методологии арзёбии ҷанбаҳои институтсионалии ҷаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ, инчунин шароити институтсионалии ташаккули ҷолибияту ҷаъои сармоягузорӣ ва баҳодихии он дар комплекси агросаноатӣ баҳодихии он дар комплекси агросаноатӣ таҳқиқ шудаанд.

Дар боби 3. – **“Арзёбии ҳолати рушди соҳаҳои асосии комплекси агросаноатӣ ва тамоюли сармоягузорӣ ба онҳо дар шароити ислоҳоти институтсионалӣ”** гурӯҳи муаммоҳои илмӣ вобаста ба ислоҳоти институтсионалӣ ва тараққиёти истеҳсолоти агросаноатӣ таҳқиқ шуда ил ҳолати сармоягузорӣ ба рушди заминаи моддию техникаи корхонаҳои кишоварзӣ таҳлил шуда тамоюлҳои ҷаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ муайян карда шудааст.

Дар боби 4. – **“Ҳолати муосири ташаккули рушди заминаҳои институтсионалӣ инфрасохтори системаи идоракунии ҷаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ”** механизмҳои институтсионалии идоракунии равандҳои сармоягузорӣ пайваста бо заминҳои кишоварзӣ, тарзу услуби муайян намудани талаботи сармоягузорӣ ва таъминоти институтсионалии дастгирии давлатии сармоягузорӣ, инчунин механизмҳои инфрасохториву институтсионалии ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба технологияҳои инноватсионӣ дар комплекси агросаноатӣ таҳқиқ шудаанд.

Дар боби 5. – **“Роҳҳои асосии тақмил додани механизмҳои институтсионалӣ ва инфрасохтори идоракунии ҷаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ”** самтҳои асосии тақмили сохтор, вазифаҳо ва дастгирии институтсионалии идоракунии ҷаъолияти сармоягузорӣ, инчунин асосҳои концептуалии ислоҳоти бахши аграрӣ дар самти баланд бардоштани ҷаъолияти сармоягузорӣ асоснок карда шудааст.

II. МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Муқарароти аввал, ки ба ҳимоя пешниҳод мегардад, аз асосноккунии зарурати ташаккули механизми дастгирии ҷаъолияти сармоягузорӣ дар низоми агросаноатӣ бар асоси равиши институтсионалӣ иборат аст. Ин раванд тағйироти амикро дар сохтори бахши аграрӣ ва усулҳои идораи хоҷагидорӣ дар назар дорад, инчунин ташаккули қоидаҳо ва абзорҳои нави танзимгар – иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, технологӣ ва иттилоотиро талаб мекунад, ки бояд равандҳои сармоягузориро ба таври муассир танзим намоянд. Ҳамаи ин табдилиёт бояд ба воқеиятҳои иҷтимоиву иқтисодии замони муосир мутобиқ бошанд ва ба ноил шудан ба ҳадафҳои асосӣ – таъмини

амнияти озукаворӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намоянд.

Дар диссертатсия таъкид кард шудааст, ки марҳилаи нави рушди комплекси агросаноатии мамлакат пайвасти бо рӯ додани тағйироти сифатӣ дар сохтори иқтисодиёти миллӣ ба муаммоҳои зиёди молиявӣ сармоягузорӣ вобаста ба мутобиқшавӣ ба шароити навро ба рушда истодаанд. Трансформатсияи индустриалии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ, ки ҳадафи баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирӣ дорад, бидуни таҷдиди асосҳои техникӣ технологияи нави имконнопазир мебошад. Охири дарёфти механизмҳои институционалии мувофиқи ҷалби сармоя ва ҷорӣ намудани самтҳои нави сармоягузории корхонаҳои КАС-ро талаб менамояд. Вобаста ба ин муаллиф механизми институционалӣ ҳамчун ҷузъи таркибии механизми ташкиливу иқтисодӣ, ки сохтор, тарзу методҳои фаъолияти мутақобила, шароити мусоиди амал ва дигар омилу унсурҳои институционалии муҳити дохилию берунии фаъолияти сармоягузори дар комплекси агросаноатӣ муқаррар менамояд, муайян намудааст. Вазифаҳои механизмҳои институционалии идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС дар расми 1 оварда шудааст.

Вазифаи унсурҳои бунёдии механизми институционалӣ, ки дар расми 1 омадааст, дар диссертатсия муфассал шарҳ дода шудаанд:

- Интегративӣ – ҳамгироии иштирокдорони муносибатҳои сармоягузорӣ дар КАС дар доираи меъёру қоидаҳои ягона;

- Коркарди меъёру қоидаҳои навро ба ё табдил додани қоидаҳои талаботи қаблан амалкунанда ба навро, ки рафтори самаранокии фаъолияти сармоягузори мусоидат менамояд;

- Регламентарӣ ин ташкили алоқаҳои иширокдорони муносибати сармоягузорӣ, ки номуайнӣ ва ношафофияти сохтори механизмҳои ташкилии фаъолияти сармоягузори баргараф менамояд;

- Таъминоти иттилоотӣ – андӯхту паҳн кардани маълумот ба иштирокдорони муносибати сармоягузорӣ ва субъектҳои КАС доир ба меъёру қоидаҳои навро ба натиҷанокии сармоягузори;

- Назорату танзим – назорати иҷрои контрактҳо, танзими фаъолияти бархе иштирокдорони муносибати сармоягузорӣ, ки рафтори оппортунистӣ доранд;

- Таснифу таҳассусгардонии фаъолият – ҷудо кардани меъёрҳо ва мақоми иштирокдорони муносибати сармоягузорӣ ва институтҳои сохторҳои гуногуни КАС;

- Координатсия – муайян ва ҳамроҳангсозии ҳамкорӣҳои байни иштирокдорони муносибати сармоягузорӣ, субъектҳои мустақилу ёрирасони КАС.



Расми 1. – Вазифаҳои механизмҳои институтсионали идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС

Сарчашма: таҳияи муаллиф

Муаллиф қайд намудааст, ки шароити муосир вобаста ба татбиқи ҳадафҳои саноатикунони босуръат ва аз ин лиҳоз таъмин табодули индустриалии соҳаҳои КАС, бахусус соҳаи кишоварзии он, пеш аз ҳама зарурасти ташкили фаъолияти сармоягузориҳои инноватсионӣ ба миён меояд. Яъне ҳаҷми калони маблағгузориҳо барои татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар пояи коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки бо ҷалби манбаъҳои гуногуни сармоягузорӣ алоқаманд аст, мубраммият пайдо менамояд. Сармоягузориҳои инноватсионӣ ҳамчун сармоягузорӣ ба дороиҳои ғайримоддӣ, ки истифодаи коркардҳои илмиву техниро дар истеҳсолот ва соҳаи хизматрасонӣ таъмин менамояд, баррасӣ шудааст. [19, с. 51].

Таҳқиқи институтҳо, яъне ҷузъи системаи ташкиливу иқтисодӣ (ТИ), маҷмуи инструментҳои танзиму ҳавасмандгардонӣ бояд ба таҳлили васеи фаъолияти сармоягузории корхонаҳои КАС, ки асоси рушди онҳоро муайян менамояд, сурат гирад. Бояд таъкид намуд, дар маҷмуи механизму воситаи идоракунии корхонаҳо ва фаъолияти

сармоягузории онҳо нақши институтҳо хеле муҳим мебошад. Онҳо омили муайянкунандаи рушди иқтисодии корхонаҳо мебошад, ба гуфтаи А.А. Аузан, «ҳамчун амортизаторҳо» дар мавриди конъюнктураҳои гуногуни иқтисодӣ, давраҳои қор қарда, оқибатҳои манфии фаъолиятҳои иқтисодиро бартараф мекунанд [6, с. 478]. Дар доираи концепсияи механизми иқтисодӣ иқтисоддонҳои амрикоӣ Л.Хурвитс, Р.Майерсон ва Э.Маскин, ки сазовори Ҷоизаи Нобел гардидаанд, хусусиятҳои асосии институтҳо хеле равшан баён намуданд. Онҳо институтҳо ҳамчун "маҷмуи интиҳоби субъектҳои иқтисодӣ ва бардошти натиҷаҳо аз ҳар яке аз ин интиҳобҳо" [5] барассӣ намудаанд. Назарияи механизмҳои, ки онҳо таҳия намудаанд, дар илми микроиқтисоди муосир истифодаи хеле фарогир дорад. Муҳимияти амалии институтҳо дар он аст, ки мутобикати рафтору ангишиҳо таъмин менамояд, яъне ба «мутобикат будани рафтори мувозинати агентҳои иқтисоди бо ангишиҳо» асос ёфтааст [5].

Сармоягузориҳои инноватсионӣ пеш аз ҳама ба даст овардани маҳсулоти илмӣ-техникӣ ва дигар ҳуқуқҳои моликият (патент ба кашфиёти илмӣ, қорқард, маҳсулоти намунаи нав, рамзи молӣ ва ғайра), тақмили раванди технологияи таҳия ва қорқарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва тақмили технологияи идораи инноватсионӣ ва ғайраҳо дар бар мегирад".

Ташкили фаъолияти сармоягузории дорои хусусияти инноватсионӣ, пеш аз ҳама аз сатҳи мукаммали таъминоти институтсионалии идоракунии он вобаста аст. Таъмини институтсионалӣ раванди эҷоди муҳити паҳнгардиву интиқоли иттилооти нав, тақмили заминаҳои меёрии ҳуқуқӣ ва таъсиси институтҳои рушдро дар сохтори институтсионалии КАС мебошад. Ин раванд ба ҳамбастагии назарияҳои иқтисодӣ ва институтсионалӣ сурат мегирад. Дар таъмини институтсионалӣ механизмҳои иқтисодӣ маҷмуи инструментҳо ташкил медиҳад, ки бо моҳияти институтҳо наздик мешавад. Зеро, он қоидаҳои тартиботи фаъолияти агентҳои бозори ағарариро муқаррар мекунанд, дар навбати худ механизми ташкилиро рӯи қор меорад, яъне заминаҳои асоси механизми тақрористеҳсоли фаъолияти сармоягузорӣ ва идоракунии онро ташкил медиҳад.

Муқарароти дуҷум, ки ба ҳимоя пешниҳод мегардад, аз ворид намудани механизмҳои институтсионалии ташкили ва идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ (КАС) ба мазмуни категорияи инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ иборат мебошад. Ин инфрасохтор ҳамчун маҷмуи институтҳои ҳамдигарбаст ва сохторҳои хизматрасон баррасӣ мегардад, ки фаъолияти самараноки равандҳои сармоягузориро

таъмин менамоянд. Илова бар ин, ба муомилоти илмӣ мафҳуми «лоиҳаи сармоягузории комплекси агросаноатӣ» ҳамчун объекти идоракунии ворид карда мешавад, ки якҷанд лоиҳаҳои гуногуни истеҳсоли ва тичоратиро дар соҳаи КАС ва иқтисоди деҳот муттаҳид намуда, ба ҳалли комплексии масъалаҳои вобастаи якдигар мусоидат мекунад.

Пайваста бо рушди муносибатҳои бозорӣ ва шиддат гирифтани масъалаҳои маҳдудияти захираҳо дар комплекси агросаноати мубраммияти такмил додани механизми идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ боло меравад. Идоракуни ин натавон раванди таъсирасонии ҳадафнок ба маҷмуи мураккаби муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии иштирокдорони системаи агросаноатӣ мебошад, балки вай фаъолияти ташкили иҷроӣ қонунҳои объективии иқтисодӣ, истеҳсолоти ҷамъиятӣ ҳам мебошад. Мавҷудияти воқеии идоракунии танҳо вақте пайдо мешавад, ки агар объекти идоракунии амрҳои субъекти идоракуниро ба иҷро мерасонад. Аз тарафи дигар субъекти идоракунии нерӯу қобилияти идоракунии объекти идоракунии, таҳияи қарорҳои асосноку самраноки идоракуниро дошта бошад ва барои иҷроӣ он механизму инструменту дошта бошад. Пеш аз баррасии идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ моҳияти идоракунии ошкор карда шудааст, ки дар расми 2 оварда шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқии бунёди амал менамояд, ки муносибатҳои сармоягузори ва тамоми ҷанбаҳои асосии фаъолияти сармоягузорӣ ва ташаккули инфрасохтори онро муайян менамояд ва зерин механизмҳои танзим қарор медиҳад. Аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» (аз 15 март соли 2016 №1299), ки дар асоси ташаккули рушди асосҳои институционалии ташкилу идораи сармоягузориҳо дар тамоми соҳаҳо аз он ҷумла дар комплекси агросаноатӣ муайян менамояд. Дар доираи ин қонун ҳифз ва ҳавасмандгардонии сармоягузориҳои асосӣ, бахусус дар КАС, ки рушди он кафолати таъмини амнияти озуқавории мамлакатро муайян менамояд, ба амал бароварда мешавад.

Инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузори дар комплекси агросаноатӣ метавон ҳамчун маҷмуаи сохторҳои ба ҳам алоқаманди хидматрасонӣ, ки барои ҳалли мушкилоти бамӣёномадаро дар фаъолияти сармоягузорӣ мусоидат менамояд, баррасӣ кардан мумкин аст. Мувофиқи таҷрибаи байналмилалӣ, низоми институтҳо ва инфрасохтор, ки сармоягузори дар комплекси агросаноатӣ (КАС) дастгирӣ мекунад, бояд унсурҳои калидии гуногунро дар бар гирад. Ба ҷунин унсурҳо фондҳои сармоягузорӣ ва шабакаи тараққиқардаи бонкӣ, аз ҷумла бонкҳои махсусгардонидашуда, ки ба бахши аграрӣ нигаронида шудаанд, шомил мешаванд. Агентии миллии

сармоягузорӣ, ки ба тарғиб ва ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи кишоварзӣ машғуланд, нақши муҳиме мебозанд. Ҳамчунин, ба ин сохтор ширкатҳои сармоягузорӣ, клубҳои сармоягузoron, агентии иттилоотию молиявӣ, ташкилотҳои суғуртавӣ ва рейтинггузорӣ, машваратчиёни махсус дар соҳаи банақшагирии молиявӣ ва аудити сармоягузорӣ, ширкатҳои идоракунанда ва дигар институтҳои дохил мешаванд, ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар баҳши аграрӣ мусоидат мекунанд.



Расми 2. – Сохтор ва унсурҳои идоракунӣ

Сарчашма: Таҳияи муаллиф

Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки дар маҷмуи инфрасохтори идоракунии сармоягузорӣ нақши инфрасохтори ғайрибонкии миёнаравҳои молиявӣ дар КАС хеле барҷаста мебошад. Ин намуи инфрасохтор дар шакли фондҳои қарзии муштарак, шарикии амонатӣ қарзӣ, кооперативҳои кредитӣ истеъмоли фаъолият мебаранд. Фаъолияти онҳо барои расонидани хизмат субъектҳои иқтисоди деҳот нигаронида шудааст. Бо шумораи зиёди саҳмдорон кооперативҳои қарзии матлубот ва иттиҳодияҳои сершумори онҳо мавҷуданд. Дар ин кооперативҳо асосан хоҷагӣҳои деҳқонӣ (фермерӣ), хоҷагӣҳои шахсии шаҳрвандон ва корхонаҳои хурди кишоварзӣ шомил мебошанд. Самаранокии хосро низоми серанҷомшудаи кооперативҳои қарзӣ нишон медиҳад, ки аз се сатҳ иборат буда, имкони ташкили шабакаи мустақилро ҳатто дар маҳалҳои хурд фароҳам меорад ва тавассути як маркази воҳиди ноҳиявӣ идора карда мешавад. Ин кооперативҳо як қатор вазифаҳои калидиро иҷро мекунанд: ба роҳ мондани муҳосибот,

таъмини хизматрасониҳои иттилоотӣ ва методӣ; муттаҳид сохтани истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ; инчунин васеъ намудани доираи иштирокчиён тавассути ҷалби заминдорҳо (хоҷагиҳои ёрирасон, оилаҳо) ва дигар гурӯҳҳои аҳолии деҳот.

Воқеан ҳам муҳимияти КАС дар низоми иқтисодии мамлакат дар он аст, ки “дар давоми ду даҳсолаи охир соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии пешбарандаи иқтисоди Тоҷикистон боқӣ мондааст. Аммо новобаста аз он, ки динамикаи мусбати рушди комплекси агросаноатии мамлакат мушоҳида мешавад, аммо ҳамагӣ 3 фоизи ҳаҷми умумии содироти мамлакатро ташкил медиҳад. Бинобар он баланд бардоштани неруи содиротии КАС ва самти воридотивазкунии он бояд дар ҳадафи ниҳони фаъолияти сармоягузорӣ бошад. Аммо, ҳаҷми сармоягузориҳо дар кишоварзӣ, ки ҷузъи марказии КАС мебошад, на бештар аз 3 фоизи ҳаҷми сармоягузориҳоро дар иқтисодиёти мамлакат ташкил медиҳад.

Муқаррароти сеюм дар арзёбии ҳолату шароити институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ, ки фазову сатҳи ҷолибияти сармоягузориҳо дар комплекси агросаноатӣ муайян менамояд ва он ба ҳайси мафҳуми системавӣ кунанда хизмат менамояд; тасифи ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчун маҷмуи институтҳо, хусусиятҳо, воситаҳо, имкониятҳои гуногун, ки дар якҷоягӣ талаботи эҳтимолии сармоягузориҳои самаранокро тавассути баргарафнамоии номуаияни иттилоот, хусусият ҷорӣ ва ояндабинии сармоягузориҳои самаранокро муайян менамояд.

Инфрасохтори институтсионалии раванди сармоягузорӣ нақши калидӣ дар баланд бардоштани сатҳи ҷозибияти сармоягузорӣ мебозад. Инфрасохтори сармоягузорӣ системаи ҳавасмандгардонӣ ва ҳамоҳангсозиро ба иҷро мерасонад, ки дар натиҷаи он ҳамкориҳои иштирокдорони муносибати сармоягузорӣ, сармоягузoron бо муҳити беруна мутобиқ мегарданд ва таъмини захираҳо, аз ҷумла намудҳои захираҳои сармоягузорӣ, манбаъҳои имконпазири пайдо намудани онҳо, самтҳо ва усулҳои ҷамъоварии онҳо сурат мегирад. Бахусус, таъмини меъёриву ҳуқуқӣ ва методӣ, ки ҷорчӯба ва фазои мусоидии сармоягузориҳо дар ташкилу идораи фаъолияти сармоягузорӣ муқаррар мекунад, нақши заминавӣ дорад. Моҳият ва сохтори инфрасохтори институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ, ки ҷолибияти сармоягузориҳо муайян менамояд, дар расми 3 ифода ёфтааст.

Ҷолибияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ вобаста ба шакли фаъолияти сармоягузорӣ ва самтҳои муайяни мушаххас дорад. Ҷузъи муҳим ва ё самту рушди воқеии фаъолияти сармоягузорӣ дар шакли маблағгузорӣ ба сармои асосӣ, ки ба таҷдиди заминаҳои техникаву технологияи истеҳсолот равона шудааст, мебошад.

Пайваста бо ин шакл тавсифи ҷолибияти сармоягузорӣ ранги дигар мегирад.



Расми 3. – Сохтори инфрасохтори институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ

Сарчашма: [3]

Алоқамандии миёни ҷолибияти сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ дар ҳар як сатҳи сохторӣ ва самтҳо хусусияти коррелятивӣ дорад: агар ҷолибияти сармоягузорӣ сифати омили ҷамъбастананда дошта (тағйирёбандаи мустақил) бошад, пас фаъолияти сармоягузорӣ хусусияти вобастагӣ аз онро дорад, яъне дорои сифати натиҷавиро (тағйирёбандаи вобаста) мебошад.

Ҳамин тариқ, ҷозибияти сармоягузорӣ дар якҷоягӣ бо фаъолияти фаъолони сармоягузорӣ муҳити институтсионалиро ташкил медиҳад, ки вазъи умумии сармоягузори муайян мекунад. Маҳз тавассути ҳамкории ин ҷузъҳо шароитҳои ба вучуд меоянд, ки ё барои таҳрик додан ё барои маҳдуд кардани потенциали сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ ва иқтисодиёт дар маҷмӯъ мусоидат мекунад. Омилҳои, ки фазои сармоягузори ташаккул медиҳанд, дар расми 4 нишон дода шудаанд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ таҷдид, ташаккул ва рушди иқтисодии сармоягузорӣ бояд дар заминаи устувори институтсионаливу методологӣ амалӣ карда шавад. Бинобар он дар диссертатсия ба тавсифи моҳият ва мазмуни иқтисодии онро тавачҷуҳ дода шудааст. Зери мафҳуми “иқтисод” одатан маҷмӯи маблағҳо ва имкониятҳои

мавҷудаи низоми иқтисодӣ, соҳаро дар назар доранд. Илова бар ин истилоҳи «иқтидор»- ро ба маънои мавҷудияти дар ҷавҳар имконияти пинҳон ва ё зоҳир нашударо низ тавсиф медиҳанд.



Расми 4. – Сохтори фазаи сармоягузорӣ ва омилҳои ташкилдиҳандаи он

Сарчашма: таҳияи муаллиф

Иқтидори сармоягузориҳои комплекси агросаноатӣ метавонад тавассути маҷмуи параметрҳои асосии иқтисодӣ, ки сатҳи таъминшавии ин соҳа бо захираҳои сармоягузорӣ ва омилҳои истеҳсолиро – мисли захираҳои табиӣ, захираҳои меҳнатӣ ва кадрӣ, фонди асосӣ, инфрасохтор ва ғайра инъикос мекунанд, тавсиф гардад. Тағйирот дар талаботи истеъмолии аҳоли ва дигар омилҳои макро ва микро низ нақши муҳиме доранд. Аз ин ҷиҳат, потенциали сармоягузорӣ бояд ҳамчун яке аз унсурҳои институтсионалии рушди иқтисодӣ баррасӣ шавад, ки системаи сохторҳои ташкилотӣ, механизмҳои ҳуқуқиву меъёрӣ, қарорҳои технологӣ, капитали инсонӣ, усулҳои идоракунӣ ва воситаҳои молиявиро дар бар мегирад, ки ба ҷаҳолсозии ҷаҳолияти сармоягузорӣ, баланд бардоштани ҷозибиат ва суръатбахшии равандҳои омодагӣ, тарҳрезӣ ва татбиқи барномаҳои сармоягузорӣ равона шудаанд. Аз ин рӯ, маҷмуи сармоягузориҳои бахши агросаноатӣ маҷмуи унсурҳои ҳамдигаршударо дар доираи ҳудуди муайяни ҷуғрофӣ фаро мегирад ва таъмини ноил шудан ба эффекти

системавӣ ва синергетикӣ дар фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Дар ҳамин ҳол, самаранокии ташаккул, фаъолият ва рушди он бевосита ба сатҳи таҳлил ва сифати идораи унсурҳои асосии маҷмуъ вобаста аст, ки векторҳои рушди стратегӣ ва хусусиятҳои фаъолияти корхонаҳои комплекси агросаноатиро дар шароити иқтисоди муосир муайян мекунанд.

Арзёбии самаранокии институти маҷмуъҳои сармоягузорӣ таҳияи системаи меъёрҳои калидиро тақозо мекунад, ки асоси тасниф ва таҳлили ҳамаҷонибаи онҳо мебошанд. Ба ҳаёати чунин меъёрҳо метавон дохил кард:

- мавҷудият ва тамаркузи захираҳои инсонии (меҳнатӣ) босифат дар ин комплекс

- таъмини таҷдиди заминаҳои техникӣ ва технологӣ, базаи моддию техникӣ, иваз намудани фондҳои асосӣ бо навъҳои муосир. Техникаву технологияи навини истеҳсолӣ, ки табодули индустриаликунонии КАС-ро суръат мебахшад;

- таъмини алоқамандии чараёни сармоягузорӣ ва инноватсия дар комплекси агросаноатӣ;

- таъмини рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва инфрасохториҳои онҳо, ки ба рушди сармояи инсонӣ мусоидат менамояд;

- афзоиш додани ҳиссаи комплекси сармоягузориҳои комплекси агросаноатӣ ва аз ҷиҳати ҳудуд ва ҳаҷми истеҳсолот дар тамоми комплекси сармоягузориҳои иқтисодӣ мамлакат;

- дараҷаи устувории амнияти иқтисодӣ, эътимоднокии фаъолияти корхонаҳои комплекси агросаноатӣ ва ғайра.

Муаллиф таъкид намудааст, ки имконият ва ё ҳаҷми маблағи захираҳои молиявӣ, ки барои иҷрои фаъолияти сармоягузорӣ чудо карда мешаванд, ба ҳайси маҳдудкунандаи табиӣ баромад менамояд. Дар мавриди муайян кардани рейтинги сармоягузорӣ нишондиҳандаҳои хеле бисёр истифода мешавад. Ба назари мо барои арзёбии ҷолибияти сармоягузориҳои иқтисодӣ соҳаҳои комплекси агросаноатӣ ҳамон усулҳоро истифода бурдан зарур аст, ки ба воқеияти замони муосир мутобиқ бошад. Масалан, истифодаи усулҳои мониторинги иқлими иҷтимоӣ иқтисодии минтақаҳои аграрии мамлакат, соҳаҳои комплекси агросаноатӣ, методҳои ҳисобкунии индекси сармоягузорӣ ва рейтингҳои он дар комплекси агросаноатии минтақаҳои мамлакат ва ғайра, ба мақсад мувофиқ мебошад. Умумуман усулҳои тадқиқоти муосири фаъолияти сармоягузориҳо метавон аз ду мавқеъ баррасӣ намуд: аз нуқтаи назари масъалаҳои сармоягузорӣ; аз нуқтаи назари соҳашиносӣ ва минтақашиносӣ.

Таҳияи системаи таҳлил ва арзёбии фазаи сармоягузориҳои комплекси агросаноатӣ зарурати ҳисоб кардани нишондиҳандаи

интегралӣ баҳодиҳии рушди сармоягузорӣ, ҳамчун асоси қабули қарорҳои идоракунии, дар самтҳои амалии зерин муҳим мебошад:

- коркарди стратегия ва барномаҳои рушди комплекси агросаноатӣ дар пояи таҳвику татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори сифати стратегӣ дошта;

- муайян намудани типология ва рейтингҳои комплекси агросаноатии минтақаи аз нуқтаи назари иқтисодии захираҳои сармоягузорӣ ва дигар имкониятҳои онҳо;

- ошкор намудани рушди номунавзунҳои комплекси агросаноатии минтақа, ки дар таносуби эҳтиёҷот ва имкониятҳои сармоягузори он ифода меёбад;

- таҳкими сиёсати (барномаҳои) давлатии сармоягузорӣ ва фароҳам овардани шароит барои таъмини рушди устувори комплекси агросаноатӣ;

- муайян намудани сохтори миқдориву сифатии системаи агросаноатии минтақаҳои мамлакат аз нуқтаи назари таносуби оптималии унсурҳои таркибӣ ва муносибатҳои байни онҳо.

Барои арзёбии ҳолияти фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС меъёрҳои гуногун истифода мешаванд, ки онҳоро метавон ба гурӯҳҳои шартӣ зерин ҷудо намуд:

- ҳолияти тижоратӣ;

- дараҷаву нуруи рақобатпазирӣ, истифодаи инструментҳои стратегӣ менеҷмент ва маркетинг;

- муайян кардани категорияҳои гуногуни сармоягузорӣ ва алоқаи байниҳамдигарии онҳо.

Ҳарчанд, дар адабиёти иқтисодӣ гуногунрангиву мухталифӣ дар муносибатҳои методӣ ба масъалаҳои арзёбии истифодаи ҳолияти сармоягузорӣ ва барои баланд бардоштани фаъолнокии равандҳои сармоягузорӣ вучуд дошта бошад ҳам, аммо муҳимияти онҳо дар он аст, ки таҳқиқгар вобаста самтҳои таҳқиқоти худ муносибатҳои методӣ мувофиқро интихоб менамояд. Умуман, муносибатҳои методиву меъёрҳои арзёбии ҳолияти сармоягузори дар комплекси агросаноатӣ метавон ба се гурӯҳ ҷудо намуд, ки онҳо дар ҷадвали 1 нишон дода шудаанд.

Ҷадвали 1. – Муносибатҳои методиву меъёрҳои арзёбии ҳолияти комплекси агросаноатӣ барои фаъолияти сармоягузорӣ.

Муносибатҳо	Тавсифи фишурда
Фишурда, умумӣ	Арзёбии динамикаи маҷмуи маҳсулоти КАС, маҷмуи маҳсулоти кишоварзӣ, таносуби андӯхту истеъмол, раванди хусусгардӣ, ҳолати танзими меъёриву ҳуқуқи фаъолияти сармоягузорӣ, рушди бозорҳои сармояи мухталиф ва ғ.

Идомаи ҷадвали 1.

Муносибатҳо	Тавсифи фишурда
Омилӣ	Арзёбии омилҳое, ки ба фазои сармоягузорӣ таъсир мерасонанд: макроиқтисодӣ, табиӣ-захиравӣ, , молиявӣ-қарзӣ, институционаливу инфрасохторӣ, илмиву техникӣ ва инноватсионӣ, кадрӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ, ташкиливу идоракунӣ,, муҳити бозорӣ ва ғ.
Омилӣ-хавфӣ	Арзёбии ҷозибияти сармоягузорию соҳа бо назардошти хатари мавҷуда ва таҳдидҳои эҳтимолии ҳосилнокии сармоягузорӣ гузаронида мешавад. Ҳангоми ин, ҳамчун нишондиҳандаҳои асосӣ истифода мешаванд: нисбати потенциали сармоягузорӣ ба сатҳи хатари сармоягузорӣ; таносуби хатари сармоягузорӣ ва потенциали иҷтимоиву иқтисодии соҳа.

Сарчашма: Таҳияи муаллиф

Ба сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ омили хавф, ки ҷузъҳои онро иқтисодии сармоягузорӣ ва хавфҳои сармоягузорӣ ташкил медиҳад, таъсирбахштар мебошад. Ба андешаи бархе муаллифон муносибати омили хавф ва ё риск дар диалектикаи иқтисод ва хавф онҳо ба ҳамдигар муҳолифанд, ки барои сармоягузори эҳтимоли мушкилтарин муаммо ба ҳисоб меравад [13, с. 45].

Омили хавф хусусияти ғайрирасмии фазои сармоягузорӣ ва иқтисодии сармоягузорию муайян менамояд. Тамсилаҳои моделҳои омили ва омили-хавфӣ дар мавриди арзёбии фазои сармоягузорӣ инструменти риёзӣ, аниқтараш инструментҳои назарияи эҳтимоли истифода мешавад. Татбиқи он дар ниҳояти кор барои сохтани гуруҳҳо ва ё гуруҳбандии (ранжировкаи) корхонаҳои комплекси агросаноатӣ вобаста ба дараҷаи мусоид будани фазои сармоягузорӣ мусоидат менамояд.

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки типологияи комплекси агросаноатӣ бар асоси ташаккули муҳити институтсионалӣ ва инфрасохторӣ, ки фаъолияти сармоягузорию таъмин мекунад, сохта мешавад. Ин типология ба хусусиятҳои муҳити сармоягузорӣ таъмин мекунад, ки тавассути муносибат байни ҷозибияти сармоягузорӣ ва сатҳи фаъолият дар комплекси агросаноатӣ муайян мегардад. Пас метавон таъкид намуд, ки ҷолибияти сармоягузорӣ ҷузъи аввал, объективӣ ё додашудаи фазои сармоягузорию комплекси агросаноатӣ мебошад; ҷузъи дуюм тарафи субъективӣ онро (фаъолияти сармоягузорию) ташкил медиҳад. Бар асоси равиши пешниҳодшудаи

методологӣ, истифодаи низоми махсус барои арзёбии муҳити сармоягузории комплекси агросаноатӣ дар сатҳҳои гуногунпешниҳод шудааст:

- арзёбии ҳолибияти сармоягузорӣ, ки таҳлили потенциали соҳа, сатҳи таъминшавӣ бо захираҳо, муҳити институтсионалӣ ва дараҷаи ҳолибияти қабул кардани сармоягузориҳоро дар бар мегирад;
- таҳлили фаъолияти сармоягузорӣ, ки ҳаҷми воқеӣ ва динамикаи воридот, миқдори лоиҳаҳои амалӣ шуда ва сатҳи ҷалби сармоягузoronро ифода мекунад;
- арзёбии самаранокии истифодаи потенциали сармоягузорӣ, ки тавассути таносуби байни сатҳи ҳолибияти сармоягузорӣ ва фаъолияти воқеии сармоягузорӣ муайян мешавад ва имкон медиҳад, ки дар бораи пуррагии истифодаи имкониятҳои соҳа баҳс карда шавад.

Ҳолибияти сармоягузорӣ, ки хусусияти бисёрҷониба дорад, бинобар он андозагирии онро метавон дар шакли нишондиҳандаи интегралӣ, ки таъсири маҷмуии омилҳои иқтисодии сармоягузорӣ ва ҳам хавфҳои сармоягузориҳо ҷамъбаст мекунад, ифода намуд.

Дар шароити муосир рушди комплекси агросаноатӣ бештар бо ҷорӣ намудани наовариҳо вобаста шуда, ки онҳо ҳамчун омилҳои асосии рушди устувор шинохта мешаванд. Барои ин мақсад сармоягузориҳои назаррас лозим мебошанд. Имрӯз дар комплекси агросаноатӣ шароити мусоид барои ҷалби сармоягузорӣ мавҷуд аст: сатҳи пасти нархи иҷораи замин, захираҳои меҳнатии фаровону арзон, ҳаҷми зиёд ва сифати хуби ашёи хоми кишоварзӣ бо нархи дастрас, инчунин шароити мусоиди табиӣ ва экологӣ. Истифодаи технологияҳои муосири истеҳсолот имкон медиҳад, ки самаранокии фаъолияти корхонаҳо ба таври назаррас баланд бардошта шавад, хароҷот барои истеҳсолкунандагони кишоварзӣ кам гардад ва барои сармоягузoron даромади муносиб таъмин карда шавад. Ғайр аз таъсири иқтисодӣ, сармоягузориҳо ба ҳалли масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар манотиқи деҳот мусоидат намуда, шароити зиндагиро беҳтар мекунанд ва имкониятҳои нави барои аҳолии маҳаллӣ фароҳам меоранд.

Дар диссертатсия дар асоси арзёбии ҳолати фаъолияти молиявӣ иқтисодии корхонаҳои комплекси агросаноатиро дараҷаи ҳолибияти сармоягузори онҳо гуруҳбандӣ карда шудааст. Азбаски ҳолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ КАС нисбат ба дигар соҳаҳои КАС нисбатан паст мебошад, бинобар он муаллиф ба арзёбии сатҳи ҳолибияти хоҷагиҳои деҳқонӣ тавачҷуҳ намудааст. Дар асоси таҳлили фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон сатҳи ҳолибияти сармоягузории онҳо арзёбӣ шудааст. Ин ҷо методи гуруҳбандӣ аз рӯи меъёри даромаднокии фаъолияти истеҳсолӣ

хочагидории хочагиҳо сурат гирифтааст. Ҳамон хочагиҳое интиҳоб шудааст, ки сатҳи даромаднокиашон аз 20% паст намебошад. (ҷадвали 2.3.2.) Ба гурӯҳи якум хочагиҳои деҳқонии ноҳияи Кӯшонӣён, ки сатҳи даромаднокиашон то 35% мебошанд 15 хоҷагии деҳқониро ташкил дод, ки сатҳи ҷолибияти сармоягузории баландро доранд. Аз ин вазъият ҳиссаи баланди сармоягузориҳои худӣ дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия, ки беш аз 59,4 фоизро ташкил додааст. Ҳиссаи сармоягузориҳои қарзии ҷалбшуда дар ҳаҷми умумии қарзҳо ба хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия низ дар ин гурӯҳ хеле баланд мебошад, ин нишондиҳанда 77,3 фоизро ташкил додааст, пас ташкилотҳои қарзӣ ва дигар сармоягузоро барои гузоштани сармоя ба ин хоҷагиҳо ҳавасманд мебошанд.

Ҷадвали 2. – Гурӯҳи хоҷагиҳои пахтакор дар вилояти Хатлон дар сатҳи ҷалби сармоягузорӣ

Нишондиҳандаҳо	Гурӯҳи якум, сатҳи даромаднокӣ то 35%	Гурӯҳи дуюм сатҳи даромаднокӣ то 25%	Гурӯҳи сеюм, сатҳи даромаднокӣ ба ҳисоби миёна 15%
Шумораи хоҷагиҳои фермерӣ дар гурӯҳ	15	34	42
Ҳиссаи Ҷидаи хоҷагиҳо дар Ҷидаи умумии тамоми хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия	38,3	42,3	19,4
Намудҳои устувории молиявӣ	1	2	3
Ҳиссаи сармоягузориҳои худӣ дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия	59,4	35,3	5,3
Ҳиссаи сармоягузориҳои қарзии ҷалбшуда дар ҳаҷми умумии қарзҳо ба хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия	77,3	18,1	4,6
Сатҳи ҳаҷфи хатарҳои сармоягузорӣ	Паст	Миёна	Баланд

Сарчашма: Таҳия карда шудааст дар асоси [25]

Аммо нуфузи чунин хоҷагиҳо хеле кам мебошад, дар мачмӯи хоҷагиҳои таҳлилшуда ҳамаги 16 ғоиетро ташкил медиҳаду ҳалос. Метавон гуфт, ки чунин ҳолат дар тамоми хоҷагиҳои деҳқонии вилоят хос аст, ки сабаби умумии сатҳи пасти ҷолибияти сармоягузорию дар баҳши иқтисоди кишоварзӣ ташкил медиҳанд. Гурӯҳи дуоми хоҷагиҳо, ки аз 34 хоҷагиҳои деҳқонӣ иборат аст, дар сатҳи дуом аз ҷиҳати ҷолибияти сармоягузорӣ қарор доранд, зеро сатҳи даромаднокиашон ба ғоиизи қарзҳои бонки баробар аст. Дар мавриди ҷалби қарзҳои ғайримтиёзнок ғоидаи иқтисодӣ гирифта наметавонанд. Гурӯҳи сеюми хоҷагиҳо дар вазъияти ҳавфу хатар қарор доранд, ки андешидани тадбирҳои заруриро талаб менамояд.

Ҳамин тариқ, ғаёлияти босуботи сармоягузорию ва тақрористеҳсоли он дар комплекси агросаноатӣ аз сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ вобаста аст. Ҷолибияти сармоягузорӣ бевосита ба чунин сифатҳои динамикии корхонаҳои КАС ба мисли рушди босуботи дарозмуддат, рақобатпазирӣ, устувории молиявӣ, қобилияти пардохтпазирӣ онҳо ва ғ. таъсир мерасонад. Барои арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ, дар диссертатсия модели панҷомилаи Э.Альтман истифода шудааст.

Ҷадвали 3. – Сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ дар корхонаҳои комплекси агросаноатии КТ «Нуфузи Вахш»-и н. Вахш ва ҶДММ «Шири Данғар»-и н.Данғара

Нишондиҳандаҳо	Ҷамъ	КТ «Нуфузи Вахш»-и н. Вахш		ҶДММ «Шири Данғар»-и н.Данғара		Ҷаркияти корхонаи дуом аз якум (-,+)	
		Таносубҳо (X)	Баркашида (Z)	Таносубҳо (X)	Баркашида (Z)	Таносубҳо (X)	Баркашида (Z)
Таносуби воситаҳои гардони худӣ ба бузургии миёнасолаи дороиҳо	X1	0,62	0,74	0,71	0,85	0,09	0,11
Таносуби ғоидаи соф ва ё ҳолис ба бузургии миёнасолаи дороиҳо	X2	0,24	0,33	0,32	0,45	0,08	0,12

Идомаи ҷадвали 3.

Нишондиҳандаҳо	Рамз	КТ «Нуфузи Вахш»-и н. Вахш		ҶДММ «Шири Данғара»-и н.Данғара		Фарқияти корхонаи дуҷум аз якум (-,+)	
		Таносубҳо (X)	Баркашида (Z)	Таносубҳо (X)	Баркашида (Z)	Таносубҳо (X)	Баркашида (Z)
Таносуби фоидаи бухгалтерии ба бузургии миёнасолаи доройҳо	X3	0,3	0,99	0,39	1,28	0,09	0,29
Таносуби арзиши бозории сармояи худӣ ба сармояи ҷалбкарда шуда	X4 –	0,61	0,36	0,76	0,45	0,15	0,09
Таносуби ҳаҷми фурӯш ба бузургии миёнасолаи доройҳо	X5	1,23	1,23	1,48	1,48	0,25	0,25
$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + X_5$	-	0,6	3,0	0,73	4,51	0,13	1,51

Сарчашма: Ҳисоб карда шудааст, аз рӯйи Ҳуҷатҳои ҳисоботи муҳосибии корхонаҳои таҳлилии дар соли 2023

Аз маълумоти ҷадвали 3. аён аст, ки ҳарду корхонаҳои коркарди шири комплекси агросаноатӣ сатҳи баланди ҷолибияти сармоягузорӣ доранд, зеро ниғодиҳандаи интегралӣ, яъне қиммати Z аз бузургии 2 баланд мебошад. Аммо ин нишондиҳандаи интегралӣ дар ҶДММ «Шири Данғара»-и н.Данғара нисбат ба КТ «Нуфузи Вахш»-и н. Вахш балантар мебошад, яъне нишондиҳандаи интегралӣ корхонаи дуҷум ба 4,51 баробар аст, ки дар сатҳи 1,51 пункт аз корхонаи аввалин хеле баланд мебошад. Ин сатҳи баланди нишондиҳандаи интегралӣ ҶДММ «Шири Данғара»-и н.Данғара асосан аз ҳисоби бузургии баланди таносуби фоидаи бухгалтерии ба бузургии миёнасолаи доройҳо ва таносуби ҳаҷми фурӯш ба бузургии миёнасолаи доройҳо ба вуҷуд

омадааст. Ҳамин тариқ дар корхонаҳои саноатии комплекси агросаноатии сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ баланд мебошад, аммо таҳлилҳо нишон дод, ки дар аксари корхонаҳои кишоварзӣ модели панҷомилаи Э.Альтман, яъне нишондиҳандаи интегралӣ он аз 1,8 пасст мебошад, яъне ҷолибияти сармоягузлории онҳо хеле паст мебошад. Бинобар он дастгирии давлат ҷиҳати баробар намудани ғоидаи сармоягузорӣ ба сатҳи ғоидаҳои қарзӣ дар кишоварзӣ зарур аст. Барои баланд бардоштани сатҳи ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ бояд чунин шартҳо риоя гардад: суръати афзоиши ҳаҷми фурӯш аз суръати афзоиши дороиҳо зиёд бошад; суръати афзоиши ғоидаи фурӯш аз суръати афзоиши ҳаҷми фурӯш зиёд бошад; суръати афзоиши дороиҳо аз суръати афзоиши сармояи худӣ зиёд бошад.

Муқарароти ҷорум асоснок намудани зарурати тақмили стандартҳои таҳияшуда, қоидаҳои муайяни таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки нақши институтҳои идоракунии ғайриҳукуматӣ сармоягузорию ба иҷро мерасонанду барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳи ғайриҳукуматӣ сармоягузорӣ хизмат менамоянд.

Корхонаҳои комплекси агросаноатӣ бо хусусиятҳои муайяни соҳа дар самти ғайриҳукуматӣ сармоягузорӣ ва ташаккули захираҳои сармоягузорӣ тавсиф мешаванд. Ин хусусиятҳо дар фарқиҳои ҳадафҳо ва вазифаҳои сармоягузорӣ, инчунин вобастагии ҳаҷми воридот аз сатҳи даромади интизорӣ зоҳир мегарданд. Бо ин робита, дар соҳаи агросаноат маҷмуи васеи меъёрҳо ва усулҳои арзёбии самаранокии сармоягузорӣ истифода мешавад, ки имкон медиҳад омилҳо ва шароити гуногун, ки ба натиҷагирӣ ғайриҳукуматӣ сармоягузорӣ таъсир мерасонанд, ба назар гирифта шаванд. Дар маҷмӯи ин меъёрҳову нишондиҳандаҳо барои тамоми соҳаҳо ва намудҳои ғайриҳукуматӣ комплекси агросаноатӣ меъёри асосиро таъмин менамояд сармоягузорӣ, аниқтараш фароҳам овардани шароити мусоид барои ташкили ғайриҳукуматӣ истеҳсоливу фурӯш, ки дар ниҳояти қор ба даст овардани ғоидаи ҳадди аксар бо ҳароҷоти ҳадди ақал, кам кардани давраи маблағгузории сармоягузорӣ ва бозпардохтро таъмин мекунад, мебошад. Аз нуқтаи назари методӣ барои ҳар як корхонаи комплекси агросаноатӣ, асосан самаранокии лоиҳаи тижоратӣ, муайян кардани нафънокии нисбӣ ё афзалияти меъёрҳои истифодашаванда, ташкили сохтори лоиҳа ва дарёфти манбаъҳои бозғаймӣ сармоягузорӣ, муҳим мебошад. Дар баробари ин, идоракунии самарабахши ғайриҳукуматӣ сармоягузорӣ, ки ҷолибияти эҳтимолии сармоягузорию ва як қатор омилҳои ҳавасмандкунандаро барои сармоягузорӣ рӯи қор меорад, нақши ҳалқунанда дорад. Ин гузоришҳо моро ба ҳулосае меорад, ки ҳадафи умумии ғайриҳукуматӣ сармоягузории комплекси агросаноатӣ дар ду ҷиҳат ифода меёбад: яқум, дар таъмини самарои

фаъолияти сармоягузорӣ умуман; дуюм, барои ҳавасманд гардондани тарафҳои манфиатдор, иштирокдорони муносибатҳои сармоягузорӣ.

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки, нишондиҳандаи омили вақт дар байни дигар нишондиҳандаҳои арзёбии самаранокии сармоягузорӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамояд. Ҳисоб кардан ва ё ба назар гирифтани омили вақт зимини фаъолияти сармоягузорӣ имкон медиҳад, ки сатҳи максималии хароҷоти сармоягузорӣ ва даромад аз сармоягузориҳо муайян карда шавад. Агар ин нишондиҳанда дар сатҳи макроиқтисодӣ ҳисоб карда шуда бошад, пас ин маънои дараҷаи баланди инкишофи муносибатҳои иқтисодии ҷамъиятро дорад.

Сабабҳои зухуроти ин омилҳо дар комплекси агросаноати муайян карда шуданд:

- арзи ҳастӣ доштани динамизми нишондиҳандаҳои техникӣ-иқтисодии корхонаҳои комплекси агросаноатӣ. Бахусус хеле муҳим аст, ки тағйиротро дар мавриди тағйир ёфтани ҳаҷм ва сохтори маҳсулоти истеҳсолшаванда, меъёри сарфи ашёи хом, шумораи кадрҳо, давомнокии давраи истеҳсолӣ, меъёрномаҳои инвентаризатсионӣ ва ғайраро ба назар гирифта шавад. На камтар муҳим аз омилҳои дигар, дар амалисозии лоиҳаҳои, ки бо ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, навсозии марҳилавии таҷҳизот ё ба роҳ мондани истифодаи қитъаҳои нави замин марбутанд, дар назар гирифтани ҷанбаҳои вақтӣ мебошад. Дар ин раванд, сифати нишондиҳандаҳои динамикӣ нақши калидӣ мебозад, зеро маҳз онҳо заминаи ташаккули маълумоти навро фароҳам меоранд, ки барои ҳисоби китобҳо дар фосилаҳои минбаъдаи вақт истифода мешаванд;

- хусусияти мавсимии истеҳсолоти кишоварзӣ ва фуруши маҳсулот, ки дар тағйирёбии ҳаҷми ашёи хом, истеҳсоли маҳсулот ва талабот дар фаслҳои гуногуни сол, инчунин дар тағйири сатҳи захираҳо ва қарзҳои дебиторӣ зоҳир мегардад. Хусусан, ин тағйирот дар марҳилаи ибтидоии аз худкунии иқтидорҳои калони нави истеҳсолӣ шадидан эҳсос мешавад;

- тамоюли афзояндаи фарсудашавии ҷисмонии фондҳои асосии истеҳсолӣ, ки боиси коҳиши самаранокӣ ва ҳосилнокии умумии онҳо мегардад, инчунин хароҷотро барои нигоҳдорӣ, истифодабарӣ ва корҳои таъмир зиёд мекунад. Ҳангоми тартиб додани барномаи истеҳсолӣ, сармоягузорӣ ва муқаррар кардани мӯҳлатҳои иваз кардани таҷҳизоти асосии технологӣ дар маълумоти ибтидоӣ фарсудашавии ҷисмонӣ бояд ба назар гирифта шавад;

- тағйирёбии нархҳо ва динамикаи арзиши маҳсулот ва захираҳои молӣ яке аз омилҳои муҳими таъсиррасон ба ҳисоб меравад, ки бояд дар раванди ҳамроҳкунии иттилоотӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва дар арзёбии иқтисодии онҳо ба назар гирифта шавад.

Ин тағйирот метавонанд даромаднокии лоиҳаро ва сатҳи хавфҳои молиявиرو ба таври ҷиддӣ зерӣ таъсир қарор диҳанд.

– тағйирот дар муҳити танзимкунандаи меъёриву иқтисодӣ – ба монанди тағйири қонунгузорию андоз, меъёрҳои пардохт, аксизҳо, нишондиҳандаҳои музди меҳнати ҳадди ақал ва дигар параметрҳои танзимкунанда – ба таври мустақим ба самаранокии қарорҳои сармоягузори таъсир мерасонанд. Бинобар ин, чунин омилҳо низ бояд ба раванди таҳлил ва пешгуи иттилоотӣ дар марҳилаи банақшагирии лоиҳаҳо ворид карда шаванд.

– номувофиқатии вақтӣ байни давраҳои истеҳсоли ва натиҷаҳои молиявии онҳо, аз ҷумла таъхир дар фуруши маҳсулот баъд аз истеҳсол ва инчунин пардохти захираҳо пеш аз истеъмоли воқеии онҳо, мушкилиҳоро дар банақшагирии қараъни пулӣ ба вучуд меорад. Ғайр аз ин, хароҷот ва натиҷаҳои лоиҳа якбора ба вучуд намеоянд, балки дар тӯли тамоми давраи сармоягузори тақсим мешаванд. Ин ҳолат зарурати истифодаи усулҳои дисконтисозӣ ва арзёбии ҷолибияти сармоягузорию бо дарназардошти омилҳои вақтӣ ба миён меорад.

Таъсири омилӣ вақтӣ ба фаъолияти сармоягузори тавассути механизми дисконтисозии қараёнҳои пулии воридотӣ зоҳир мегардад. Ҳангоми қабули қарорҳои сармоягузори зарур аст, ки чунин параметрҳои иқтисодӣ, ба монанди сатҳи таваррум, дараҷаи хавф ва арзиши алтернативии сармоя ба инобат гирифта шаванд. Ин бо он шарҳ дода мешавад, ки воситаҳои пулӣ арзиши вақтӣ доранд: маблағе, ки имрӯз дар ихтиёр қарор дорад, нисбат ба ҳамон маблағ дар оянда арзиши баландтар дорад, зеро он метавонад ба гардиш ворид шуда, даромад оварад. Ин ҷо истифодаи усули ҳисобкунии фоизҳои мураккаб, ки ба муайян кардани маблағи пуле, ки пас аз t сол дар суратҳисоби бонкӣ боқӣ мемонад, имкон медиҳад. [4].

Ҳамин тариқ, нишондиҳандаҳои асосие, ки таъсири лоиҳаро дар тамоми давраи татбиқи он тавсиф мекунанд, даромеди софи дисконтнашуда ва арзиши софи ҷорӣ (таъсири интегралӣ дисконтшуда) мебошанд. Даромеди софи дисконтнашуда (NDI) даромеди софи ҷамъшуда (бақияи пули ҳақиқӣ, таъсир) дар тамоми давраи ҳисобдорӣ мебошад. Нишондиҳандаи муҳимтарини самаранокии лоиҳа арзиши ҳозираи ҳолис (NPV, эффекти интегралӣ, арзиши ҳозираи соф, арзиши ҳолиси ҳозира, NPV) – даромеди софи ҷамъшуда (бақияи пули ҳақиқӣ, таъсир) дар тамоми давраи ҳисобдорӣ мебошад. NPV зиёдатии даромадҳои пулиро нисбат ба ҳароҷоти умумии лоиҳа мутаносибан бидуни ба назар гирифтани ва ба инобат гирифтани мӯҳлатҳои онҳо тавсиф мекунад. Бояд ҳангоми ҳисоб кардани NPV нархҳои аз таваррум озод карда шуда истифода мешаванд, бинобар ин, таъсири таваррум ва хавф дар меъери таҳфиф

инъикос намеёбад. Мутаносибан, метёри тахфифи истифодашуда ҳадди аксар даромади воқеии роҳҳои алтернативӣ ва дастраси сармоягузорино инъикос мекунад. Барои самаранокии лоиҳа зарур ва кофӣ аст, ки NPV он барои бесамарӣ манфӣ бошад, NPV он манфӣ бошад; Бесамар будани лоиҳа имконияти ғоиданоктар истифода бурдани дорониҳоро нишон медиҳад. Ҳангоми муқоисаи лоиҳаҳои алтернативӣ, афзалият ба онҳое дода мешавад, ки NPV баландтар доранд.

Муқаррароти панҷуми пешниҳодшаванда барои ҳимоя ба муайянсозии тамоюлҳои калидии рушди соҳаҳо ва корхонаҳои комплекси агросаноатӣ (КАС) марбут аст, ки зерӣ таъсири ислоҳоти аграрӣ ва дигар тағйироти институтсионалӣ ба вучуд омадаанд. Ин тағйирот ба тақмил додани муҳити институтсионалии бахши сармоягузории КАС равона шудаанд. Дар доираи ин мавқеъ, арзёбии самтҳои инкишофи базаи техникӣ ва технологияи истеҳсолоти агросаноатӣ, инчунин таҳлили динамикаи сармоягузорӣ ба фондҳои асосии истеҳсоли анҷом дода шудааст. Ин ба муайян кардани сатҳи мутобиқшавии корхонаҳо ба шароити муносири иқтисодӣ ва дараҷаи омодагии онҳо ба навсозии инноватсионӣ имкон медиҳад.

Тасвири умумии фаъолияти сармоягузорӣ ва таъсири он ба рушди соҳаҳои кишоварзии комплекси агросаноатӣ (КАС) метавонад бо назардошти нишондиҳандаҳои истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар сари аҳоли таҳлил гардад. Тавре ки маълумоти ҷадвали 4 нишон медиҳад, тамоюли манфӣ дар истеҳсоли ангур, пеш аз ҳама, ба фарсудагии техникӣ ва пиршавии биологӣ тоқзорҳои мавҷуда марбут аст. Ҳоло сармоягузорӣ ба боғҳои нави ангур сураёт гирифта истодааст, ки минбаъд афзоиши ангур таъмин хоҳад шуд. Сатҳи начандон баланди истеҳсоли шир ба ҳар сари аҳоли, бо паст шудани сифати сохтори пола, кам шудани вазни қиёсии модаговҳои зотӣ ва баланд шудани арзиши захираҳои хуроки чорво вобаста аст. Дар мамлакат ягона самти муътадил будани истеҳсоли тухм (дар давраи таҳлилшуда бештар аз 2,4 баробар афзуд) мебошад, ки бо афзудани сармоягузорӣ ва имтиёзҳо дар ин ҷода аст тараққиёти устувори мурғпарварии саноатии мамлакатро таъмин намудааст.

Ҷадвал 4. – Истеҳсоли маҳсулоти асосии кишоварзӣ ба ҳар як сари аҳоли (кг.)

Маҳсулот	2018	2019	2020	2021	2022	2023	С. 2023 нисбат ба с. 2018, %
Гандум	141,5	152,2	165,0	161,8	175,0	172,3	121,7
Картошка	106,8	107,9	108,7	106,2	109,6	112,4	105,2

Идомаи ҷадвали 4.

Маҳсулот	2018	2019	2020	2021	2022	2023	С. 2023 нисбат ба с. 2018, %
Сабзавот	234,7	236,7	263,5	264,9	272,0	297,2	126,6
Полизи	71,1	76,1	80,5	83,5	84,4	99,2	139,5
Меваҷот	49,6	51,4	49,7	45,3	51,3	65,2	131,4
Ангкр	26,8	26,8	25,4	27,3	30,2	18,7	-30,2
Гушд дар вазни зинда	14,5	14,8	16,0	16,7	17,5	19,6	15,2
Шир	108,9	108,5	108,5	106,3	106,6	109,8	100,8
Тухм, дона	49,9	78,7	104,5	107,4	121,4	120,2	240,8

Манбаъ: [9, с. 15]

Қобили зикр аст, ки дар солҳои охир сармоягузориҳо тадричан натиҷаҳои назаррас медиҳанд: марҳалаи баромадани соҳаҳои комплекси агросаноатӣ (КАС) аз ҳолати ноустуворӣ мушоҳида мешавад ва тағйироти мусбати сохторӣ дар самтҳои афзалиятноки истеҳсолоти кишоварзӣ ба вучуд меоянд. Тибқи маълумоти ҷадвали 3.2.6, дар давраи солҳои 2018–2023 ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ аз 43 то 63 млрд сомонӣ ва ё 46,5% афзудааст. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба як гектар замини кишт бошад аз 117 то 171 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфтааст, ки ба афзоиши беш аз 45,8 % баробар мебошад.

Ҷадвали 5. – Динамикаи нишондиҳандаҳои сифатии истеҳсолоти кишоварзӣ (бо нархҳои муқоисавии соли 2023, млн. сомони)

Нишондиҳанда- ҳо	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 ба 2018, %
Ҳамагӣ	43066,2	46140,7	50225,7	53576,2	57841,7	63028,4	146,5
Таносуби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва хоҷагии чангал дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бо фоиз	19,8	20,9	22,7	22,4	22,9	24,3	4,5 бф

Идомаи ҷадвали 5.

Нишондиҳанда- ҳо	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 ба 2018, %
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 100 га киштзорӣ кишоварзӣ (бо наrxҳои муқоисавии соли 2022), сомонӣ	117366	125584	136721	146128	157654	171110	145,8

Сарчашма: Ҳисоб карда шуд аз рӯйи [9, с. 14]

Дар давраи таҳлилшуда ҳиссаи маҳсулоти кишоварзӣ дар ММД аз 19,8 то 24,3 фоиз ё 4,5 банди афзудааст. Ин рушд ҳамзамон ба тараққиёти бахши коркарди саноатии КАС ва афзудани ҳиссаи он дар истеҳсоли ММД низ сабаб шудааст. Ҳосилнокии меҳнат, ки бо ҳаҷми маҳсулоти умумӣ ба ҳар як корманд чен карда мешавад, низ тамоюли мусбати устувор нишон медиҳад. Тибқи оморӣ расмӣ ин нишондиҳанда аз 20,3 то 30,6 ҳазор сомонӣ ва ё 150,7% зиёд шудааст. Музди меҳнати миёнаи номиналӣ дар бахши кишоварзӣ дар ин солҳо аз 492,13 то 811,73 сомонӣ афзоиш ёфта, беш аз 1,6 маротиба зиёд шудааст [10, с. 133]. Бо вучуди ин, таъкид бояд кард, ки суръати афзоиши музди меҳнат аз суръати афзоиши ҳосилнокии меҳнат пеш гузаштааст, ки ба принципи бунёдии иқтисодӣ муҳолифат мекунад. Зеро мутобиқи он, афзоиши устувори музди меҳнат танҳо дар ҳолати афзоиши пешсафи ҳосилнокии меҳнат имконпазир аст. Риоя нашудани ин таносуб метавонад нишондиҳандаи номутавозунии тақсими захираҳо бошад ва дар дурнамои дарозмуддат рақобатпазирии бахшро коҳиш диҳад.

Рушди истеҳсолоти кишоварзӣ ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, ки бо ашёи хом соҳаи кишоварзӣ вобаста, мусоидат намудааст. Чуноне, ки маълумти ҷадвали 6 нишон медиҳад, дар давраи солҳои 2018-2023 ҳаҷми истеҳсоли саноати беш аз 2 маротиба афзудааст. Саноати коркард, ки соҳаи асосии истеҳсолкунандаи арзиши ловагӣ мебошад тарҳи руши иқтисодии мамлакат асосан он муаян менамояд аз 13,5 то 28,5 млрд сомони ва ё 2,3 маротиба афзудааст. Чузӣи муҳимми саноати коркардро, корхонаҳои саноатии КАС, ки бо ашёи хом ва ё маҳсулоти кишоварзӣ фаъолият мебаранд, дар ин шаш соли охир тамоюли рушди устувор гирифтаанд. Масалан, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, аз ҷумла нӯшокиҳо ва тамоку, соли 2023 дар сатҳи 11621 млн. сомони қарор дошт, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 2,36 маротиба зиёд шудааст. Ҳаҷми истеҳсоли нассочӣ ва дӯзандагӣ бошад

дар ин давра аз 2479 то 4500 млн. сомони ва ё 80%, маснуот аз чарм ва истеҳсоли пойафзол бошад беш аз 2,1 маротиба зиёд шудааст.

Ҷадвали 6. – Динамикаи ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, ки бо ашёи хомӣ соҳаи кишоварзӣ вобаста аст, млн.сомонӣ

Нишондиҳандаҳо	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 ба 2018, %
Ҳамагӣ саноат, млн. сомони	23894	27613	30890	38829	43025	46857	203,3
Аз он ҷумла:							
Саноати коркард	13520	15952	19054	22313	26497	28537	211,1
Аз он:							
истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, аз ҷумла нӯшокиҳо ва тамоку	4900	5399	7089	7608	10383	11621	236,7
истеҳсоли нассочӣ ва дузандагӣ	2479	2636	2870	4096	4720	4500	180,0
маснуот аз чарм ва истеҳсоли пойафзол	63	71	91	120	137	133	211,1

Сарчашма: Ҳисоб карда шуд аз рӯйи [10, с. 256]

Чунин тамоюли рушдро бешубҳа рушди истеҳсоли кишоварзӣ, ки гузорандаи асосии ашёи хом мебошад, муайян намудааст. Таҳлилҳои омории нишон медиҳад, дар сохтори саноати коркард ҳиссаи корхонаҳои соанатии истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯрока, аз ҷумла нӯшокиҳо ва тамоку, ки мустақиман бо маҳсулоти кишоварзӣ вобаста аст сол аз сол афзуда истодааст. Соли 2023 ҳиссаи онҳо 24,8 фоизро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 4,3 банди фоиз афзудааст. Аммо ҳисаи истеҳсоли маҳсулоти нассочӣ ва дузандагӣ бошд дар ин давра аз 10,4 то 9,6 фоиз кам шудааст, истеҳсоли маснуот аз чарм бетаъғир мондааст. Ҳамин тариқ беш аз 34 фоиз истеҳсоли саноати коркардро ин соҳаҳои мавриди таҳлил қарор гирифта ташкил додааст ва ҳиссаи онҳо тамоюли афзоиш дорад.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки новобаста аз рушди заминаи моддиву техники соҳаи кишоварзӣ барои истеҳсолоти кишоварзӣ, аммо мавҷудияти трактор ба 100 гектар замини кишт, то ҳол ба талаботи муқарраргардидаи меъёрӣ ҷавобгӯ нест. Ин меъёрҳо барои коҳиш додани талафоти ҳосил ва маҳсулоти тайёри кишоварзӣ пешбинӣ шудаанд. Механизатсияи нокифоя ва фарсудагии техника боис мегардад, ки корҳои агротехникӣ бо тӯл кашанд. Дар натиҷа, талафоти назаррас ҳангоми ҷамъоварии ҳосил ва иҷрои дигар амалҳои муҳимми технологӣ дар соҳа ба вучуд меояд. Ҳамаи ин омилҳо самаранокии раванди истеҳсолотро коҳиш дода, ба ноил шудан ба рушди устувори кишоварзӣ монеъ мешаванд.

Солҳои охир дар соҳаи кишоварзӣ ҳаҷми ба истифода додани фондҳои асосӣ ва сармоягузорӣ тамоюли болоравӣ дорад. Чуноне, ки маълумоти ҷадвали 4.2.1. нишон медиҳад, дар давраи солҳои 2018-2023 ҳаҷми ба истифода додани фондҳои асосӣ аз 52,2 то 93,3 млн. сомони ва ё 78,7% зиёд шудааст. Тамоюли мусбат дар он аст, ки ин ҳамаи сармоягузориҳо ба кор даровардани фондҳои асосӣ ба иншоотҳои истеҳсоли сафарбар шудаанд. Ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ соли 2023 114,9 млн. сомони ро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2018 қариб 5 маротиба зиёд шудааст. Ин ҳаҷми маблағгузорӣ ба низ ба иншоотҳои истеҳсоли сафарбар шудааст. Чунин суръати сармоягузориҳо барои табодули индустриалии соҳаҳои КАС такони самарабахш медиҳад ва метавон доир ба ғани гардидани заминаҳои техникӣ ву технологияи истеҳсолоти кишоварзиро хулоса намуд.

Ҷадвали 7. – Ба истифода додани фондҳои асосӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ (бо нархҳои амалкунанда, ҳазор сомонӣ)

Солҳо	Фондҳои асосӣ ба кор андохта шуданд	аз он ҷумла аз рӯи иншоотҳои истеҳсоли	Маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ	аз он ҷумла аз рӯи иншоотҳои истеҳсоли
2018	52257	52257	23127	23127
2019	13449	13449	33208	33208
2020	11674	11674	12729	12729
2021	8414	8414	15267	15267
2022	25822	25822	104518	104518
2023	93378	93378	114905	114339
2023 ба 2018, %	178,7	178,7	496,8	496,8

Манбаъ: [12, с. 24]

Дар сармоягузориҳо саҳми манбаъҳои худии корхонаҳои кишоварзӣ, бахусус хочагиҳои деҳқонӣ назаррас мебошад. Аммо барои таъмини рушди инноватсионии мутобиқ бо талаботи рушди инноватсионии кишвар дарёфти манбаъҳои гуногун зарур мебошад.

Муқарароти шашум дар он ифода меёбад, ки такмил додани механизмҳои институтсионалии идоракунии равандҳои сармоягузорӣ, ки бо заминҳои кишоварзӣ алоқаманданд, аҳамияти муҳим дорад. Ҳамаи намудҳои сармоягузорӣ ба бахши аграрии иқтисодиёт бевосита бо ҷалб ва истифодаи самараноки захираҳои заминҳои мувофиқ вобастаанд. Заминҳои кишоварзӣ дорои иқтидори истеҳсолии беназир мебошанд, ки хусусиятҳои иқтисодӣ, табиӣ, экологӣ ва иҷтимоиро фаро мегиранд. Ҳангоми таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ин омилҳо бояд ба таври зарурӣ ба инобат гирифта шаванд.

Дар мавриди ташкили муомилот вобаста ба ҳуқуқи истифодаи китъаҳои замин, мониторинги заминҳои кишоварзӣ, банақшагирии истеҳсолот, баҳодиҳии захираҳои замин, муносибатҳои қарзиву молияви субъектҳои ҳуқуқи замин, андозбандӣ ва ғайра хусусиятҳои иҷтимоиву экологӣ ва табииву иқтисодии таъсири мустақиму ғайримустақим доранд. Муносибатҳои замин, ки дар худ хосиятҳои истеҳсоливу муносибатҳои иҷтимоию иқтисодиро мутамарказ мекунанд ба инкишофи равандҳои сармоягузорӣ дар кишоварзӣ таъсири муайян мерасонад ва дар асоси ташаққулу рушди инфрасохторҳои институционаливу инфрасохториҳои идоракунии ташкилу идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС қарор мегирад. Заминҳои кишоварзӣ, ки воситаи асосии истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад, объекти муҳими сармоягузорӣ махсуб ёфта дар асоси таҳия ва татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ дар бахши кишоварзии иқтисодиёт қарор дорад. Масоҳати заминҳои кишоварзӣ ва заминҳои қорам (661,7 ҳазор гектар) дар ҷумҳурӣ дар давраи солҳои 2017-2023 қариб бетағйир боқӣ мондааст, ки ин аз афзоиши муаммои маҳдудияти заминҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. Дар давраи таҳлилшаванда майдони ниҳолҳои бисёрсола, ки ба фондаи асосии захираҳои сармоягузорӣ тааллуқ дорад, аз 148,2 то ба 156,9 ҳазор гектар ё 5,7 фоиз афзуд. Майдони алафдаравӣ ҳамагӣ 0,4 ҳазор гектар афзуд. Дар масоҳати умумии заминҳои кишоварзии ҷумҳурӣ саҳми назаррасро чарогоҳҳо – 76,8 фоиз - соли 2002 2818,1 ҳазор гектарро ташкил дода нисбат ба соли 2017 дар сатҳи 20,1 ҳазор гектар зиёд шудааст.

Айни замон дар мамлакат инфрасохтори институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ ва идоракунии он вобаста ба истифодаи заминҳои кишоварзӣ ҳамчун объекти сармоягузорӣ рушд ёфтааст, ки онҳо дар Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси

агросаноатӣ” ва ғ. инъикос ёфтанду механизми амалии онро татбиқи барномаҳои мақсаднок ташкил додааст. Масалан татбиқи “Барномаи давлатии азхудкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2012, № 450 тасдиқ шуда буд, муайян карда шуда буд, ки “барои азхудкунии заминҳои нав бо сохтмони тамоми инфрасохтори дахлдор зарурати ҷалби маблағҳои сармояҳои дарозмуддат дар доираи 50-70 ҳазор сомонӣ ва барои барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда бо иҷрои маҷмуи корҳои беҳдошти замин хароҷоти 11-20 ҳазор сомонӣ барои як гектар рост меояд”. Ва ин сармоягузорӣ аз тарафи давлат сурат гирифта ҳам буд. Дар айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи «Барномаи давлатии аз худкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳое, ки аз муомилоти кишоварзӣ берун мондаанд барои солҳои 2022–2027», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2022, №90 тасдиқ шудааст, идома дорад.

Дар доираи такмил додани механизмҳои инфрасохторӣ ва институтсионалӣ, ки ба ташвиқи сармоягузориҳои инноватсионӣ ва истифодаи оқилонаи заминҳои кишоварзӣ дар комплекси агропромисловӣ равона шудаанд, аҳамияти ҷорӣ намудани принципҳои кишоварзии дақиқ (точного земледелия) таъкид мегардад. Ин равиши муосир асос ёфтааст бар истифодаи технологияҳои сенсорӣ, ки имкон медиҳанд назорати доимӣ ва дақиқи нишондиҳандаҳои муҳим, аз ҷумла вазъи хок, сатҳи намӣ, ҳарорат ва дигар параметрҳои муҳимми табиӣ, ба роҳ монда шавад. Ин ҷорабиниҳо ба баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли кишоварзӣ мусоидат менамоянд. Воқеан ҳам дар шароити муосир самтҳои инноватсионии рушди соҳибкории аграрӣ дар асоси такмили технологияи парвариши зироатҳо, истифодаи тухмӣ ва нуриҳои баландсифат сурат мегирад. Дар ин самт истифодаи системаи инноватсионии кишоварзии дақиқ нақши стратегӣ дорад. Ин система ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ барои қабули қарорҳои самраноки идоракунии истеҳсолот ва сармоягузорӣ тақия менамояд. Дар доираи ин система зироаткорӣ тибқи эҳтиёҷоти воқеии зироатҳои кишоварзӣ сурат гирифта барои гирифтани ҳосили баланд бо хароҷоти ками захираҳо (тухмӣ, нуриҳои минералӣ, воситаҳои муҳофизати растаниҳо, об ва ғ.) мусоидат менамояд. Яке аз унсурҳои кишоварзии дақиқро системаи дифференсиалии истифодаи нуриҳо ташкил мекунад. Истифодаи ин система имконият медиҳад, ки хароҷоти нуриҳо ба ҳисоби миёна ба 26-28 фоиз кам карда шавад. Тибқи иттилооти истеҳсолкунандаи «Агронавигатор» ҳосили зироатҳои кишоварзӣ ба ҳисоби миёна 15 фоиз меафзояд ва дар сурати

амалӣ шудани лоиҳаи сармоягузори инноватсионӣ ҳосили миёнаи зироатҳо 8,2 тс/га зиёд мешавад. Татбиқи таҷҳизоти номбаршуд сармоягузори тоқозо менамояд, ки истифодаи он аз ҷиҳати иқтисодӣ имконпазир аст ва муҳлати баргардонидани хароҷоти он хеле ҷолиб аст. ки самаранокии онро мо барои парвариши зироатҳои кишоварзӣ ҳисоб намудем ва муайян намудем, ки соли сеюм сармояи гузошташуда пурра бозгашт мешавад.

Муқарароти ҳафтум – коркарди пешниҳодот оид ба тартиби муайян намудани ҳаҷми талабот ба сармоягузорӣ ва мукамалгардонии таъминоти институционаливу инфрасохтори дастгирии давлатии фаъолияти сармоягузорӣ дар КАС, инчунин асоснок намудани роҳҳои асосии тақмили сохтор, вазифаҳо ва таъмини институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар корхонаҳои системаи агросаноатии мамлакат ва минтақаҳои он.

Раванди такрористехсолии мутассилу устувор дар КАС маҳз бо такрористехсолии фаъолияти сармоягузорӣ суръат мегирад. Дар доираи алоқамандии миёни рушди иқтисодӣ ва сармоягузорӣ метавон чунин зуҳури чунин қонуниятро мушоҳида намуд: сармоягузорӣ ба ҳайси катализатори равандҳои иқтисодӣ баромад карда, самаранокии онҳо ба ҳайси меъёри рушди мутавозеъи субъектҳои соҳаи сармоягузорӣ хидмат менамояд. Дар замони муосир рушди мутассили аксари корхонаҳои КАС мушоҳида мешавад, бинобар он муносибати байни манбаъҳои сармоягузорӣ вобаста ба давраҳои рушди иқтисодии онҳо метавонад гуногун бошанд:

- дар марҳилаи рушди фаъол – роҳандозии такрористехсолии васеъ дар заминаи технологияи инноватсионӣ, манбаъҳои хеле ҳаҷман калони сармоя (қарзҳои бонкӣ ва дастгирии давлатӣ) талаб мешавад. Дар ин давраи таносуби сармояи худӣ ва сармояи қарзи метавонад мутаносибан дар сатҳи 30-40% ва 70-60% бошад;

- дар марҳилаи ё давраи рушди заиф таносуби сармояи худӣ ва қарзӣ дар сатҳи 50% то 50% имконпазир аст;

- дар шароити рушди иқтисодии ноустувору сифати бухронӣ дошта, ки арзиши захираҳои қарзӣ боло мераванд, рушди корхонаҳои КАС заиф мешавад, бинобар он таносуби захираҳои худӣ ва қарзӣ дар сатҳи 70-80 фоиз ва 30-20 фоиз қарор мегирад.

Новобаста аз давраҳои рушди сиклӣ рушди корхонаҳо бидуни ҷалби сармоя маблағ аз манбаъҳои гуногун, махсусан ҷалби сармояи қарзии дарозмуддат ва миёнамуддат имконнопазир аст. Аз ин лиҳоз барои баратаф намудан таъсири омилҳои номуайнӣ рӯ овардан ба истифодаи механизмҳои лоиҳагирӣ институтсионалӣ хеле муфид мебошад. Ин ҷо пеш аз ҳама барои муайян кардани зарурати захираҳои сармоягузорӣ ва дарёфти манбаъҳои он истифодаи муносибати

методологиву методи ба нақшагирии молиявиро дар назар дорем. Методологияи банақшагирии молиявиро, ки дар зер пешниҳод мешавад мо корхонаҳои кишоварзии ноҳияи Ҷ.Балхӣи вилояти Хатлон таҷриба намудем. Дар ин чода таъминоти итилоотии банақшагирии молиявӣ муҳим мебошад. Ба иин мақсад гирд овардан ва истифодаи итилоот ва ё нишондиҳандаҳои зерини дарозмуддат (8-10 сол) ҳамчун маълумоти ибтидоӣ хизмат мекунанд:

- даромад аз фуруши маҳсулот, иҷрои корҳо, хизматрасонӣ;
- арзиши маҳсулоти фурухташуда;
- мавҷуд будани фондҳои асосӣ дар аввал ва охири сол;
- индекси нархҳои истеъмолий;
- индекси нархҳои фуруши маҳсулоти аграрӣ.

Арзёбии суръати афзоиши даромад аз фуруш ва арзиши аслии маҳсулоти фурухташуда дар қиёс бо нишондаҳандаҳои соли базавӣ бояд бо нархҳои муқоисашаванда суръат гирад. Зеро ин ҳисобкунӣ таъсири омили тавворум, нархро бартараф менамояд ва имкон медиҳад, ки тағйир ёфтани ҳаҷми фуруш аз ҷиҳати физикӣ муайян карда шавад. Тавре таҳқиқот нишон дод, даромади фуруш дар давоми 10 соли охир (2013-2023) дар корхонаҳои кишоварзии ноҳияи Ҷ.Балхӣ вилояти Хатлон ба ҳисоби миёна 3,9 фоиз зиёд шудааст. Индекси суръати афзоиши ҳароҷот 1,02 буд. Мо бо истифода аз маълумот оид ба фондҳои асосӣ, афзоиши солонаи онҳо ва меъёри сармоягузорӣ, ки ба ҳисоби миёна дар корхонаҳои кишоварзӣ 8,8 фоизро ташкил дод, қабул намудем.

Бо истифода аз индексҳои нархҳои истеъмоли ва нархи фуруши маҳсулоти кишоварзӣ пешгӯии даромад аз фуруши маҳсулот ва арзиши фуруши маҳсулот дар давраи то соли 2027 муқаррар карда шуд. Муқаррар намудани арзишҳои пешбинишавандаи афзоиши фондҳои асосӣ ҳамчун нишондиҳандаи зарурати сармоягузорӣ ба сармояи асосии корхонаҳои кишоварзӣ баромад мекунад. Низомии ниёзи сармоягузорӣ бо истифода аз ду сценарияи рушди кишоварзӣ муайян карда шуд: сценарияи асосӣ (инерсионӣ) ва сценарияи инноватсионӣ. Сценарияи асосӣ суръатҳои ҳозираи афзоиши нишондиҳандаҳои калидии фаъолияти истеҳсолиро инъикос мекунад: даромад аз фуруши маҳсулот, арзиши аслии маҳсулоти фурухташуда, меёри сармоягузорию пешбинӣ мекунад. Нақши рушди инноватсионии рушд афзоиши солонаи даромад аз фуруши маҳсулот 8,5 фоиз ва меёри сармоягузорӣ 15 фоизро дар назар дорад (Ҷадвали 8).

Афзоиши солонаи фондҳои асосӣ ба ҳисоби миёна 20 млн. сомониرو дар варианти рушди инертсионӣ ташкил медиҳад. Дар сценарияи руши инноватсионӣ бошад афзоиши солонаи фондҳои асосӣ бояд ба ҳисоби миёна 55 млн. сомониру ташкил диҳд. Дар мавриди рушди иқтисодии солонаи хоҷагиро дар сатҳи то 4 фоиз ба мақсад

мувоффиқ аст, ки 65 фоизи талаботи умумӣ аз ҳисоби ҷалб намудани қарзҳои дарозмуддат ва 35 фоиз аз ҳисоби манбаъҳои худ – ғоида ва амортизатсия қонеъ гардонда мешавад.

Ҷадвали 8. – Муайян намудани талабот ба маблағгузори фаъолияти сармоягузори корхонаҳои кишоварзи н. Ҷ. Балхӣ в. Хатлон

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Даромади фурӯш маҳсулот (пешгӯӣ), млн. сомонӣ:							
нақши инертсионӣ	1781,7	1851,2	1923,4	1998,4	2076,3	2157,2	2241,4
нақши инноватсионӣ	1860,5	2018,7	2190,2	2376,5	2778,5	2797,6	3035,4
Арзиши аслии маҳсулоти фурухташуда (пешгуӣ), млн. сомонӣ:							
нақши инертсионӣ	1282,8	1308,4	1334,6	1361,3	1388,5	1416,3	1444,7
нақши инноватсионӣ	1320,9	1347,3	1374,2	1401,7	1429,8	1458,4	1487,5
Ғоидаи умумӣ (пешгуӣ), млн. Сомонӣ							
нақши инертсионӣ	498,9	542,8	588,8	637,1	687,8	740,9	796,7
нақши инноватсионӣ	539,6	671,4	816,0	975,5	1348,7	1339,2	1547,9
Афзоиши фондҳои асосӣ, млн. сомонӣ:							

Идомаи ҷадвали 8.


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
нақши инертсионӣ	151,4	164,7	179,2	194,9	212,1	230,8	251,1
афзоиши солона, млн. сомони	-	13,1	14,5	15,7	17,2	18,7	20,3
нақши инноватсионӣ	173,5	199,5	229,4	263,8	303,4	348,9	401,3
афзоиши солона, млн. сомони	-	26	29,9	34,4	39,6	45,5	52,4

Сарчашма: Дар асоси ҳисоботи солонаи корхонаҳои кишоварзии ноҳияи Ҷ. Балхӣ вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2013-2021 ҳисоб карда шудааст.

Ин таносуби миёни сармояи худӣ ва сармояи қарзӣ ҳарчанд хавфнок бошад ҳам, аммо хоҷагиҳои таҳлилшаванда марҳилаи рушди аз ҷиҳати иқтисодӣ ғаёб қарор доранд ва ин таносуб мувофиқ аст. Барои ташкили такрористехсоли васеъ дар асоси инноватсия ҳаҷми калони сарчашмаҳои ҷалбшуда (қарзҳои бонкӣ ва дастгирии давлатӣ) тақозо мешавад. Дар ин маврид таносуби сармояи худӣ ва қарзи метавонад 30-40 фоиз ва 70-60 фоиз бошад. Дар сурате ки арзиши захираҳои қарзӣ баланд мешаванд, таносуби байни сармояи худӣ ва қарзӣ мувофиқан ба 60-70 фоиз ва 40-30 фоиз поён мебарояд.

Дар диссертатсия таъкид карда мешавад, ки татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ мамлакат тавассути сармоягузориҳои бузург бештар аз тақмили сохтор, вазифаҳо ва таъмини институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар корхонаҳои комплекси агросаноатӣ вобаста аст. (Расми 5.)

Идоракунии самараноки фаъолияти сармоягузорию дар комплекси агросаноатӣ ҳамчун соҳаи пешбарандаи сектори воқеии иқтисодӣ сатҳу сифати рушди инфрасохтори фаъолияти сармоягузорӣ муайян менамояд. Инфрасохтори сармоягузорӣ системаи шаклҳои ташкилию методҳо, манбаҳои маблағгузорӣ ва абзорҳои таъсиррасонро дар бар мегирад, ки амалиёти такрорсозӣ, муосирсозӣ ва васеъкунии иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои кишоварзиро таъмин намуда, инчунин ба ташкили объектҳои нави агистехсолот мусоидат мекунад.



Расми 5. – Сохтори институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ

Сарчашма: таҳияи муаллиф

Инфрасохтори сармоягузорӣ метавонад ҳамчун маҷмуи элементҳои асосии зерин пешниҳод шавад:

1. Ҷузъи ҳавасмандӣ – масъули барқарор кардани робита байни механизми сармоягузорӣ ва шароити иҷтимоию иқтисодии берунӣ мебошад. Таҳлили он талаб мекунад муайянсозӣ ва систематизатсияи ҳадафҳо, зеҳадафҳо, манфиатҳо ва интизориҳоеро, ки ҳавасмандии сармоягузорию эҳтимолиро ҳангоми интихоби самтҳои сармоягузорӣ ва объекти сармоягузорӣ ташкил медиҳанд.

2. Банақшагириҳои захиравӣ – шаклҳои гуногуни захираҳои сармоягузорӣ, манбаҳои имконпазири воридшавии онҳо, самтҳои тақсимот ва усулҳои мобилизатсияро фаро мегирад, ки амалиётҳои сармоягузорию таъмин менамоянд.

3. Дастгирии ҳуқуқӣ ва методологӣ – асосҳои институтсионалии танзими фаъолияти сармоягузорию ташкил медиҳад. Дар бар мегирад системаи ҳуҷҷатҳои нормативию ҳуқуқие, ки аз ҷониби мақомоти қонунгузор ва иҷроия тасдиқ шудаанд, инчунин равишҳои методологӣ банақшагирӣ, таҳия ва идоракунии равандҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод.

4. Компоненти ташкилӣ – иборат аз таъсис ва фаъолияти сохторҳои ташкилӣ мебошад, ки ҳамоҳангсозӣ, идоракунӣ ва амалиёти сармоягузорию барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баланд бардоштани самаранокии сармоягузорию таъмин менамоянд.

Дар системаи механизмҳои сармоягузори тартиб додани лоиҳаҳои гуногун, нақшакашӣ ва идоракунӣ нақши халқунандаро ишғол мекунад. Онҳо барои анҷом додани ҳисобҳои оқилонаи ҳаракати захираҳои сармоягузорӣ, таҳлили захираҳои молиявӣ, инчунин баҳодиҳии истифодаи тадбирҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти сармоягузорӣ заруранд.

Ҳамин тариқ, инфрасохтории фаъолияти сармоягузорӣ ин системаи ҷузъҳо ва ё блокҳои ба ҳам алоқаманд мебошад, ки аз институтҳои сершумори марбут ба бахшҳои муайяни сохтори мураккаб, ҳаракати мутассили захираҳои молиявиро аз соҳиби захираҳои сармоягузорӣ – аҳоли, корхонаҳо, ташкилотҳои мусоидат менамояд.

Дар комплекси агросаноатӣ дар шароити индустрикунонии босуръат институтҳои сармоягузорӣ-сохтмонӣ, ё худ комплекси сармоягузорию сохтмонӣ торафт фаъолтар мешаванд. Ҳадафи тақмили сохтори институционаливу инфрасохтории идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар ин бахш ба паст намудани хароҷоти трансаксионӣ дар фаъолияти сармоягузорӣ нигароинда шудааст. Яъне, индикатори самаранокии сохтори институционаливу инфрасохтории фаъолияти сармоягузорию тамоюли поёнравии ҳаҷми хароҷоти трансаксионӣ ташкил медиҳад. Дар диссертатсия хароҷоти трансаксионии сармоягузорию (лоиҳаҳо), ки бо сохтмони гармхонаҳои саноатӣ алоқаманданд, мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар ҳақиқат дар соҳаи истеҳсолоти аграрии ҷумҳурӣ тамоюли ба вучуд овардани гармхонаҳои саноатӣ мушоҳида карда мешавад. Бояд таъкид кард, ки гармхонаҳои муосири индустриалӣ-инноватсионӣ самтҳои ҷолибтарини сармоягузорӣ барои истеҳсоли интенсивии маҳсулоти сабзавотӣ мебошанд. Гармхонаҳо дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ истеҳсолоти аз ҳама ғайриовар мебошанд, зеро онҳо ба принципҳои истеҳсоли интенсивии сабзавот бо автоматикунунонии амиқи равандҳои парвариш асос ёфтаанд. Бо вучуди ин, ворид шудан ба ин тичорат сармоягузорию назаррасро талаб мекунад. Арзиши тахминии як маҷмааи гармхонаи замонавии «аз сифр» ва «калӣ» барои лоиҳаи 10 гектар тақрибан 1,5 миллиард сомонию ташкил медиҳад. Ин маблағгузорию асосӣ дар сурати дар асоси татбиқи донишҳои нави илмӣ самаранок истифода бурдан, муҳлати то 6-7 сол баргардонда мешаванд. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки таҳия ва татбиқи ин лоиҳа доништалаб буда, иштироки агентҳои зиёд, ташкилотҳои махсусгардонидашуда, кадрҳои соҳибхотисос ва ғайраҳо

талаб мекунад. Ин табиист, ки ҳароҷоти муайян, ҳароҷоти транзаксияро ба вучуд меорад.. Ба ин муносибат аз ҷиҳати методӣ таҳлили гуруҳҳои асосии зерини ҳароҷоти муомилот дуруст аст: А). тадқиқот ё ҷустуҷӯи иттилоот, В) муносибатҳои шартномавӣ; С) таъмини равандҳои технологӣ D) ҳифзи ҳуқуқи моликият. Зеро фаъолияти сармоягузори ва сохтмон маҳз ҳамин гуруҳҳои мебошанд, ки ҷузъҳои асосӣ ё сохтори ҳароҷоти транзаксиониро ифода мекунанд.. Инчунин гуруҳҳои ҳароҷоти транзаксиониро аз рӯи марҳилаҳои фаъолияти сармоягузори ва сохтмон муқоиса кардан лозим аст, ки имкон медиҳад, ки марҳилаҳои муҳимтарини фаъолияти сармоягузори ё давра ва гуруҳҳои дахлдори ҳароҷотро муайян кунем: А).Арзёбӣ ва интиҳоби мақсадҳо ва ҳадафҳои сармоягузори; В) Таҳияи нақшаи тиҷоратӣ; С) Бақайдгирии ҳуқуқи; D) Тайёрии пеш аз лоиҳа, барномасозӣ; E) Сохтмони иншоот; F) Татбиқи натиҷаҳои лоиҳа – ноҳиябандии ҳудуд ва мониторинги мавзё; G) Амалисозии объект.

Дар байни мутахассисон оид ба тақсими ҳароҷоти транзаксия байни марҳилаҳои давраи сармоягузори ва сохтмон дар гармхонаҳои кооперативи Мухсиддини «Н»-и ш.Бохтар, ки масоҳати 3,3 гектарро ташкил медиҳад, пурсиш гузаронида шуд. Натиҷаҳои тадқиқот дар ҷадвали 9 ҷамъбаст карда шудаанд, ки дар он тақсимои ғоизии ҳароҷоти транзаксионӣ аз рӯи марҳилаҳои давраи сармоягузори сохтмонӣ, инчунин гуруҳҳои ҳароҷоти транзаксионӣ инъикос ёфтааст. Ҳаҷми сармоягузори барои сохтмони гармхона 3,2 миллион сомони ро ташкил дод, ки 736 ҳазор сомони ро ҳароҷоти транзаксионӣ ташкил медиҳад.

Ҷадвали 9. – Тақсимои ҳароҷоти транзаксионӣ аз рӯи марҳилаҳои давраи сармоягузори ва сохтмон барои ташкили гармхона

Марҳилаҳои сармоягузори давраи сохтмон	Ҳиссаи гуруҳ дар ташаққули ҳароҷоти транзаксионӣ, %			
	Ҷустуҷӯи иттилоот	Шартнома	Таъмини равандҳои технологи	Ҳифзи ҳуқуқи моликият
А	79	21	0	0
В	69	30	0,9	0,1
С	32	29	1	38
D	56	21	8	10
E	19	36	45	0
F	1,0	55	12	32
G	28	54	14	4
Миёна	40,5	35,1	11,5	12,0

Сарчашма: Аз маълумоти пурсиш тартиб дода шудааст

Дар доираи лоиҳаи сармоягузори сохтмони гармхонаи саноатӣ дар марҳилаи муайяни давраи сармоягузори сохтмонӣ гурӯҳи таҳқиқшудаи ҳароҷоти трансаксионӣ ташаккул ёфтааст. Меёри интиҳоб сатҳи миқдории ҳароҷоти трансаксионӣ буд, ки гурӯҳҳои бартаридоштаи ҳароҷоти трансаксиониро дар марҳилаи муайян аниқ мекунад. Дар асоси маълумоти ҷадвали 9. метавон дар бораи омилҳои асосии сохтории ташаккули ҳароҷоти трансаксионии фаъолияти сармоягузори сохтмонӣ, ки хусусияти ҳароҷоти трансаксияро тавсиф мекунанд, ба хулосае ояд. Дараҷаи баланди ҳароҷоти трансаксионӣ дар чунин марҳилаҳои фаъолияти сармоягузорӣ ва сохтмонӣ, ба монанди баҳодиҳӣ ва интиҳоби мақсадҳои сармоягузорӣ, таҳияи нақшаи бизнес ва омодаасозии пеш аз лоиҳа, барномарезӣ мушоҳида мешавад. Дар ҳаҷми умумии ҳароҷоти трансаксионӣ ҳиссаи калонро гурӯҳи «таҳқиқот (ҷустуҷӯи иттилоот) ишғол менамояд. Мумкин аст, ки ба ҳисоби миёна зиёда аз 40 фоизи ҳароҷоти трансаксионии фаъолияти сармоягузорию сохтмони кооперативи «Муҳсиддини. Н»-и ш.Бохтар барои бунёди гармхона дар натиҷаи ҷустуҷӯ ва коркарди захираҳои иттилоотӣ ташаккул ёфтааст. Ҷои дуумро котрактинг (ба ҳисоби миёна 35,1%) ҳамчун раванди иртиботӣ ишғол мекунад, ки асосан ба мубодилаи захираҳои иттилоотӣ асос ёфтааст, ки сифати он сатҳи ҳароҷоти трансаксионии раванди шартномавиро муайян мекунад. Ба гуфти раиси кооперативи «Муҳсиддини. Н» ҳароҷоти умумии кооператив барои ташкили ҷустуҷӯ ва гирифтани маълумот дар бораи пудратчиён, бастанӣ шартнома ва назорати иҷрои он қариб бо арзиши шартнома қиёс карда мешавад, дар баъзе мавридҳо қариб тамоми ғоидаи лоиҳаро мегирд. Воқеан, ҳаҷми ҳароҷот барои ба даст овардан ва коркарди иттилоот, инчунин ҳароҷоти марбут ба равандҳои гуфтушунидҳо дар фаъолияти сармоягузори сохтмонӣ аз ҷониби бисёре аз муаллифони ҳамчун қисми зиёди ҳароҷоти дохилии субъектҳои хоҷагидор муайян карда шудаанд. Аз ин рӯ, мушкilotи беҳсозии фазои иттилоотӣ дар кишвар ва минтақаҳои он метавонад дар заминаи таъсиси чунин ниҳод ё ҷузъҳои инфрасохтори институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ ҳамчун марказҳои иттилоотӣ-таҳлили комплекси агросаноатӣ ҳал карда шавад. Онҳо ба паст шудани дараҷаи ҳароҷоти муомилотии фаъолияти сармоягузори ёрӣ мерасонанд ва бо ҳамин барои зиёд кардани муомилоти корхонаҳои КАС ва кам кардани ҳароҷоти ташкили сохторҳо ва объектҳои сармоягузорӣ миқдори муайяни захираҳоро озод мекунанд. Ҳамин тариқ, сабаби сатҳи баланди ҳароҷоти трансаксионии фаъолияти сармоягузорӣ мавҷудияти фазои иттилоотии бемантиқӣ дар комплекси агросаноатии кишвар ва минтақаҳои он барои фаъолияти

сармоягузорӣ мебошад. Бинобар ин, вазифаи кам кардани ҳароҷоти трансаксионӣ аз ҷиҳати назариявӣ ҳалли ба ташаккули механизмҳои институтсионалӣ ва иттилоотии идоракунии фазои иттилоотии комплекси агросаноатӣ дар тамоми сатҳҳои иқтисодиёт, ки ба фаъолияти сармоягузорӣ мусоидат мекунад, мебошад.

Муқарароти ҳаштум: коркарди асосҳои концептуалии марҳилаи муосири ислоҳоти низоми комплекси агросаноатӣ ва бахши сармоягузории он, ки дар он меъёри асосии самаранокии ислоҳот ва муносибатҳои идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ ба самаранокии интегралӣ сармоягузорӣ, ҷараёнҳои самаран системавӣ, ки бо сохтор ва таъсири мутақобилаи ҷараёни унсури дар занҷири технологӣ муайян карда мешаванд, асос меёбанд.

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, ки дар марҳалаи ибтидоии ислоҳот масъалаи таҷдиди колхозу совхозҳо ва ташкили хоҷагиҳои сершумори хурд барои ба субъектҳои бозор табдил додани онҳо масъалаи асосӣ буд. Аммо тақсим шудани колхозҳои собиқӣ калон ба вазъияте оварда расонд, ки таркиби заминҳои соҳаи кишоварзӣ, базаи моддию техникии корхонаҳо дар низоми агросаноатӣ ба махсусгардонии оптималӣ мувофиқ набуда, як қатор параметрҳои (маблағгузорӣ, таъминоти қувваи коргарӣ ва амсоли инҳо) истеҳсолот, шумораи шаклҳои хурди хоҷагиҳои ғайри қобили рақобатпазир афзуд. Дигаргуниҳои институтсионалӣ, ки ба ташаккули иқтисодиёти серсохт (хоҷагиҳои ба шаклҳои моликияти давлатӣ, хусусӣ, омехта, моликияти оилавӣ асос ёфтаанд) мусоидат карданд, одатан ҳамчун ҳамзистии рақобати шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ ба назар гирифта мешаванд. Фаъолияти иловагии онҳоро низ ба назар гирифтани лозим аст. Онҳо дар шароити мамлакат мисли низоми ягонаи иҷтимоӣ иқтисодӣ баромад мекунад. Дар ин низом унсури муҳим корхонаҳои кишоварзӣ мебошанд, ки бештар ба бозор нигаронида шудаанд. Унсури дигари ин низом иқтисоди оилавӣ мебошад, ки асосан ба истеъмоли дохилӣ нигаронида шудааст. Ҳоло дар низоми агросаноатии мамлакат ташкилотҳои сершумори гетерогенӣ амал карда, асосан фаъолияти худмухторро ба роҳ монда, алоқаҳои ғайрисистемавӣ ва танзими фаъолияти байни онҳо амал мекунад.

Марҳалаи ҳозираи ислоҳот бояд ба муҳайё кардани шароит ва муҳити ташаккули шаклҳои комплекси калони хоҷагидорӣ, ки ба кластерӣ асос ёфтааст, яқоя «бо инкишофи хоҷагии пудратӣ, ки бо роҳи шартномаҳои дарозмуддати байни коркардкунанда ва истеҳсолкунандагон сершумор муттаҳид намудани занҷири истеҳсол ва тақсимкуни «истеҳсолкунанда – коркардкунанда»-ро дар назар дорад, нигаронида шавад [1, с. 18]. Дар доираи алоқаҳои ҳамгирии корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ, корхонаҳои коркарди саноатии маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагиҳои хурд ва оилавӣ амал карда, ба

инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, якдигарро пурра намуда, «монешаби»-и низомро баргараф мекунад. Бинобар ин, вазифаи асосии ислоҳоти муосир ва дигаргунсозии институтсионалӣ ҷустуҷӯи шаклҳои самарабахши ташкили муносибатҳои истеҳсолино иқтисодии байни шаклҳои гуногуни субъектҳои хоҷагӣ мебошад.

Дар марҳалаи ибтидоии ислоҳот ба муносибати аз нав ташкил кардани корхонаҳои давлатӣ тамоюли кам кардани онҳо мушоҳида карда мешуд. Дар марҳалаҳои аввали ислоҳот аз шитобкорӣ ва беасос будани асоси концептуалии ислоҳот сектори давлатӣ дар иқтисодиёти аграрӣ хароб гардид. Ин на танҳо ба дараҷаи истеҳсоли маҳсулот, балки ба маблағгузорӣ ба техникаи нав, ҷорӣ намудани прогресси илму техника, инчунин ба ҳалли бисёр масъалаҳои тараққиёти соҳаи иҷтимоии деҳот таъсири манфӣ расонд. Тамоюли мушоҳидашуда дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ ба бозсозии бахши давлатӣ аз як тараф, ба марҳалаи ҳозира ва дараҷаи тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷамъият мувофиқ бошад, аз тарафи дигар, истеҳсоли ва дигар намудҳои фаъолияти ин соҳа дар асоси тичоратӣ ба амал бароварда мешавад. Дар бахши кишоварзии иқтисодиёти мамлакат тамоюлоти фаъолгаардии шаклҳои ҷамъиятии хоҷагидорӣ, ки асосан ба моликияти моликияти давлатӣ асос мегирад, мушоҳида мешавад. Соли 2023 онҳо дар ҳаҷми 6159,8 миллион сомонӣ маҳсулоти умумии кишоварзӣ истеҳсол кардаанд, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 2,5 баробар зиёд аст ва аз сатҳи рушди дигар шаклҳои хоҷагидорӣ баланд мебошад. Ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар давраи солҳои 2018-2023 аз 5,6 то 9,8 фоиз ё 4,2 банди фоиз афзуд (ҷадвали 10.)

Ҷадвали 10. – Динамика ва сохтори маҷмуи маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯйи шакли хоҷагидорӣ (млн. сомони, бо нархҳои муқоисавии соли 2022)

Нишондиҳандаҳо	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 нисбат ба 2018, %
Ҳамагӣ	43066,2	46140,7	50225,7	53576,2	57841,7	63028,4	146,3
Аз он ҷумла:							
Бахши умумӣ	2435,7	3422,9	4508,4	5834,4	6324,8	6159,8	252,8
Бо % нисбат ба ҳама	5,6	7,4	8,9	10,9	10,9	9,8	4,2 пп
Хоҷагиҳои аҳоли	23652,0	23639,1	25044,1	25823,9	28039,8	30962,4	130,9

Идомаи ҷадвали 10.

Нишондиҳанд аҳо	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 нисба т ба 2018, %
Бо % нисбат ба ҳама	54,8	51,2	49,8	48,2	48,4	49,0	-5,8
Хоҷагиҳои деҳқонӣ	16978,5	19078,7	20673,2	21917,9	23477,1	25906,3	153,2
Бо % нисбат ба ҳама	39,3	41,2	41,0	40,9	40,5	41,1	1,8пп

Сарчашма: Муҳосиба шудааст дар асоси [9, с. 16]

Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ сатҳи баланди афзоиши ҳаҷми маҳсулоти мушоҳида мешавад: соли 2023 онҳо 25906,3 млн. сомони ро истеҳсол намуданд, ки нисбат ба соли 2018 53,2 фоиз афзуда, ҳиссаи он низ нисбат ба соли 2017 1,8 банди фоизӣ афзуда, аз 39,3 то 41,1 фоизро ташкил дод. Хоҷагиҳои деҳқонӣ низ истеҳсолкунандагони асосии маҳсулоти кишоварзӣ боқӣ мемонанд, дар соли 2023 ҳиссаи онҳо дар ҳаҷми умумии маҳсулоти умумӣ 49,0 фоизро ташкил дод. Онҳо бо ҷалби сармояи хусусӣ ва оилавӣ дар соли 2023 ба маблағи 30962,4 миллион сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуданд, ки нисбат ба соли 2018 30,9 фоиз зиёд мебошад. Бахши давлатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ яқоя ҳамагӣ 50,9 фоизи маҳсулоти умумиро истеҳсол мекунанд, хоҷагиҳ бошад, 49,1 фоизро истеҳсол мекунанд. Ин таносуб аз сохтори нокифояи иқтисодиёти кишоварзӣ ва сатҳи пасти истифодабарии неруи субъектҳои хоҷагидорӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ гувоҳӣ медиҳад. Фаъолияти инвеститсионӣ, интенсивӣ ва инноватсионӣ танҳо аз ҷониби корхонаҳои нисбатан калони кишоварзӣ ё иттиҳодияҳои муттаҳидшуда, ки имкони тамаркузи захираҳои инвеститсионӣ ва мувофиқи таъйинот истифода бурдани онҳоро доранд, амалӣ карда метавонанд.

Таъмини инкишофи сохти ҳозираи ташкилию технологӣ, ки ба ҳамгирой ва таовунӣ асос ёфтааст, унсури муҳимми ислоҳоти ҳозираи аграрӣ мебошад. Маҳз ҳамин шакли ташкили истеҳсолот ба табдили бозори захираҳои сармоягузорӣ ва сармоягардӣ онҳо дар низоми агросаноатии деҳот мусоидат мекунад [17, с. 15].

Замина ва шартҳои татбиқи ин раванд инҳоянд:

– иқтидори баланди сармоягузории сектори аграрӣ, ки бо гуногунрангӣ (диверсификатсия) дар шаклҳои хоҷагидорӣ ва таъкид ба ҷалби сармояи хусусӣ ҳамчун манбаи асосии сармоягузорӣ тавсиф мешавад;

– гуногунӣ ва сершумории иштирокчиёни равандҳои сармоягузорӣ, ки дар доираи сохтори институтсионалӣ фаъолият мекунанд ва ин хусусиятҳо тақсимои нақшҳо ва вазифаҳо байни мақомоти давлатӣ ва сармоягузорони хусусиро муайян мекунанд;

– рушди фаъолони институтҳои молиявӣ, ки ба ташаккули мутаносиби пешниҳод ва талабот ба захираҳои сармоягузорӣ мусоидат менамояд;

– ҳадафмандии сармоягузориҳо, ки дар он тақсимои воситаҳо байни объектҳо асосан бар асоси мақсаднокии иқтисодӣ ва нишондиҳандаҳои ҷалби сармоягузорӣ сурат мегирад, бо истифодаи механизмҳои ташкилӣ-иқтисодӣ барои идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ.

Тавре қаблан қайд карда шуд, мавҷудияти инфрасохтори пешрафтаи сармоягузорӣ, ки институтҳои молиявӣ – монанди бонкҳо, ширкатҳои суғурта, ташкилотҳои лизингӣ ва ҳамчунин шаклҳои алтернативии молиявӣ, аз ҷумла иттиҳодияҳои кооперативӣ дар манофиқи деҳотро дар бар мегирад, нақши калидӣ дар таҳриқдиҳии фаъолиятҳои сармоягузорӣ мебозад. Ин гуна инфрасохтор ба фаъолияти самарабахши механизмҳои бозорӣ дар ҷалб ва тақсими захираҳои сармоягузорӣ мусоидат мекунад, дастрасии молияро зиёд намуда ва устувории равандҳои сармоягузорӣ дар маҷмааи саноати аграриро тақвият медиҳад.

Дар диссертатсия муаммоҳои асосии муҳим, ки ҳалли онҳо фаъолсозии фаъолияти сармоягузориро тақозо мекунад, муайян карда шуданд: парокандагии хоҷагиҳо ва истеҳсоли навъи майдамолии маҳсулоти аграрӣ; сатҳи пасти самаранокии истифодаи замин; нарасидани тухмии хушсифат, ниҳолҳо ва масолеҳи кишт, ки ба шароити маҳал мувофиқ аст; дарк накардани принцип «зироаткорӣ дақиқ» ва дар амал татбиқ намудани он; инкишофи заифи институтҳои хизмати машваратӣ ва итилоотиву таҳлилий дар КАС; дараҷаи пасти татбиқи нстичаҳои тадқиқотҳои илмӣ дар комплекси агросаноатӣ; дараҷаи нокифояи иҷрои вазифаҳои институтҳои ҳокитмияти маҳаллии давлатӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ; набудани ҳамоҳангсозии мувофиқи байнисоҳавӣ оид ба масъалаҳои идоракунии комплекси агросаноатӣ; дараҷаи пасти таъминоти ахбори идоракунии низомҳои агросаноатӣ; сатҳи пасти ҷалби сармоя ба соҳаи кишоварзӣ ҳамчун звенои марказии комплекси агросаноатӣ; ҳосилнолгии пасти меҳнат

дар заминаи ҳиссаи зиёди одамоне, ки дар соҳаи кишоварзӣ машғуланд (зиёда аз 62% ҳамаи онҳое, ки дар иқтисодиёти кишвар машғуланд).

Бинобар он дар марҳилаи муосир ислоҳоти институционалии аграрӣ бояд ба ташаккулу рушди низоми мукаммали мутобикшудае равона гардад, ки тадбирҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ташкилӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ, техникӣ-технологӣ ва институтсионолию идеологиро дар бар гирифта ба консепсияҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи дигаргунсозии иқтисодиёт ва мутобик шудан ба дигаргуниҳои бахши аграрии иқтисодиёт асос ёбад. Дар марҳалаи кунунии тараққиёти иқтисодиёти соҳаи кишоварзӣ мамлакат бояд баланд бардоштани дараҷаи сармоягардии тамоми захираҳои дар соҳаи истеҳсолоти комплекси агросаноатӣ истифодашаванда, ба вучуд овардани соҳиби самарабахше, ки инкишофи механизми ҳавасмандгардонии меҳнати кишоварзиро таъмин менамояд, вазифаҳои асосии ислоҳот маҳсуб меёбад. Тавре дар боло зикр гардид, ҳадафҳои ниҳони ислоҳот дар шароити татбиқи индустрикунонии босуръати кишвар баланд бардоштани сатҳи пойгоҳи техникӣ ва технологияи корхонаҳои кишоварзӣ мебошад, ки ба таҳкими дигаргунсозии саноатии онҳо мусоидат мекунанд. Афзоиши сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси тадбирҳои зерини сифати институционаливу инфрасохторӣ дошта таъмин карда мешаванд:

- ташкил ва роҳандозии шаклҳои гуногуни ҳамгирӣ дар иқтисодиёти аграрӣ ва деҳот;
- таъмини рушди инфрасохтори комплекси агросаноатӣ ва бозори маҳсулоти кишоварзӣ, ташкили тадқиқоти маркетингӣ;
- тақмили механизмҳои танзими нархгузорӣ, қарздиҳӣ, принципҳои андозбандӣ, суғурта, дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони деҳот ва амсоли инҳо.

Марҳалаи ҳозираи ислоҳот бояд ба муҳайё кардани шароит ва муҳити ташаккули шаклҳои комплексию калони хоҷагидорӣ, ки ба муносибати кластерӣ асос ёфтааст. Дар доираи алоқаҳои ҳамгироии корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ, корхонаҳои коркарди саноатии маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагиҳои хурд ва оилавӣ амал карда, ба инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, якдигарро пурра намуда, «монешави»-и низомро бартараф мекунанд. Бинобар ин, вазифаи асосии ислоҳоти муосир ва дигаргунсозии институтсионалӣ ҷустуҷӯи шаклҳои самарабахши ташкили муносибатҳои истеҳсолию иқтисодии байни шаклҳои гуногуни субъектҳои хоҷагӣ мебошад.

Ҳамин тариқ, марҳалаи ҳозираи ислоҳоти низоми агросаноатӣ ба ташкили типи ҳамгирои ташкилот нигаронида шудааст, ки ба ташаккул ва инкишофи сохтори нави ташкилию технологӣ

нигаронида шудааст. Аз ин рӯ, дар марҳалаи нави рушди низоми агросаноатии кишвар дар стратегияи рушди он бояд масъалаҳои ташкили ёрии ибтидоӣ ба шаклҳои ташаккулёфтаи интегратсияи ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ, ки иқтисодии рушди индустриалӣ-инноватсионӣ доранд, инъикос ёбад

ХУЛОСА

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия хулосаҳои зерин бароварда шуда.

А) Дар самти назариявӣ,

1. Равандҳои модернизатсия ва рушд дар маҷмааи саноати аграрӣ бевосита ба тағйиротҳои вобаста аст, ки дар сохтори институционалии иқтисодии деҳот рух медиҳанд. Самаранокии ҷаҳлияти институтҳои муайян аз қобилияти онҳо барои қишлоқдорони ҳамаҷониба амалӣ ва таъдилӣ, кам кардани сатҳи норавшанӣ ва ҳавфҳо, ҳамчунин ташаккул додани моделҳои устувори пешгӯикунандаи рафтори иштирокчиён вобаста аст, ки ба барқароршавии робитаҳои боэътимод байни онҳо мусоидат мекунад. Асоси рушди устувори иқтисоди аграрӣ бояд институтҳои бошанд, ки бар асоси принципҳои баробарҳуқуқӣ ва ҳамкориҳои манфиатдоронаи тарафҳои байни ҷамаи иштирокчиёни раванд бунёд ёфта, ҳамзамон мутаносибати манфиатҳои дар муҳлати дароз таъмин кунанд. Аммо дар амал муҳити институционалии маҷмааи саноати аграрӣ аксаран зиддунавҳҳои дохилӣ дошта, бо мавҷудияти унсурҳои номувофиқ тавсиф мешавад, ки ин боиси афзоиши ноустуворӣ, баландшавии норавшанӣ ва дар баъзе мавридҳо ба стагнатсия ё ҳатто бухрони рушд ва тараққиёти иқтисоди манотиқи деҳот мегардад. [1-М]

2. Дар маҷмуи истилоҳоте, ки шароити институционалии ҷаҳлияти сармоягузорино ташкил медиҳанд ва фазои сармоягузорино дар иқтисодии агросаноатӣ ошкор менамоянд, ҷаҳлияти сармоягузорино соҳа ва қишлоқҳои агросаноатӣ ба ҳайси маҷмуи бандшудаҳои хизмат менамоянд. Дар маҷмааи ҳамаҷониба, ҷаҳлияти сармоягузорино маҷмуи институтҳо, хусусиятҳо, захираҳо ва имкониятҳои гуногунро дар бар мегирад, ки потенциалӣ ҷалби сармоягузориноҳои самаранокро дар маҷмааи агросаноатӣ ташаккул медиҳанд. Ин нишондиҳанда дараҷаи таваҷҷуҳи сармоягузорино ба соҳа инъикос мекунад ва ба маҷмуи омилҳо, аз ҷумла муҳити институционалӣ, шароити иқтисодӣ ва таъминоти инфрасохторӣ вобаста аст. Ҳамзамон, вобаста ба уфуқи вақт ва вазифаҳои таҳлил, идоракунии пешгӯӣ, ҷаззобияти сармоягузорино метавонад ҳам дар ҳолати ҷорӣ ва ҳам дар динамикаи дурнамо мавриди баррасӣ қарор гирад. [21-М], [27-М]

3. Такмили (беҳтарсозии) сохтори институтсионалӣ дар комплекси агросаноатӣ (кишоварзӣ ва саноати вобаста ба он) аҳамияти калон дорад, зеро ҳуди ин комплекс як низоми ҳеле мураккаб ва пайвасташуда аст. Ў аз соҳаҳо ва зерсоҳаҳои гуногун (масалан, кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, нақлиёт, фурӯш ва ғ.) иборат буда, ҳамаи онҳо бо ҳамдигар зич алоқаманданд. Аз ин рӯ, то замоне ки қоидаҳо, институтҳо ва механизмҳои танзими фаъолияти ин бахшҳо ба таври муассир ва ҳамоҳанг кор накунад, рушду самаранокии комплекси агросаноатӣ душвор мешавад. Ба комплекси агросаноатӣ ҳамчун системаи ташкилӣ дар он амалиёти мукаммали ба мақсад мувофиқ ва мунтазами системаи истеҳсол, ҳарид, коркард, нигоҳ доштан ва ба фурӯш баровардани маҳсулоти озуқаворӣ ҳос аст. Бо назардошти хусусияти соҳавӣ, истифодаи навъҳои гуногуни захираҳо, инчунин тарзу механизмҳои кори онҳо, комплекси агросаноатӣ бисёр унсурҳои ҳос, дар ҳодисаҳоро истифода мебаранд. Бо дарназардошти тавзеҳоти дар боло зикршуда, самаранокии низоми иқтисодии комплекси агросаноатӣ аз ҳамгироии зичи соҳаҳои гуногун, ҳамкориҳои мутақобилаи иштирокчиён, инчунин тамаркузи сармоя ва корхонаҳо дар як минтақа вобаста мебошад.

4. Дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ мубраммияти такмил додани механизми идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити афзоиши масъалаҳои маҳдудияти захираҳо дар комплекси агросаноатӣ боло меравад. Идоракунии маҷмуи мураккаби муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии байни одамон буда, дар айни замон вай фаъолияти ташкили иҷроӣ қонунҳои объективии тақрористеҳсолоти ҷамъиятӣ ҳам мебошад. Дар бораи мавҷудияти воқеии идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ танҳо вақте сухан ронда метавонем, ки объекти идоракунии амрҳои субъекти идоракуниро дар самти ташкили сармоягузорӣ иҷро кунад. Барои ин зарур аст, ки субъекти идоракунии зарурат ва қобилияти идоракунии объекти идоракунии, таҳияи қарорҳои идоракуниро дошта бошад ва барои иҷроӣ он омода бошад. [24-М]

5. Қисме аз субъектҳои хоҷагидори комплекси агросаноатӣ воқеан фаъолонаи сармоягузорӣ нишон медиҳанд: онҳо бо муассисаҳои молиявӣ қарзӣ, ташкилотҳои суғуртавӣ ва лизингӣ ҳамкорӣ мекунанд, сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷиро ҷалб менамоянд, ки ба онҳо имкон медиҳад фоидаи устувор ба даст оваранд ва иштирокашонро дар равандҳои сармоягузорӣ идома диҳанд. Бо вучуди ин, муваффақияти ин гурӯҳи нисбатан хурд наметавонад вазъи умумии инфрасохтори институтсионалии фаъолияти сармоягузорию дар соҳа пурра инъикос кунад. Аксарияти кулли субъектҳои АПК ё дар

имкониятҳои сармоягузори маҳдуданд, ё умуман дар равандҳои сармоягузори иштирок намекунанд, ки ин самаранокии фаъолияти тамоми низомро коҳиш медиҳад ва саҳми онро дар рушди иқтисодиёти деҳот маҳдуд месозад. [28-М]

6. Шумораи корхонаҳои зиёновар дар тамоми давраи ислохот хеле зиёд аст. Айни замон тақрибан нисфи онҳо бо сабаби афзудани қарзи бонкӣ, фарсудашавии амвол, мутобиқ нагардидан ба шароити муосири бозор, набудани роҳбарии самаранок, технологияҳои муосири кишоварзӣ ва кадрҳои баландихтисос аз имкони иштирок дар равандҳои сармоягузори маҳруманд.

7. Институтҳои мавҷуда, ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти сармоягузори равона шудаанд, умуман шароити заруриро барои ҷалби сармоя ба комплекси агросаноатӣ фароҳам меоранд. Бо вуҷуди ин, аксари ташкилотҳои кишоварзӣ наметавонанд пурра аз ин имкониятҳо истифода баранд. Ин камбудӣ, қисман аз сабаби дар доираи муносибатҳои ғайрирасмии иқтисодӣ дур кардани иқтисодиёти кишоварзӣ ва аз худ намудани усулҳои ҳозиразамони хоҷагидориву аз хоҷагии қишлоқ худдорӣ кардани роҳбарон мебошад.

8. Инфрасохтори фаъолияти сармоягузори дар комплекси агросаноатӣ низоми сохторҳои хизматрасонист, ки бо ҳам алоқаманд буда, ба ҳалли самараноки масъалаҳо ва мушкилоти пайдошаванда дар раванди фаъолияти сармоягузори равона шудаанд. Рушди ин инфрасохтор нақши калидӣ дар таъмини фаъолияти устувор ва рушди соҳаи кишоварзӣ мебозад. [22-М], [25-М]

9. Бо назардошти ин, зарурати қорӣ намудани мафҳуми «лоиҳаи сармоягузории комплексӣ» ба миён меояд, ки истифодаи захираҳои Фонди сармоягузориро барои ташкили инфрасохтори муттаҳидшудаи зарурӣ пешбинӣ менамояд. Ин инфрасохтор бояд татбиқи якчанд лоиҳаҳои ба ҳам алоқамандро таъмин намояд. Чунин равиш имкони ҷалби сармоягузори гуногунӣ тиҷоратиро фароҳам сохта, ба ҳалли самараноки масъалаҳои маҷмуии рушди соҳаи кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард. Дар асоси ин, бояд ҳаҷми зарурии воситаҳои Фонди сармоягузори барои маблағгузории лоиҳаҳое, ки ба рушди ҳамаҷонибаи инфрасохтори бахши аграрӣ нигаронида шудаанд, муайян карда шавад.

10. Дар бисёр кишварҳои хориҷӣ (ИМА, Олмон, Британияи Кабир) раванди сармоягузори мувофиқи стандартҳои таҳияшуда, қоидаҳои муайян барои пешгирӣ кардани вайронкунии муҳлати корҳо, сметаҳои ҳароҷот, нақшаҳо ва шартномаҳо, нишондиҳандаҳои самаранокӣ (NPV, IRR, PI) хатарҳо ва ғайра амалӣ карда мешавад. Ҳосил кардани натиҷаҳои матлуб аз фаъолияти сармоягузори зери

таъсири омилҳои беруна қарор дорад ва то дараҷае аз он вобаста аст, ки муҳити институтсионалӣ чӣ гуна аст. Ин муҳит маҷмуи шароити иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, технологӣ ва дигар омилҳоеро дар бар мегирад, ки барои табдил додани пасандозҳо ба сармоягузори самарабахш ва сохтани сармояи нав мусоидат мекунанд. [24-М], [26-М]

Б) дар самти амалӣ

11. Дар байни лоиҳаҳои ояндадори сармоягузорӣ, ки тибқи баҳодиҳии пешаки дорои самаранокии баланди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ буда, хуб таҳия шудаанд, метавон лоиҳаҳоро оид ба таъсиси истеҳсолоти комплексӣ ва бисёрсоҳаи сермаҳсул, инчунин лоиҳаҳо оид ба коркарди амиқи маҳсулоти растанипарварӣ ва чорводорӣ ҷудо кард. Илова бар ин, аҳамияти калон доранд лоиҳаҳо, ки корхонаҳоро дар як низомии инноватсионии ягона муттаҳид мекунанд ва дар бар мегиранд парвариши зироатҳои техникӣ ва коркарди ҳуруқи омехта бо иловаҳои биологӣ. Барои таъмини молиявии чунин лоиҳаҳо тавсия дода мешавад, ки барои объектҳои комплекси агросаноатӣ квотаҳои соҳавӣ муқаррар карда шаванд.

12. Хусусиятҳои иқтисодиди бахши аграрӣ тақзои менамояд, ки ташкил кардани Фонди минтақавии идоракунии сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ ба мақсад мувофиқ аст. Вай бояд вазифаҳои агентии кафолатии ва маркази иттилоотии иттиҳодияҳоро муттаҳид намояд. Самтҳои асосии фаъолияти Фонди минтақавии идоракунии сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ бояд қиёс ба мушаххас бошанд.

13. Механизми иқтисодӣ маҷмуи зерсистемаҳои мутақобилаи нарх, буҷет, қарз, андоз, суғурта, гумруки ва тарифӣ мебошад, ки фаъолияти субъектҳои иқтисоди кишоварзиро таъмин мекунанд. Бо дарназардошти воқеияти муосир, тафсири мафҳуми маҳдудтар – механизми ташкилии иқтисодии рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ» системаи институтҳо, усулҳо ва фишангҳои таъсиррасонӣ ба манфиатҳои иқтисодии субъектҳои соҳибкорӣ ва сармоягузoron дар соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати ташаккул додани қарорҳои ба ҳамдигар ғойданоки сармоягузори мебошад.

14. Таҷрибаи чандинсолаи сармоягузорӣ ба кишоварзӣ, қомеъҳои иқтисодчиёне, ки ин муаммоҳоро омӯхтаанд, инчунин таҷрибаи ватаниро қамъбаст намуда, мо таснифи хусусиятҳои фаъолияти сармоягузори корхонаҳои кишоварзиро пешниҳод мекунем. Фаъолияти сармоягузори корхонаҳои кишоварзӣ бештар ба нақш ва мавқеи бахши аграрии иқтисодидӣ дар системаи комплекси агросаноатӣ вобаста буда, пеш аз ҳама ба хусусияти муносибатҳои иқтисодии кишоварзӣ ва соҳаҳои дигари комплекси агросаноатӣ дахл дорад. Бинобар он, чуноне ки аз таҷрибаи кишоварҳои Иттиҳоди

Аврупо бармеояд, ҳадаф метавонад ба талаботи гирифтани фоида муҳолифат кунад. Хусусияти муҳимми фаъолияти сармоягузории корхонаҳои кишоварзӣ эҳтиёҷоти онҳо ба сармоягузорӣ ба соҳаи иҷтимоӣ ва инфрасохтори кишоварзӣ мебошад, зеро иқтисодиёти муносири кишоварзӣ на танҳо як соҳаи истеҳсолот, балки тарзи зиндагии мардуми деҳот низ мебошад. Аз ин рӯ, ҳадафи мушаххаси фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳифзи иҷтимоӣ ва таъмини аҳолии деҳот мебошад, ки бо ҷудонашавандагии истеҳсолоти кишоварзӣ ва тарзи зиндагии мардуми деҳот муайян карда мешавад. [21-М], [25-М]

15. Таҳияи модели бисёрфункционалии механизми идоракунии фаъолияти инноватсионӣ ва сармоягузории комплекси агросаноатӣ, ки ба робитаи марҳалаҳои шабеҳи равандҳои инноватсионӣ ва сармоягузорӣ асос ёфтааст, бо мақсади татбиқи сармоягузории мувозӣ дар лоиҳаи инноватсионӣ бояд ҷорӣ шавад. Дар марҳалаи татбиқи чараёни суръатбахши индустриаликунонии кишвар вазифаи ҷиддии роҳбарони корхонаҳои комплекси агросаноатӣ дар якҷоягӣ бо олимони ва маблағгузорион мебошад, ки дар асоси ҳадафҳои мавҷудбуда системаи ягонаи ҳадафҳои интегралӣ ва стратегияи ҳамгироишудаи рушди корхонаҳо таҳия карда шавад. Усули самаранокӣ ҳалли ин масъала ҳамгироии амиқи методологӣ ва равандҳои инноватсионӣ ва сармоягузорӣ дар доираи лоиҳаҳои ягонаи инноватсионӣ ва сармоягузорӣ дар миқёси иқтисоди минтақавӣ ва системаҳои саноатии сатҳҳои гуногун боқӣ мемонад.

16. Ҳангоми таҳияи стратегияи сармоягузорӣ ба комплекси агросаноатӣ, сармоягузорӣ бояд аз ду ҷиҳат баррасӣ карда шавад: ҳамчун категорияи иқтисодӣ ва ҳамчун раванди ҷобаҷогузории захираҳо дар шакли моддӣ ва пулӣ. Аз назари категорияи иқтисодӣ, сармоягузорӣ низомии муносибатҳои пулӣ мебошад, ки тавассути ҳаракати арзиш амалӣ мегардад. Ба ибораи дигар, маблағгузории комплекси агросаноатӣ дар шакли чараёни мунтазами воситаҳои молиявие зоҳир мешавад, ки барои харидорӣ ва ба қор андохтани фондҳои асосӣ ва гардишӣ равона гардидаанд, бо ҳадафи ба даст овардани натиҷаи муайян – аз лаҳзаи ҷудо кардани маблағ то лаҳзаи бозгашти онҳо.

17. Иқтисодии комплекси агросаноатӣ асосан тавассути нишондиҳандаҳои миқдорӣ тавсиф ёфта, бо дарназардошти нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ, таъминот бо омилҳои истеҳсолот (монанди захираҳои табиӣ, неруи қорӣ, фондҳои асосӣ ва инфрасохтор), инчунин сатҳи талаботи истеъмолкунандагон ва дигар унсурҳои муҳимми иқтисодӣ муайян карда мешавад. Комплекси

сармоягузорӣ, ки ҳамчун як институти рушд баррасӣ мешавад, маҷмуи сохторҳои ташкилӣ, меъёрҳо, технологияҳо, захираҳои инсонӣ, усулҳо ва механизмҳо мебошад, ки барои ҷалб ва татбиқи сармоягузорӣ ва амалисозии лоиҳаҳо ва барномаҳои марбут истифода бурда мешаванд. Мувофиқан комплекси сармоягузории комплекси агросаноатиро метавон ҳамчун ҳамаи унсурҳои бо ҳам алоқаманди дар боло тавсифшуда, ки дар ҳудуди муайян ҷойгир ва фаъолият мекунад, барасӣ намуд. [22-М], [23-М]

18. Арзёбии комплексҳои сармоягузорӣ бо назардошти маҷмуи меъёрҳои калидӣ анҷом дода мешавад, ки асоси классификасияи онҳо мебошанд. Аз ҷумлаи чунин меъёрҳо инҳоро метавон ном бурд: шумора ва тамакузи неруи кори ҷаёл дар дохили комплекс; сатҳи рушди пояи моддию техники; таҷҳизонидани корхонаҳо бо таҷҳизоти муосир; потенциали меҳнати кормандони комплекс; мавҷудияти ҷараёнҳои сармоягузорӣ ва иттилоотӣ дар дохили комплекси агросаноатӣ; дараҷаи рушди бахшҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ дар дохили комплекс; ҳиссаи комплекс аз рӯи масоҳат ва ҳаҷми истеҳсолот нисбат ба маҷмуи умумии комплекси сармоягузории кишвар; сатҳи устувории иқтисодӣ ва эътимоднокии фаъолияти корхонаҳои комплекс ва дигар нишондиҳандаҳои муҳими стратегӣ, ки имконияти таҳлили мукаммали вазъ ва дурнамои рушди комплексро фароҳам месозанд.

19. Дар арзёбии хатарҳо ва таҳдидҳо, ки бо навсозии комплекси агросаноатӣ алоқаманданд, бояд омилҳои муҳими зеринро ба назар гирифт: зарардиҳии бисёре аз корхонаҳои кишоварзӣ; паст будани ғоидаи истеҳсолот; муддати дароз барои баргардонидани сармоягузорӣ; ноустувории молиявии хоҷагиҳо; руҳбаландии сустии кормандон ва роҳбарияти корхонаҳои агросаноатӣ; ҷаёл набудани мақомоти маҳаллии ҳокимият дар таҳияи барномаҳои сармоягузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои давлатӣ ва хусусӣ; мавсимӣ будани истеҳсолот; вобастагии қавии кишоварзӣ аз шароити табиӣ ва иқлимӣ; набудани танзими қонунии кофӣ дар соҳаи суғуртаи истеҳсоли кишоварзӣ; инчунин мушкilot вобаста ба қонунгузории замин.

20. Дар шароити татбиқи самти саноатикунории босуръати кишвар ба бахши аграрии мамлакат ҳамчун яке аз бахшҳои пешбари воқеии иқтисодӣ таваҷҷуҳи махсус аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ таъсиси дотатсияҳои давлатӣ барои дастгирии кишоварзӣ сурат гирад, ки коҳиши сатҳи таъсири манфӣ ба рушди кишоварзӣ аз ҷумлаи омилҳои макроиқтисодӣ, аз қабилӣ болоравии нархи захираҳои энергетикӣ ва дигар воситаҳои моддию техниро мутаъдил намуда ба рафъи маҳдудиятҳо дар истифодаи имкониятҳои истеҳсолоти

кишоварзӣ ва ба роҳ мондани такрористеҳсолкунии васеъ, қорӣ намудани лоиҳаҳои инноватсионӣ, гузастан ба технологияи нави сарфакунандаи захираҳоро мусоидат менамояд.

21. Ҳамчун чораҳои муваққатӣ тавсия дода мешавад, ки маблағгузориҳои нормативии корхонаҳои кишоварзӣ қорӣ карда шавад. Барои баланд бардоштани самаранокии дастгирии давлатӣ лозим аст, ки ҳаҷми захираҳое, ки аз кишоварзӣ бо арзиши пулии он хориҷ шудаанд, ҳар сол арзёбӣ карда шавад ва ин маълумот дар механизмҳои молиявӣ-кредитӣ ба назар гирифта шаванд. Ҳангоми таҳияи барномаҳои дастгирии бахши аграрӣ бояд натиҷаҳои чунин ҳисоботҳоро ҳамчун асос гирифта, ки ин ба баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузориҳои соҳа мусоидат менамояд. Эътибори махсус ба ҳисоббаробаркунии маблағҳои ҷалбшуда дода мешавад, ки имкон медиҳад ҳиссаи талафотро, ки бо хориҷ намудани захираҳои молиявӣ аз кишоварзӣ дар раванди фуруши маҳсулот алоқаманд аст, муайян намояд.

22. Айни замон сохторҳое, ки фаъолияти инноватсионӣ ва ҳамаи иштирокчиёни равандҳои инноватсионро дар сатҳҳои гуногуни иқтисод ҳамоҳанг созанд, вучуд надоранд. Аз ин рӯ пешниҳод мешавад, ки модели Фонди инноватсионӣ барои рушди технологӣ таъсис дода шавад, ки дар он муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, марказҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ, корхонаҳои инноватсионии агросаноатӣ, хадамоти машваратӣ ва дигар иштирокчиёни раванди инноватсионӣ дохил карда шаванд. Ин модел тамоми давраи технологияи инноватсионӣ – аз таҳияи лоиҳаҳо ва асосноккунии онҳо то татбиқ ва қорӣ намудани онҳо – фаро мегирад. Таҳия ва маблағгузориҳои чунин инфрасохтор метавонад тавассути барномаи давлатии сармоягузорӣ, маблағҳои бучетӣ ва ҳамчунин захираҳои худӣ иштирокчиёни лоиҳаҳои инноватсионӣ – субъектҳои хоҷагидорӣ агросаноатӣ амалӣ шавад. Ҳадафҳои таъсиси фонд:

- ҷалби бештари сармоя ва баланд бардоштани ҷалби сармоягузорӣ ба корхонаҳои агросаноати (АПК);
- такмил додани фазои умумии сармоягузорӣ дар соҳа;
- баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти корхонаҳои инноватсионӣ дар АПК;
- такмили вазъи молиявии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ;
- таъмини афзоиши даромадҳои андозӣ тавассути татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ.

Вазифаҳои асосии фонд:

- таҳия ва татбиқи сиёсати инноватсионӣ ва сармоягузорӣ дар агросаноати дар сатҳҳои гуногуни идоракунии;

- тарҳрезӣ ва дастгирии лоиҳаҳои тичоратӣ;
- эҷод ва ҷорӣ намудани маҳсулоти нави инноватсионӣ;
- фароҳам овардани хадамоти иттилоотӣ ва машваратӣ;
- ташкили намоишгоҳҳо, ярмаркаҳо, семинарҳо ва дигар чорабиниҳо;
- таъмини оморасозӣ ва тақмили ихтисоси кадрҳо барои соҳа. [24-М]

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия

А) Монография ва брошюраҳо:

[1-М]. Бақоев Ш.С. Такмидиҳои механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ: дар мисоли вилояти Хатлон [Матн]: монография / Бақоев Ш.С. – Бохтар, 2021. – 173 с.

[2-М]. Бақоев Ш.С. Муносибатҳои мукотибавии байнибонкӣ [Матн]: васоити таълимӣ / С.Ч. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев, Ш.М. Саидмуродов, Ш.С. Бақоев И.М. Шодиев. – Душанбе, 2017. – 181 с.

[3-М]. Бақоев Ш.С. Бозори қарз ва асъор [Матн]: васоити таълимӣ / Ш.М. Саидмуродов, С.Ч. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев, Ш.С. Бақоев, И. Аҳадов, И.М. Шодиев, Г. Латипова. – Душанбе: “Ирфон”, 2017. – 319 с.

[4-М]. Бақоев Ш.С. Инноватсия дар бонкҳо [Матн]: васоити таълимӣ / С.Ч. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев, Ш.М. Саидмуродов, И.М. Шодиев, Ш.С. Бақоев. – Душанбе: “Ирфон”, 2017. – 294 с.

[5-М]. Бақоев Ш.С. Андоз ва андозбандӣ [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Ш.С. Бақоев, Қ. Фарҳод, Б.С. Шодиев, Т.А. Холов. – Бохтар, 2023. – 192 с.

[6-М]. Бақоев Ш.С. Ташкили назорати гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Р.Қ. Аминов, Ш.С. Бақоев, З.Б. Давлатов, Б.Б. Эмомализода. – Бохтар, 2023. – 314 с.

[7-М]. Бақоев Ш.С. Назорат ва барасмиятдарории гумрукии молу воситаҳои нақлиёт [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Р.Қ. Аминов, Ш.С. Бақоев, З.Б. Давлатов, Б.Б. Эмомализода. – Бохтар, 2023. - 315 с.

[8-М]. Бақоев Ш.С. Асосҳои аудит [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Ш.С. Бақоев. – Бохтар, 2023. – 139 с.

Б) Интишорот дар маҷаллаҳо ва нашрияҳои илмӣ тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

[9-М]. Бақоев Ш.С. Тарақиёти саноати вилояти Хатлон: проблема ва мулоҳизаҳо [Матн] / Ш.С. Бақоев, Н.Т. Садриддинов., Д.О. Муҳаммадҷонзода, Б.Қ. Наимов // Паёми Донишгоҳи давлатии

Қўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ), Қўрғонтеппа, – 2016 – №1/4 (41). – С. 102–106 – ISSN 2663–5534.

[10-М]. Бақоев Ш.С. Асосҳои назарияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар шароити имрӯза [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ). – Қўрғонтеппа, 2017. – №1/4 (49) – С. 336–340. – ISSN 2663–5534.

[11-М]. Бақоев Ш.С. Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷа оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Қўрғонтеппа –2018.– №1/2(53) – 192–197. – ISSN 2663–5534.

[12-М]. Бақоев Ш.С. Современное состояние и развитие инвестиционных проектов в Хатлонской области [Текст] / Ш.С. Бақоев // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных и экономических наук. – Душанбе, 2018. №2. – С. 157–161. – ISSN 2413–5151.

[13-М]. Бақоев Ш.С. Сарчашмаҳои асосии таҳия, татбиқ ва рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Душанбе, – 2019. №1. – С. 72–76. – ISSN 2413–5151.

[14-М]. Бақоев Ш.С. Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ (ҷанбаҳои назариявӣ) [Матн] / Ш.С. Бақоев, Ш.Н. Саидмуродов // Маҷалаи назариявӣ ва илмӣ-истеҳсолӣ. Кишоварз, 2019. – №2 (82). – С. 211–215. – ISSN 2074–5435.

[15-М]. Бақоев Ш.С. Принсипҳо ва методҳои амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ [Матн] / Ш.С. Бақоев, Ш.М. Баротзода, П. С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2020. – №1/1(71). – С. 173–177. – ISSN 2663–5534.

[16-М]. Бақоев Ш.С. Роҳҳои афзалиятноки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ [Матн] / А. Муҳаммадӣ, Ш.С. Бақоев // Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2020 №1/3(77). – С. 170–173. – ISSN 2663–5534.

[17-М]. Бақоев Ш.С. Механизмҳои паст кардани хавфу хатарҳои ҷангоми татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Бохтар–2022. – №1/4(104). – С 165–208. – ISSN 2663–5534.

[18-М]. Бақоев Ш.С. Механизми идоракуни фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии обёришаванда [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав”. – №1. – 1–3 (113). Бохтар, 2023. С 162–171. – ISSN 2663–5534.

[19-М]. Бақоев Ш.С. Самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии обёришавандаи вилояти Хатлон [Матн] / Ш.С.

Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2023. – № 1 – 3 (113). – С. 184–188. – ISSN 2663–5534.

[20-М]. Бақоев Ш.С. Теоретические основы региональных инвестиционных проектов и их принципов [Текст] / Ш.С. Бақоев // Вестник ТНУ. Серия социально–экономических и общественных наук. – Душанбе, 2023. – № 6 – С 195–202. – ISSN 2413–5151.

[21-М]. Бақоев Ш.С. Таъминоти институтсионалии фаёлияти сармоягузорӣ дар баҳши аграрии иқтисодиёти Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар–2024. – № 1–3 (125). – С. 464–469. – ISSN 2663–5534.

[22-М]. Собирзода Ш.С. Совершенствование структуры, функций и институционального обеспечения управления инвестиционной деятельностью в апк [Текст] / Мирсаидов А.Б., Собирзода Ш.С // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально–экономических и общественных наук, Душанбе, 2024. №9, – С 190 – 201 ISSN 2413–5151.

[23-М]. Собирзода Ш.С. Муносибати институтсионалӣ доир ба таҳқиқи фаёлияти сармоягузорӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, – Душанбе, – 2024. – № 4/1 (54). – С. 275–283. – ISSN 2308–054X.

[24-М]. Собирзода Ш.С. Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, – Душанбе, – 2025. – № 1 (56). – С. 386–391. – ISSN 2308–054X.

[25-М]. Собирзода Ш.С. Механизмҳои институтсионалии (ташкилӣ ва иқтисодии) идоракунии фаёлияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Молия ва иқтисод, – Душанбе, – 2025. – № 1 (44). – С. 505 – 511. – ISSN 2663–0389.

[26-М]. Собирзода Ш.С. Механизмҳои институтсионалии (ташкилӣ ва иқтисодии) идоракунии фаёлияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Молия ва иқтисод, – Душанбе, – 2025. – № 1 (44). – С. 505 – 511. – ISSN 2663–0389.

[27-М]. Собирзода Ш.С. Марҳалаҳои асосӣ ва натиҷаҳои лоиҳаҳои инноватсионӣ ва манбаъҳои маблағгузориҳои онҳо [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Донишгоҳи Давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Бохтар. – 2025. – № 1–1 (131). – С. 412–416 – ISSN 2663–5534.

[28-М]. Собирзода Ш.С. Концептуальные основы современного этапа реформирования агропромышленной системы и его инвестиционного сектора / А.Б. Мирсаидов, Ш.С. Собирзода // Экономика Таджикистана. – 2025. - №2. - С. 251 – 268.

В.) Мақолаҳо дар дигар нашрияҳо:

[29-М]. Бақоев Ш.С. Чанбаҳои назариявии ҳавфу хатарҳо [Матн] / Ш.С. Бақоев // Ваҳдати милли рушди иқтисод. Маводи конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ “Ваҳдати милли ва рушди босуботи иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон” баҳшида ба 21-умин солгарди рӯзи Ваҳдати милли. Қисми 2 // Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТ Тоҷикистон. – Хуҷанд, 2018. - С. 120-123.

[30-М]. Бақоев Ш.С. Ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳаи саноатӣ [Матн] / Ш.С. Бақоев // Конференсияи вилоятӣ илмӣ-назариявӣ баҳшида ба рӯзи андозчиён дар мавзӯи “Андоз – сарчашмаи асосии ғанигардонии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ДДБ ба номи Носири Хусрав санаи 4-май соли 2021. вилояти Хатлон “Бохтар-2021” – С. 78-82.

[31-М]. Бақоев Ш.С. Андозбандии ташкилотҳо ҳамчун омилҳои пешрафтаи иқтисодиёти кишвар [Матн] / Ш.С. Бақоев // Конференсияи вилоятӣ илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Саҳми мақомоти гумрук дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти ҶТ» баҳшида ба рӯзи гумрукчиён. 22 январи соли 2021 в Хатлон ҶТ. Бохтар – 2021. – С. 128-134.

[32-М]. Бақоев Ш.С. Нақши андозбандии итеъмомкунандагон ва истеҳсолкунандагон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Конференсияи вилоятӣ илмӣ-назариявӣ баҳшида ба рӯзи андозчиён дар мавзӯи “Андоз-сарчашмаи асосии ғанигардонии буҷети давлатии” Ҷумҳурии Тоҷикистон. ДДБ ба номи Носири Хусрав санаи 4-май соли 2021 вилояти Хатлон “Бохтар-2021”. – С. 213-217.

[33-М]. Бақоев Ш.С. Тенденции использования природных ресурсов региона при развитии инвестиционных проектов [Матн] / Ш.С. Бақоев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Роҳҳои такмилдиҳии механизмҳои идоракунии фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон”. Левакант – 2023. – С. 41-45.

[34-М]. Бақоев Ш.С. Хусусиятҳои фаъолияти инноватсионии инвестисионӣ дар кишоварзии обёришаванда [Матн] / Ш.С. Бақоев // Международный исследовательский центр «Endless Light in Science» Республика Казахстан, 010000, г.Алматы, улица Сатпаева 16а Исх.№469 От:26.06.2023. – С. 154-161.

[35-М]. Бақоев Ш.С. Самаранокии тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузори дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «механизми идоракунии молиявӣ дар соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 26-27 апрели соли 2024, ш. Бохтар. – С. 346-350.

[36-М]. Бақоев Ш.С. Тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузори дар давлатҳои хориҷи [Матн] / Ш.С. Бақоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Механизми идоракунии

молиявӣ дар соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 26-27 апрели соли 2024, ш. Бохтар. – С. 356-360.


[37-М]. Собирзода Ш.С. Амали намудани таҳия ва коркарди лоиҳаҳои сармоягузори дар минтақа [Матн] / Ш.С. Собирзода // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Нақши мақомоти гумрук дар таъмини амният ва рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” 2025. – С. 111-116.

[38-М]. Собирзода Ш.С. Тадқиқоти таҳияи лоиҳаҳои сармоягузории минтақаи [Матн] / Ш.С. Собирзода // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Нақши мақомоти гумрук дар таъмини амният ва рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” 2025. – С. 117-122.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БОХТАРА
ИМЕНИ НАСИРА ХУСРАВА**

УДК: 338.436.33

На правах рукописи



СОБИРЗОДА ШОДМОН СУЛАЙМОНЖОН

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ (теория, методология и практика)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание учёной степени доктора
экономических наук по специальности: 08.00.06 –
Экономика и управление народным хозяйством
(08.00.06.04 – Организация и управление предприятиями,
системами и комплексами)**

Бохтар 2025

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента
Государственного университета Бохтара имени Носири Хусрава

Научные консультанты: **Мирсаидов Аврор Бобоевич**, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты: **Комилов Сироджиддин Джалолиддинович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Российско – Таджикско Славянского университета

Самандарзода Искандар Хусейн, доктор экономических наук, профессор, профессор Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура.

Содилов Метархон Сокибекович, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Таджикского государственного финансово-экономического университета.

Оппонирующая организация **Таджикский национальный университет**

Защита состоится 30 декабря 2025 года в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 6О.КОА-017 при Институте экономики и демографии НАНТ по адресу 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, ул.Мирзо Ризо 6А. E-mail: yunuszoda.91@yandex.ru. Тел.: 937-73-97-77

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте Института экономики и демографии НАНТ <http://www.ied.tj>

Автореферат разослан «__» _____ 2025 года

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук



Юнусзода Х.К.

Введение

Актуальность исследования. В рамках реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, период 2021–2025 годов определён как этап ускоренного развития, основанного на привлечении инвестиций. В этот период предполагается «максимальная реализация институционального потенциала новой модели развития, что обеспечит резкий рост объёмов инвестиций в реальный сектор и инфраструктуру как основную предпосылку экономического развития. Достигается увеличение объёмов инвестиций за счёт привлечения прямых иностранных инвестиций и использования внутренних сбережений» [21].

Использование институционального потенциала новой модели развития и привлечение инвестиций в реальный сектор производства, в частности, в его важнейшую составляющую — аграрный сектор экономики, прежде всего, зависит от совершенствования механизмов управления формированием и эффективным использованием инвестиционных ресурсов. Действительно, устойчивое развитие аграрного сектора напрямую связано с эффективным использованием его социального и экономического потенциала. Это предполагает не только модернизацию производственной и социальной инфраструктуры сельских регионов, но и рациональное распределение финансовых и материальных ресурсов. Инвестиции в аграрный сектор сегодня рассматриваются не только как источник финансирования, но и как стратегический инструмент экономического развития. Направление мероприятий на развитие материально-технической базы сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий, создание новых рабочих мест и повышение квалификации трудовых ресурсов обеспечивает не только рост производительности труда, но и укрепление человеческого капитала как важного элемента устойчивого социально-экономического развития. Таким образом, активизация инвестиционных процессов становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса и достижения устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.

Реструктуризация экономики АПК, в частности, сельского хозяйства, отвечает интересам не только сельского населения, но и всей страны. Для жителей села это имеет жизненно важное значение с точки зрения обеспечения эффективной занятости в сельской местности, повышения уровня благосостояния и улучшения качества жизни, восстановления и развития социальной и культурной сферы. Национальные интересы в рамках реализации Государственной программы развития экспорта в Республике Таджикистан на 2021–2025 годы и политики импортозамещения связаны с необходимостью сокращения доли импорта в общем объёме потребления продовольственных товаров и обеспечения продовольственной, в частности, экономической безопасности страны.

На пути развития агропромышленного комплекса страны возник ряд проблем. Доля государственного финансирования в основном капитале агропромышленного комплекса остаётся крайне низкой, а бюджетные ассигнования в сельское хозяйство незначительны. В последние годы наблюдается тенденция роста цен на производственные ресурсы и средства сельскохозяйственного производства по сравнению с ценами на сельхозпродукцию. В результате капиталы перетекают в другие сферы, что снижает возможности для инвестирования. Производители сельхозпродукции оказываются в уязвимом положении перед господством посреднических структур и монополией переработчиков. Число убыточных хозяйств остаётся высоким, их задолженность и обязательства имеют тенденцию к росту. Многие сельхозпредприятия из-за отсутствия эффективного менеджмента, современных агротехнологий и квалифицированных кадров лишены возможности участвовать в инвестиционных процессах.

Государственная поддержка по обеспечению агропромышленного комплекса финансовыми, материальными и техническими ресурсами остаётся на весьма ограниченном уровне, что создаёт серьёзные препятствия для устойчивого развития сельского хозяйства. В условиях недостаточного участия государства хозяйствующие субъекты вынуждены в значительной мере опираться на собственные ресурсы и самостоятельно искать альтернативные источники финансирования, включая привлечение частного капитала, международных грантов и кредитов. Решение этих проблем требует разработки теоретико-методологических основ новых механизмов управления инвестиционной деятельностью.

На новом этапе развития агропромышленного комплекса страны складывается новая организационно-технологическая структура (уклад), основанная на проявлении экономической закономерности преимущества крупных предприятий перед малыми, особенно в инвестиционных отношениях, что придаёт импульс процессам интеграционного развития. Это обуславливает необходимость разработки теоретических, концептуальных и методологических основ институциональной и инфраструктурной поддержки интеграционных процессов (объединений, кластеров, ассоциаций, акционерных обществ и др.) в сфере инвестиций. Возникает также потребность в формировании механизмов институциональной и инфраструктурной поддержки развития организационных форм, способных нейтрализовать негативное влияние финансовых факторов на стимулы частных инвестиций и обеспечить концентрацию инвестиционных ресурсов в базовых и приоритетных отраслях АПК. Это, в свою очередь, ускоряет реализацию политики импортозамещения и ориентации на экспорт. Современные структурные изменения в институциональной системе финансового и материального обеспечения сельхозпроизводителей радикально меняют характер и

содержание инвестиционных процессов в АПК страны. Они наглядно показывают неэффективность общих экономических реформ, основанных на принципах неоклассического подхода. Отсюда ясно вытекает необходимость формирования эффективного институционального механизма инвестирования (как государственного, так и частного) в агропромышленный комплекс. Речь идёт о создании многоуровневой системы норм, правил — формальных и неформальных, — регулирующих и направляющих инвестиционные процессы, повышающих инвестиционную привлекательность отрасли, а также упорядочивающих взаимодействие инвесторов с бенефициарами инвестиций, государственными органами и населением.

На наш взгляд, отсутствие до настоящего времени полноценного организационно-институционального механизма инвестирования, органически согласованного с другими рыночными институтами, является одной из главных причин неблагоприятного состояния АПК и сельской экономики в целом. Именно поэтому задача разработки эффективного институционального механизма инвестирования в агропромышленный комплекс приобретает особую актуальность, что и определило значимость данного исследования и выбор темы.

Актуальность исследования определяется необходимостью формирования организационных и институциональных структур для реализации Программы развития сельского хозяйства и устойчивого аграрного сектора до 2030 года. Это предполагает разработку системных концептуальных и программных предложений по использованию широких форм государственного участия в агропромышленном комплексе, индикативному планированию его развития на основе взаимовыгодного партнёрства государства с крупными хозяйственными единицами либо с современными интеграционными формами, обладающими высоким технологическим уровнем, стратегической перспективностью, производственной и экономической конкурентоспособностью. Наряду с этим особое значение приобретает стимулирование развития малых форм предпринимательства в агропромышленном секторе.

Степень разработанности темы исследования. В экономической науке Таджикистана всестороннее изучение вопросов, связанных с организацией и эффективным (институциональным) управлением инвестициями в агропромышленный комплекс (т.е. сельское хозяйство и связанные с ним отрасли промышленности), пока ещё остаётся относительно новым направлением. Отдельные аспекты, касающиеся возрождения аграрной экономики, уже рассматривались некоторыми таджикскими экономистами, в частности вопросы инвестиционных стимулов. Однако такие важные проблемы, как поведение инвесторов (принятие решений и факторы, влияющие на них), а также институциональные аспекты (правила, механизмы и институты,

регулирующие инвестиционную деятельность), до настоящего времени оставались вне поля зрения исследователей.

Большинство работ по данной тематике посвящено изучению зарубежного опыта и основано на исследованиях таких авторов, как А. Алчиан, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Коммонс, Я. Корнай, Р. Коуз, Ч. Менард, Р. Нельсон, Д. Норт, Дж. Сир, О. Тоффлер, О. Уильямсон, С. Винтер, М. Фридман, Дж. Ходжсон, Т. Шанин, Й. Шумпетер, К. Арроу и др.

В экономической литературе Российской Федерации институциональный подход получил развитие благодаря работам А.А. Аузана, О.Е. Бессоновой, В.Г. Гумерова, В.Е. Дементьева, В.В. Зотова, С.В. Клейнера, А.Н. Тамбовцева, А.Е. Шаститко и др. В области изучения инвестиционной деятельности в условиях трансформации аграрной экономической системы можно выделить труды И. Анчишкина, В.С. Буздалова, О.С. Бланка, С.Ю. Еременко, В. Патсиорковского, А.В. Петрикова, В.В. Серовой, А.А. Хандураева, Р.Н. Черния, Б.А. Чернякова, А.А. Шуткова, С.С. Шатиловой, Н.П. Федоренко и ряда других исследователей.

В Республике Таджикистан большинство упомянутых проблем всесторонне проанализированы в трудах А.Х. Каримова, Ф.А. Кодирова, А.Б. Мирсаидова, Б.С. Музаффарова, Ш.Т. Одинаева, Г. Расулова, А. Рафи, Л.Х. Саидмуродова, Н.Т. Садриддинова, А.К. Сафоева, Ш.М. Саидмуродова, А.А. Салиева, Х.У. Умарова и ряда других учёных. В отечественной экономической литературе накоплен определённый опыт исследований, посвящённых управлению инвестиционной деятельностью. Например, теоретические вопросы, связанные с ролью инвестиций в процессе экономической деятельности, а также с формированием необходимых условий и механизмов инвестиционной активности, нашли отражение в трудах Р.К. Рахимова, Я.П. Довгялло и Б.М. Шарипова [175, с. 75], в рамках изучения межотраслевых пропорций в экономике Республики Таджикистан. Важность инвестиций для обеспечения долгосрочного развития страны, а также ряд препятствующих факторов, требующих совершенствования механизмов управления инвестициями, подробно рассмотрены в работах Л.Х. Саидмуродова [187, с. 20].

В исследованиях А.Б. Мирсаидова акцент сделан на влиянии институциональной среды на формирование управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности, на характер охвата институциональной среды и её отражение в системе управления инвестиционной деятельностью, что, в свою очередь, способствует повышению социально-экономической и экологической эффективности аграрной экономики [142, с. 46].

Другой таджикский исследователь З.К. Нуруллаев в своих работах, посвящённых изучению сущности и структуры инвестиционных проектов, обратил внимание на ряд институциональных механизмов. Он

рассматривает инвестиционные проекты как финансовые порядки и механизм управления инвестиционной деятельностью, а также как факторы привлечения внутренних и внешних инвестиций [152, с. 12]. Другие отечественные исследователи — Т. Файзуллоев и Дж.Х. Тагоев — уделили серьёзное внимание изучению механизмов организации управления инвестиционной деятельностью, связывая их с алгоритмом обоснования целевых экономических задач, их отражением в проектно-сметной документации, а также с планированием конкретных операций, связанных с инвестиционным процессом. Активные механизмы управления инвестиционным проектом рассматриваются ими как совокупность прогнозных планов, обоснований и практических действий по организации инвестиционного процесса, направленного на достижение инвестором финансово-экономических, производственных и социальных результатов. При этом отчётливо проявляются особенности институциональных отношений в сфере управления инвестиционной деятельностью [224, с. 289]. Другой отечественный автор — С.Н. Курбонов — подчёркивает важную роль механизмов государственно-частного партнёрства в управлении формированием и использованием инвестиционных ресурсов. По его мнению, развитие инфраструктуры в сельских районах на основе реализации инвестиционных проектов в формате государственно-частного партнёрства создаёт высокий мультипликативный эффект для развития всех отраслей сельской экономики [130, с. 48].

Хотя отечественные учёные внесли значительный вклад в развитие теории и практики инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК), однако в их трудах недостаточно раскрыта сущность институциональной среды и специфической инфраструктуры инвестиционной деятельности, которые в условиях развития интеграционных процессов должны отражать качественные и количественные показатели развития аграрной политики.

Кроме того, научные основы формирования и развития институциональной среды в АПК — охватывающие все этапы и элементы инвестиционной деятельности, направленные на создание благоприятных условий для превращения сбережений домашних хозяйств и субъектов сельской экономики в инвестиции, формирование мышления и поведения участников инвестиционных отношений в рамках лозунга и принципа «опора на собственные ресурсы», рациональное использование инвестиционного потенциала субъектов АПК, вопросы координации аграрной, промышленной и инвестиционной политики, реализуемой государственными институтами, а также концептуальные основы разработки и реализации программ или «комплексных инвестиционных проектов» в сфере исследований — пока ещё не получили достаточного научного обоснования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель диссертационного исследования — разработка теоретических и методологических основ обеспечения институционального и инфраструктурного управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе, определение совокупности факторов и институциональных условий, влияющих на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов АПК, а также разработка практических предложений и модели институционального механизма инвестирования современной аграрной экономики Таджикистана.

Объект исследования — инвестиции и государственная инвестиционная политика в агропромышленном комплексе страны и его регионах в условиях индустриальной трансформации аграрной экономики Таджикистана.

Предмет исследования — институциональная среда организации и управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе, включающая устойчивые отношения и взаимодействия между субъектами инвестиционного процесса в форме нормативных документов, организационных структур, официальных и неформальных форм сотрудничества.

Гипотеза исследования. Основная гипотеза исследования заключается в том, что с расширением рыночных процессов в системе агропромышленного комплекса и ростом числа инвестиционных операций между соответствующими субъектами возрастает значение институтов — то есть правовых систем, организаций и методов управления — а также необходимой инфраструктуры для обеспечения эффективности управления инвестиционными процессами.

В связи с этим научно обоснованное развитие институционального и инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью способствует не только выбору эффективных проектов в приоритетных направлениях АПК, но и снижению транзакционных издержек при разработке и реализации инвестиционных проектов, созданию здоровой инвестиционной среды, повышению мотивации инвесторов в отрасли и увеличению эффективности их деятельности.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи:

- проведен анализ институциональных подходов, которые составляют основу инвестиционной деятельности;
- определены и представлены специфические особенности инфраструктурного и институционального обеспечения системы управления инвестициями в агропромышленном комплексе;
- исследованы организационные и экономические механизмы институционального регулирования инвестиционной деятельности в АПК;
- сформированы методологические подходы к понятию капитала и его роли в инвестиционных процессах;

- изучены теоретические и методологические основы оценки институциональных факторов, влияющих на инвестиционную деятельность в аграрной сфере;
- проведен анализ институциональных условий, способствующих формированию инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе;
- определена взаимосвязь институциональных реформ и развития производственной базы АПК;
- проанализировано и дана оценка состоянию основного капитала (материально-технической базы) субъектов АПК;
- определены тенденции инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе;
- исследованы механизмы управления инвестиционными процессами, включая земельные ресурсы (развитие оборота земель как фактор инвестиционной привлекательности);
- определены потребности в инвестициях и совершенствованы методы их привлечения;
- разработан механизм стимулирования инвестиций и внедрения инновационных технологий в АПК;
- обоснованы пути совершенствования структуры и функций институционального обеспечения управления инвестиционной деятельностью;
- определены приоритетные направления реформ аграрного сектора экономики в контексте управления развитием инвестиционной деятельности.

Теоретическая и методологическая основа диссертации. В диссертации в качестве теоретической и методологической базы использованы ключевые идеи теории институциональной экономики, а также результаты фундаментальных и прикладных исследований, проведенных зарубежными и отечественными специалистами в области институциональной и аграрной экономики. Кроме того, значительное внимание уделено анализу нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционные процессы в агропромышленном комплексе Республики Таджикистан. С методологической точки зрения исследование опирается на комплексный подход. Использовались методы системного анализа, которые позволили описать взаимодействие между различными элементами инвестиционной деятельности, а также сравнительный анализ для выявления различий и сходств в развитии инвестиционных процессов. Применение научной абстракции и концептуального моделирования позволило разработать теоретические структуры, отражающие особенности институционального обеспечения инвестиций в агропромышленном комплексе. Методы социального исследования

обеспечили эмпирическую основу для выявления текущих проблем и оценки эффективности действующих механизмов.

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам Паспорта специальностей Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.06 – Экономика и управление, по направлениям деятельности (08.00.06.04 – Организация и управление предприятиями, системами и комплексами): пункт 3: «Разработка методов и решение управленческих задач, принятие решений в процессе перехода к индустриально-аграрному уровню и развитию индустриально-инновационной экономики Республики Таджикистан»; пункт 4: «Разработка методов и эффективных средств привлечения и использования материально-технических, природных и инвестиционных ресурсов при организации производственных процессов»; пункт 5: «Проектирование, разработка и реализация инвестиционных проектов на производственных предприятиях, внедрение инноваций в производственный процесс, организация производства новых продуктов»; пункт 7: «Разработка методов и алгоритмов решения управленческих задач и принятия решений в социальных и экономических системах»; пункт 13: «Разработка методов и алгоритмов анализа и синтеза организационных структур».

Информационной базой исследования послужили отчетные материалы министерств и ведомств Республики Таджикистан, Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан, Министерства сельского хозяйства РТ, Министерства экономического развития и торговли РТ, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственной собственностью РТ и его региональных подразделений, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, научные публикации по материалам конференций и научно-практических семинаров, а также информация с официальных интернет-сайтов государственных органов.

База исследования. Диссертация выполнена на сельскохозяйственных предприятиях Хатлонской области. Период проведения исследования охватывает годы 2020–2025.

Научная новизна исследования проявляется в разработке и совершенствовании институционального подхода к анализу и оценке инвестиционной деятельности, а также в разработке механизмов институционального и инфраструктурного обеспечения управления инвестиционными процессами в агропромышленном комплексе. Предлагаемая концепция позволяет рассматривать инвестиционную деятельность не как отдельное явление, а в контексте эволюции институциональной среды, что обеспечивает более глубокое понимание факторов, влияющих на эффективность инвестирования, и способствует принятию управленческих решений с высокой адаптивной способностью.

В результате диссертационного исследования получены следующие теоретические и практические результаты, определяющие его научную новизну:

- с институциональной точки зрения обоснован анализ инвестиционных процессов в условиях формирования рыночных отношений в аграрной экономике, когда устаревшая система государственной поддержки сельхозпроизводителей финансовыми и материальными ресурсами была упразднена, а новая рыночно ориентированная система ещё не достигла достаточного уровня формирования и функционального развития. Обоснована необходимость формирования эффективного механизма поддержки инвестиций в аграрном секторе, включающего широкую трансформацию институциональной структуры, хозяйственных методов, а также экономико-правовых, технологических и информационных регуляторов. Эти изменения должны соответствовать современным социально-экономическим реалиям и быть направлены на достижение ключевых целей — обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции;

- в исследовании предложены конкретные положения, раскрывающие содержание категории «институциональная инфраструктура инвестиционной деятельности». Эта категория включает систему взаимодействия официальных и неофициальных институтов, а также механизмы формирования, функционирования, развития, координации и сотрудничества между участниками инвестиционных процессов. Данная система оказывает регулирующее и стимулирующее воздействие на инвестиционную деятельность в агропромышленном комплексе. В этом контексте инфраструктура инвестиционной деятельности представляет собой совокупность специализированных элементов обслуживания (организационных, правовых, финансовых и информационных), направленных на эффективное решение возникающих задач при практической реализации инвестиционных проектов в аграрной сфере;

- понятие «комплексный инвестиционный проект» введено в научный оборот, что в рамках системы инвестиционной инфраструктуры позволяет с использованием средств Инвестиционного фонда обеспечивать реализацию нескольких проектов, способствуя проведению разнообразных производственных и коммерческих инвестиций в агропромышленном комплексе и сельской экономике, а также решать взаимосвязанные проблемы;

- в связи с изменяющимися внешними условиями обосновывается необходимость совершенствования разработанных стандартов, конкретных правил разработки и реализации инвестиционных проектов, направленных на предотвращение срыва сроков работ, нарушений смет, планов и

контрактов, обеспечения показателей эффективности (NPV, IRR, PI), управления рисками и других факторов, которые отражают роль институтов управления инвестиционной деятельностью и способствуют достижению желаемых результатов инвестиционной деятельности;

- дан характеристика факторам и условиям, способствующим кризисной ситуации в инвестиционной деятельности, выявлены и систематизированы институциональные барьеры и ограничения, влияющие на процесс инвестирования в экономику сельских районов;

- выявлены взаимоотношения между институциональными типами хозяйствующих субъектов в агропромышленном комплексе и их инвестиционным поведением, определены цели и поведение по организации инвестиционной деятельности, а также пути и средства возможного повышения уровня благоприятной инвестиционной среды в сельской местности;

- установлено, что инвестиционная инфраструктура в аграрном секторе экономики страны формируется, но функционирует недостаточно эффективно, поскольку большинство хозяйствующих субъектов, прежде всего, средние и малые формы хозяйства – вспомогательные хозяйства не охвачены. В результате данный ряд сельскохозяйственных производителей функционирует в основном в неформальной институциональной экономической среде в рамках стратегии выживания и лишен достаточного финансирования, удовлетворительных стимулов, организационно-экономического механизма и компетентного управления;

- на основе реализации методологии и теоретических принципов, разработанных автором, по совершенствованию институционально-инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью, разработаны предложения и рекомендации, которые по сути направлены на интеграцию экономической деятельности крупных и средних сельскохозяйственных предприятий и семейных хозяйств в рыночную систему через формирование инвестиционной инфраструктуры в сельской экономике, включающей формы накопления и использования государственных, частных и кооперативных инвестиционных ресурсов;

- обоснована необходимость создания регионального фонда управления инвестициями с учетом особенностей аграрного сектора в АПК, который объединяет функции гарантийного агентства и информационно-объединяющего центра, а также определены основные направления деятельности данного фонда.

Пункты, выносимые на защиту:

- обоснование важности разработки механизма поддержки инвестиций в АПК, который строится на институциональном подходе и включает: глубокие изменения в структуре аграрного сектора и методах хозяйствования, а также совершенствование экономических, правовых, технологических и информационных средств регулирования

инвестиционной деятельности. Данный механизм должен соответствовать социально-экономическим реалиям современности и способствовать обеспечению продовольственной безопасности и укреплению конкурентоспособности производимой продукции;

- введение положений в содержание категории «инфраструктура управления инвестиционной деятельностью» и институциональных механизмов организации и управления инвестиционной деятельностью в АПК как совокупности взаимосвязанных институтов и сервисных структур, способствующих обеспечению эффективной и результативной инвестиционной деятельности; а также внедрение в научный оборот понятия «комплексный инвестиционный проект в агропромышленном комплексе» как самостоятельного объекта управления, реализация которого позволяет осуществлять несколько производственно-коммерческих инвестиционных проектов в АПК и сельской экономике и решать взаимосвязанные проблемы;

- предлагается ввести в научный оборот понятие «инвестиционный проект», реализуемый в рамках системы инвестиционной инфраструктуры, как единицу анализа и управления. Реализация таких проектов может способствовать привлечению разнопрофильных производственных и коммерческих инвестиций в рамках агропромышленного комплекса и развития сельской экономики, а также содействовать решению взаимосвязанных проблем;

- оценка состояния и условий институциональной инвестиционной деятельности, которая определяет пространственный и качественный уровень инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса и служит как системообразующая категория; классификация инвестиционной привлекательности как совокупности институтов, характеристик, инструментов и разнообразных возможностей, которые совместно определяют потенциальные потребности в эффективных инвестициях, посредством устранения информационной неопределенности, а также задают текущие и прогнозные параметры эффективных инвестиций;

- обосновывается необходимость совершенствования разработанных стандартов и установления конкретных правил проектирования и реализации инвестиционных проектов, что, в свою очередь, позволяет институтам управления инвестиционной деятельностью эффективно выполнять свои функции и создает основу для достижения желаемых результатов в процессе инвестирования;

- определение процессов развития отраслей и предприятий АПК как результата аграрных реформ и институциональных преобразований в контексте совершенствования институциональной структуры инвестиционной сферы АПК; оценка тенденций развития технической и

технологической базы производственного комплекса АПК и инвестиций в его основные фонды;

- обоснование необходимости совершенствования институциональных механизмов управления инвестиционными процессами, включая земельные угодья, так как все виды инвестиций в аграрный сектор экономики связаны с использованием земельных ресурсов; сельскохозяйственные земли обладают производственным потенциалом и учитываются с точки зрения экономических, природных, экологических и социальных особенностей при проектировании инвестиционных проектов;

- разработка предложений по порядку определения объема потребности в инвестициях и совершенствованию институционально-инфраструктурного обеспечения государственной поддержки инвестиционной деятельности в АПК, а также обоснование основных путей совершенствования структуры, функций и институционально-инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью в системе агропромышленных предприятий страны и ее регионах;

- разработка концептуальных и институциональных основ современного этапа реформирования системы АПК и инвестиционной сферы, в которых основным критерием эффективности реформ и управления инвестиционной деятельностью является эффективность интегральных инвестиций и системные результаты, определяемые структурой и взаимным воздействием элементов технологической цепочки.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в совокупности методологических и методических положений, которые создают основу для совершенствования вопросов институционально-инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе с целью достижения приоритетных целей индустриального развития исследуемой отрасли. Кроме того, разработка институционального подхода к изучению инвестиционной деятельности и её управлению в аграрной экономике позволяет определить и проанализировать широкий спектр явлений и факторов, оказывающих существенное влияние на инвестиционные процессы в сельском хозяйстве.

Практическая значимость исследования заключается в том, что теоретические положения, изложенные в диссертации, разработанные рекомендации, сделанные выводы и подготовленные на их основе предложения могут быть применены предприятиями агропромышленного комплекса в системе управления инвестиционной деятельностью, в процессах разработки и реализации инвестиционных проектов, при подготовке долгосрочных и среднесрочных программ развития аграрной экономики, корректировке инвестиционной политики и стратегии, а также

при формировании благоприятного инвестиционного климата с учётом особенностей сельскохозяйственного производства. Предложенные научные подходы способствуют совершенствованию ускоренного формирования системы освоения и управления инвестициями как на уровне региона, так и непосредственно в самих сельскохозяйственных организациях.

Личный вклад соискателя заключается в том, что все этапы выполнения научного плана работы осуществлялись при его непосредственном участии: от разработки темы, обоснования её актуальности и значимости, постановки цели и задач до их реализации. Соискатель внёс вклад в совершенствование снижения рисков при разработке и реализации инвестиционных проектов, регулирование рентабельности и соотношения рисков для участников проектов, а также получил научные выводы и предложения, подготовил научные статьи.

Реализация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были представлены и получили поддержку на республиканских и межвузовских научно-практических конференциях (2017–2025 гг.). Теоретические, методологические и методические результаты, изложенные в диссертации, автор представил в форме докладов на научно-практических конференциях Бохтарского государственного университета имени Носири Хусрава и Дангаринского государственного университета. Основное содержание диссертации регулярно обсуждалось на теоретических семинарах и заседаниях факультета таможенного дела и экономического анализа Бохтарского государственного университета имени Носири Хусрава.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 38 научных статей общим объёмом 16,3 печатных листа, из которых 20 статей опубликованы в журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 14 параграфов, 54 таблиц, 29 рисунков, заключения и предложений; для её подготовки использовано 305 источника. Общий объём работы составляет 375 печатных страниц. Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена степень разработки вопроса, цели и задачи исследования, объект исследования, научная новизна и теоретическая и практическая значимость работы.

В главе 1 – «Теоретические основы институционального и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» рассматриваются институциональные отношения в исследовании инвестиционной деятельности, особенности инфраструктурного и институционального обеспечения, управление инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе, а также институциональные (организационные и экономические) механизмы

управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе.

В главе 2 – «Методологические аспекты оценки эффективности капитала и институциональные аспекты управления инвестиционной деятельностью в АПК» исследуются научные проблемы, связанные с методологической основой управления капиталом и инвестиционной деятельностью, методологические подходы к оценке институциональных аспектов инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, а также институциональные условия формирования инвестиционной привлекательности и оценка инвестиционного климата в АПК.

В главе 3 – «Оценка состояния развития основных отраслей агропромышленного комплекса и тенденций инвестирования в условиях институциональных реформ» исследуются ряд научных проблем, связанные с институциональными реформами и развитием агропромышленного производства, анализируется текущее состояние инвестирования в развитие материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий и определяются тенденции инвестиционной деятельности в АПК.

В главе 4 – «Современное состояние формирования институциональной и инфраструктурной базы системы управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе» исследуются институциональные механизмы управления инвестиционными процессами с учетом сельскохозяйственных земель, методы определения инвестиционных потребностей, институциональное обеспечение государственной поддержки инвестиций, а также инфраструктурные и институциональные механизмы стимулирования инвестиций в инновационные технологии в агропромышленном комплексе.

В главе 5 – «Основные пути совершенствования институциональных и инфраструктурных механизмов управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе» обоснованы основные направления совершенствования структуры, функций и институциональной поддержки управления инвестиционной деятельностью, а также концептуальные основы реформирования аграрного сектора с целью повышения эффективности инвестиционной деятельности.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в обосновании необходимости формирования механизма поддержки инвестиционной деятельности в агропромышленной системе на основе институционального подхода. Это подразумевает глубокие изменения в самой структуре аграрного сектора и способах ведения хозяйственной деятельности, а также развитие новых правил и инструментов — экономических, правовых, технологических и информационных —

которые будут регулировать инвестиционные процессы. Все эти преобразования должны учитывать современные социально-экономические условия и способствовать достижению главных целей — продовольственной безопасности и улучшению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

В диссертации подчеркивается, что новый этап развития агропромышленного комплекса страны связан с качественными изменениями в структуре национальной экономики и сопровождается многочисленными финансово-инвестиционными проблемами, возникающими в процессе адаптации к новым условиям. Индустриальная трансформация отраслей агропромышленного комплекса, направленная на повышение эффективности производства и конкурентоспособности, невозможна без обновления технико-технологической базы и внедрения новых технологий. Это, в свою очередь, требует поиска адекватных институциональных механизмов привлечения инвестиций и введения новых направлений инвестирования предприятий АПК.



Рисунок 1. - Задачи институциональных механизмов управления инвестиционной деятельностью в АПК.

Источник: разработано автором.

В связи с этим автор рассматривает институциональный механизм как составную часть организационно-экономического механизма, который

определяет структуру, формы и методы взаимодействия, благоприятные условия функционирования и другие факторы институциональной среды внутренней и внешней инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Задачи институциональных механизмов управления инвестиционной деятельностью в АПК представлены на рисунке 1.

Основные элементы институционального механизма, представленные на рисунке 1, выполняют следующие функции:

- Интегративная — координация участников инвестиционных отношений в АПК в рамках единых норм и правил;
- Разработка норм и правил — создание новых или преобразование ранее действующих правил и требований в новые, способствующие эффективному поведению в инвестиционной деятельности;
- Регламентация — организация взаимодействия участников инвестиционных отношений, устраняющая неясности и непрозрачность в структуре организационных механизмов инвестиционной деятельности;
- Обеспечение подотчетности — сбор и распространение информации среди участников инвестиционных отношений и субъектов АПК о новых нормах и правилах, а также об эффективности инвестиций;
- Контроль и регулирование — контроль за выполнением контрактов, регулирование деятельности некоторых участников инвестиционных отношений, проявляющих оппортунистическое поведение;
- Классификация и специализация деятельности — выделение норм и статуса участников инвестиционных отношений, институтов и различных структур АПК;
- Координация — определение и согласование взаимодействия между участниками инвестиционных отношений, независимыми и вспомогательными субъектами АПК.

Автор отмечает, что в современных условиях, связанных с реализацией целей ускоренной индустриализации и, соответственно, обеспечением индустриального обмена между отраслями агропромышленного комплекса, особенно в сельском хозяйстве, прежде всего возникает необходимость организации инновационной инвестиционной деятельности. То есть становится особенно важным привлечение больших объемов финансирования для реализации инновационных процессов на основе разработки и внедрения инвестиционных проектов, связанных с привлечением различных источников инвестиций. Инновационные инвестиции рассматриваются как вложения в нематериальные активы, обеспечивающие применение научно-технических разработок в производстве и сфере услуг [19, с. 51].

Исследование институтов, то есть части организационно-экономической системы (ОЭС), совокупности инструментов регулирования

и стимулирования, должно проводиться с широким анализом инвестиционной деятельности предприятий агропромышленного комплекса (АПК), которая определяет основу их развития. Следует подчеркнуть, что в совокупности механизмов и инструментов управления предприятиями и их инвестиционной деятельностью роль институтов чрезвычайно важна. Они являются фактором, определяющим экономическое развитие предприятий. По словам А.А. Аузана, институты выступают «в роли амортизаторов» в условиях различных экономических конъюнктур и циклов, сглаживая негативные последствия экономической деятельности [6, с. 478]. В рамках концепции экономического механизма американские экономисты Л. Хьюритц, Р. Майерсон и Э. Маскин, лауреаты Нобелевской премии, очень четко обозначили основные характеристики институтов. Они определяют институты как «набор выборов экономических субъектов и восприятия последствий каждого из этих выборов» [5]. Разработанная ими теория механизмов широко применяется в современной микроэкономике. Практическая значимость институтов заключается в обеспечении согласованности поведения и стимулов, то есть основана на «соответствии поведения агентов экономики их мотивациям» [5].

Инновационные инвестиции в первую очередь направлены на получение научно-технической продукции и других прав собственности (патенты на научные открытия, разработки, образцы новых продуктов, товарные знаки и прочее), совершенствование технологических процессов разработки и реализации инвестиционных проектов, а также улучшение технологий управления инновационной деятельностью и прочее.

Организация инновационной инвестиционной деятельности, прежде всего, зависит от уровня совершенства институционального обеспечения ее управления. Институциональное обеспечение представляет собой процесс создания среды для распространения и передачи новой информации, совершенствования нормативно-правовой базы и формирования институтов развития в институциональной структуре АПК. Этот процесс осуществляется на стыке экономических и институциональных теорий. В институциональном обеспечении экономические механизмы формируют совокупность инструментов, близких по своей сути к институтам. Они регулируют правила и порядок деятельности агентов аграрного рынка и, в свою очередь, запускают организационный механизм — то есть создают основу механизма воспроизводства инвестиционной деятельности и ее управления.

Второе положение, предлагаемое для защиты, заключается во включении в содержание категории инфраструктуры управления инвестиционной деятельностью институциональных механизмов организации и управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе (АПК). Эта инфраструктура

рассматривается как совокупность взаимосвязанных институтов и обслуживающих структур, обеспечивающих эффективное функционирование инвестиционных процессов. Кроме того, в научный оборот вводится понятие «инвестиционный проект агропромышленного комплекса» как объекта управления, который объединяет несколько различных производственных и коммерческих проектов в АПК и сельской экономике, способствуя комплексному решению взаимосвязанных задач.

В связи с развитием рыночных отношений и усилением проблем ограниченности ресурсов в агропромышленном комплексе возрастает актуальность совершенствования механизма управления инвестиционной деятельностью. Управление — это не только процесс целенаправленного воздействия на совокупность сложных экономических и социальных отношений участников агропромышленной системы, но и деятельность по организации исполнения объективных экономических законов общественного производства. Реальное управление возникает только тогда, когда объект управления выполняет распоряжения субъекта управления. С другой стороны, субъект управления должен обладать силой и способностью управлять объектом, разрабатывать обоснованные и эффективные управленческие решения и иметь для их исполнения механизмы и инструменты. Перед рассмотрением управления инвестиционной деятельностью необходимо раскрыть суть управления, что представлено на рисунке 2.



Рисунок 2. - Структура и элементы управления

Источник: разработано автором

В Республике Таджикистан действует комплекс базовых нормативно-правовых актов, которые регулируют инвестиционные отношения и все основные аспекты инвестиционной деятельности, а также формирование её инфраструктуры и механизмы регулирования. В частности, Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» (от 15 марта 2016 года №1299) определяет институциональные основы организации и управления инвестиционной деятельностью во всех сферах, включая агропромышленный комплекс. В рамках данного закона осуществляется защита и стимулирование основных инвестиций, особенно в АПК, развитие которого является гарантией обеспечения продовольственной безопасности страны.

Инфраструктуру управления инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных обслуживающих структур, которые способствуют решению возникающих проблем в инвестиционной деятельности. Согласно международному опыту, система институтов и инфраструктуры, поддерживающих инвестиции в агропромышленный комплекс (АПК), должна включать различные ключевые элементы. К таким элементам относятся инвестиционные фонды и развитая банковская сеть, включая специализированные банки, ориентированные на аграрный сектор. Важную роль играют Национальное агентство по инвестициям, занимающееся продвижением и привлечением прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство. Кроме того, в эту структуру входят инвестиционные компании, клубы инвесторов, информационно-финансовые агентства, страховые и рейтинговые организации, специализированные консультанты в области финансового планирования и аудита инвестиций, управляющие компании и другие институты, способствующие поддержке и развитию инвестиционной деятельности в аграрном секторе. Мировой опыт свидетельствует, что в структуре инфраструктуры управления инвестициями в агропромышленном комплексе особенно выделяется роль небанковской финансовой инфраструктуры посредников. Этот тип инфраструктуры функционирует в виде взаимных кредитных фондов, депозитно-кредитного партнерства и потребительских кредитных кооперативов. Их деятельность ориентирована на предоставление услуг субъектам сельской экономики. Существует множество кооперативов с большим числом пайщиков и многочисленных их союзов. В этих кооперативах преимущественно участвуют фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан и малые сельскохозяйственные предприятия. Особую эффективность демонстрирует многоуровневая система кредитных кооперативов, состоящая из трёх уровней, что позволяет создавать независимые сети даже в небольших населённых пунктах и управляться через единый районный центр. Эти кооперативы выполняют ряд ключевых функций: ведение

бухгалтерского учёта, предоставление информационных и методических услуг; объединение производителей и переработчиков сельхозпродукции; а также расширение круга участников за счёт привлечения землевладельцев (вспомогательные хозяйства, семьи) и других групп сельского населения.

Действительно, значимость агропромышленного комплекса (АПК) в экономической системе страны заключается в том, что «в течение последних двух десятилетий сельское хозяйство оставалось одним из основных движущих факторов экономики Таджикистана. Однако, несмотря на наблюдающуюся положительную динамику развития агропромышленного комплекса страны, его доля составляет всего 3% от общего объёма экспорта страны. Поэтому повышение экспортного потенциала АПК и направления импортозамещения должны стать конечными целями инвестиционной деятельности. В то же время объём инвестиций в сельское хозяйство, которое является центральной частью АПК, составляет не более 3% от общего объёма инвестиций в экономику страны.

Третье положение в оценке состояния и институциональных условий инвестиционной деятельности определяет этапы и уровни инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса и служит системообразующим понятием; он характеризует инвестиционную привлекательность как совокупность институтов, особенностей, инструментов и различных возможностей, которые в комплексе обеспечивают потенциальные требования к эффективным инвестициям посредством устранения информационной неопределённости, а также определяют текущие особенности и прогнозируемость эффективных инвестиций.

Институциональная инфраструктура инвестиционного процесса играет ключевую роль в повышении уровня инвестиционной привлекательности. Инвестиционная инфраструктура выполняет функции стимулирования и координации, благодаря чему обеспечивается согласование взаимодействия участников инвестиционных отношений, инвесторов с внешней средой, а также организация обеспечения ресурсами, включая виды инвестиционных ресурсов, источники их потенциального привлечения, направления и методы их мобилизации. Особое значение имеет нормативно-правовое и методологическое обеспечение, которое определяет рамки и благоприятную среду для организации и управления инвестиционной деятельностью. Сущность и структура институциональной инфраструктуры инвестиционной деятельности, определяющей инвестиционную привлекательность, отражены на рисунке 3.

Инвестиционная привлекательность в агропромышленном комплексе конкретно определяется формой инвестиционной деятельности и ее направлениями. Важной составляющей и реальным направлением развития

инвестиционной деятельности является финансирование основного капитала, направленное на обновление технической и технологической базы производства. В связи с этой формой описание инвестиционной привлекательности приобретает иные черты.

Взаимосвязь между инвестиционной привлекательностью и инвестиционной деятельностью на каждом структурном уровне и по направлениям носит коррелятивный характер: если инвестиционная привлекательность выступает как агрегированный фактор (независимая переменная), то инвестиционная деятельность характеризуется зависимостью от нее, то есть является зависимой переменной.



Рисунок 3. - Структура институциональной инфраструктуры инвестиционной деятельности

Источник: [3]

Таким образом, инвестиционная привлекательность в сочетании с активной инвестиционной деятельностью образует институциональную среду, определяющую общий инвестиционный климат. Именно через взаимодействие этих компонентов формируются условия, способствующие либо стимулированию, либо сдерживанию инвестиционного потенциала в агропромышленном комплексе и экономике в целом. Факторы, формирующие инвестиционный климат, представлены на рисунке 4.

В условиях рыночной экономики обновление, формирование и развитие инвестиционного потенциала должно осуществляться на прочной институционально-методологической основе. Поэтому в диссертации уделено внимание описанию сущности и экономического содержания данного понятия. Под термином «потенциал» обычно понимается совокупность ресурсов и возможностей, имеющихся в экономической

системе или отрасли. Кроме того, термин «потенциал» также описывают как наличие скрытых или неявных возможностей, заложенных в самой сути объекта.



Рисунок 4. - Структура инвестиционного климата и факторы, его формирующие

Источник: разработка автора

Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса может быть охарактеризован через совокупность ключевых экономических параметров, отражающих уровень обеспеченности данной отрасли инвестиционными ресурсами и производственными факторами — такими как природные ресурсы, трудовые и кадровые ресурсы, основные фонды, инфраструктура и др. Важную роль также играют изменения в потребительском спросе населения и другие макро- и микрофакторы. С этой точки зрения, инвестиционный потенциал следует рассматривать как один из институциональных элементов развития, представляющий собой систему организационных структур, нормативно-правовых механизмов, технологических решений, человеческого капитала, методов управления и финансовых инструментов, направленных на активизацию инвестиционной деятельности, повышение её привлекательности, а также ускорение процессов подготовки, проектирования и реализации инвестиционных программ. Таким образом, инвестиционный комплекс агропромышленного сектора охватывает совокупность взаимосвязанных компонентов, функционирующих в пределах конкретной территории, и обеспечивает достижение системного и синергетического эффекта в

инвестиционной деятельности. При этом результативность его формирования, функционирования и развития напрямую зависит от уровня анализа и качества управления основными элементами комплекса, определяющими вектор стратегического развития и специфику функционирования предприятий агропромышленного комплекса в условиях современной экономики.

Эффективная оценка института инвестиционных комплексов предполагает разработку и применение системы ключевых критериев, которые служат основанием для их классификации и всестороннего анализа. К числу таких критериев можно отнести:

- наличие и концентрация высококвалифицированных человеческих (трудовых) ресурсов в данном комплексе;
- обеспечение обновления технико-технологической базы, материально-технического оснащения, замена основных фондов на современные образцы. Новая техника и технологии производства, которые ускоряют процесс индустриализации агропромышленного комплекса;
- обеспечение взаимосвязи между инвестиционной деятельностью и инновациями в агропромышленном комплексе;
- обеспечение развития социальных и инфраструктурных отраслей, способствующих развитию человеческого капитала;
- увеличение доли инвестиционного комплекса агропромышленного комплекса как по территории, так и по объёму производства в общем инвестиционном комплексе экономики страны;
- уровень устойчивости и экономической безопасности, надёжность функционирования предприятий агропромышленного комплекса и прочее.

Автор подчёркивает, что объём или доступность финансовых ресурсов, выделяемых на осуществление инвестиционной деятельности, выступает в качестве естественного ограничителя. При определении инвестиционного рейтинга используется большое количество показателей. На наш взгляд, для оценки инвестиционной привлекательности экономики отраслей агропромышленного комплекса следует использовать те методы, которые соответствуют реалиям современного времени. Например, целесообразным представляется применение методов мониторинга социально-экономического климата аграрных регионов страны, отраслей агропромышленного комплекса, методов расчёта инвестиционного индекса и его рейтингов в агропромышленном комплексе регионов страны и др. В целом, современные методы исследования инвестиционной деятельности можно рассматривать с двух позиций: с точки зрения инвестиционных проблем; с точки зрения отраслевого и регионального анализа.

Разработка системы анализа и оценки инвестиционного климата агропромышленного комплекса требует расчёта интегрального показателя оценки развития инвестиций, который представляет собой сводный индикатор состояния и динамики инвестиционной среды. Он служит базой

для принятия обоснованных управленческих решений и играет ключевую роль в следующих практических направлениях:

- разработка стратегий и программ развития агропромышленного комплекса на основе подготовки и реализации инвестиционных проектов с высокой стратегической значимостью;

- определение типологии и рейтинга агропромышленных комплексов регионов с точки зрения потенциала инвестиционных ресурсов и других возможностей;

- выявление дисбалансов в развитии агропромышленного комплекса региона, отражающихся в соотношении потребностей и инвестиционных возможностей;

- укрепление государственной политики (программ) инвестирования и создание условий для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса;

- определение количественной и качественной структуры агропромышленных систем регионов страны с точки зрения оптимального соотношения составляющих элементов и их взаимосвязей.

Для оценки привлекательности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК) используются различные критерии, которые можно условно разделить на следующие группы:

- коммерческая привлекательность;
- уровень и мощь конкурентоспособности, использование инструментов стратегического менеджмента и маркетинга;
- определение различных категорий инвесторов и взаимосвязей между ними.

Хотя в экономической литературе существует разнообразие и различия в методологических подходах к вопросам оценки инвестиционной привлекательности и повышения активности инвестиционных процессов, их важность заключается в том, что исследователь выбирает соответствующие методологические подходы в зависимости от направлений своих исследований. В целом, методологические подходы и критерии оценки инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе можно разделить на три группы, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Методологические подходы и критерии оценки инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса для инвестиционной деятельности.

Отношения	Краткое описание
Обобщённые, общие	Оценка динамики совокупной продукции АПК, например, общего объёма сельскохозяйственной продукции, соотношения сбережений и потребления, процесса приватизации, состояния нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности, развития различных рынков капитала и т.д.

Продолжение таблицы 1.

Отношения	Краткое описание
Факторные	Оценка факторов, влияющих на инвестиционный климат: макроэкономических, природно-ресурсных, финансово-кредитных, институциональных и инфраструктурных, научно-технических и инновационных, кадровых, социально-культурных, организационных и управленческих, рыночной среды и т.д.
Факторно-рисковые	Оценка инвестиционной привлекательности отрасли проводится с учётом существующих рисков и потенциальных угроз, присущих объекту инвестирования. В качестве ключевых индикаторов при этом используются: отношение инвестиционного потенциала к уровню инвестиционного риска; соотношение инвестиционного риска и социально-экономического потенциала отрасли.

Источник: разработано автором

На уровень инвестиционной привлекательности более сильно влияет фактор риска, который состоит из инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. По мнению некоторых авторов, отношение фактора риска или риска в диалектике потенциала и риска противоположно друг другу, что является одной из самых сложных проблем для потенциального инвестора [13, с. 45].

Фактор риска определяет неформальный характер инвестиционного климата и инвестиционного потенциала. Представления факторных и факторно-рисковых моделей при оценке инвестиционного климата используют математические инструменты, точнее инструменты теории вероятностей. Их применение в конечном итоге способствует формированию групп или ранжированию предприятий агропромышленного комплекса в зависимости от степени благоприятности инвестиционного климата.

В диссертации отмечается, что типология агропромышленного комплекса формируется на основе институциональной и инфраструктурной среды, обеспечивающей инвестиционную деятельность. Эта типология опирается на особенности инвестиционной среды, которая определяется через соотношение между инвестиционной привлекательностью и уровнем активности в агропромышленном комплексе. Следовательно, можно подчеркнуть, что инвестиционная привлекательность представляет собой первую, объективную или заданную составляющую инвестиционного пространства агропромышленного комплекса, тогда как вторая составляющая отражает его субъективную сторону — инвестиционную активность.

Исходя из предложенного методического подхода, представляется целесообразным применять следующую систему оценки инвестиционного климата агропромышленного комплекса на различных уровнях:

- оценка инвестиционной привлекательности, включающая анализ потенциала отрасли, уровня обеспеченности ресурсами, институциональной среды и степени восприимчивости к инвестициям;
- анализ инвестиционной активности, отражающий фактический объём и динамику вложений, количество реализуемых проектов и степень вовлечённости инвесторов;
- оценка эффективности реализации инвестиционного потенциала, определяемая соотношением между уровнем инвестиционной привлекательности и фактической инвестиционной активностью, что позволяет судить о полноте использования возможностей отрасли.

Инвестиционная привлекательность имеет многогранный характер, поэтому её оценка целесообразна через интегральный показатель, который учитывает совместное влияние факторов инвестиционного потенциала и связанных с ним инвестиционных рисков.

В современных условиях развитие агропромышленного комплекса в значительной степени связано с внедрением инноваций, которые рассматриваются как основные факторы устойчивого развития. Для достижения этой цели требуются значительные инвестиции. В настоящее время в агропромышленном комплексе существуют благоприятные условия для привлечения инвестиций: низкий уровень арендной платы за землю, обилие дешёвой рабочей силы, большие объёмы и высокое качество сельскохозяйственного сырья по доступным ценам, а также благоприятные природные и экологические условия. Использование современных производственных технологий позволяет существенно повысить эффективность деятельности предприятий, сократить издержки для сельскохозяйственных производителей и обеспечить достойный доход для инвесторов. Кроме того, инвестиции, помимо экономического эффекта, способствуют решению различных социальных проблем в сельских регионах, улучшают условия жизни и создают новые возможности для местного населения.

В диссертации на основе оценки финансово-экономической деятельности предприятий агропромышленного комплекса проведена группировка по степени инвестиционной привлекательности. Поскольку инвестиционная привлекательность в сельском хозяйстве агропромышленного комплекса относительно ниже, чем в других отраслях АПК, автор уделит внимание оценке уровня привлекательности фермерских хозяйств. На основе анализа деятельности фермерских хозяйств Кушониёнского района Хатлонской области оценен уровень их инвестиционной привлекательности. Здесь использован метод группировки по норме рентабельности производственной и хозяйственной деятельности хозяйств. Были выбраны хозяйства, у которых уровень рентабельности не ниже 20% (таблица 2). В первую группу вошли дехканские хозяйства Кушониёнского района с уровнем рентабельности до 35%, которые

составили 15 хозяйств с высокой степенью инвестиционной привлекательности. В этой группе доля собственных инвестиций в общем объеме инвестиций фермерских хозяйств района составила более 59,4%. Доля привлеченных кредитных инвестиций в общем объеме кредитов фермерским хозяйствам района в этой группе также очень высока — 77,3%, что свидетельствует о высокой заинтересованности кредитных организаций и других инвесторов вкладывать средства в эти хозяйства.

Таблица 2. - Группы хлопководческих хозяйств Хатлонской области по уровню привлечения инвестиций

Показатели	Группа 1, уровень рентабельност и до 35%	Группа 2, уровень рентабельност и до 25%	Группа 3, средний уровень рентабельност и 15%
Количество фермерских хозяйств в группе	15	34	42
Доля прибыли хозяйств в общей прибыли всех дехканских хозяйств района	38,3%	42,3%	19,4%
Тип финансовой устойчивости	1	2	3
Доля собственных инвестиций в общем объеме инвестиций дехканских хозяйств района	59,4%	35,3%	5,3%
Доля привлечённых кредитных инвестиций в общем объеме кредитов дехканским хозяйствам района	77,3%	18,1%	4,6%
Уровень инвестиционны х рисков	Низкий	Средний	Высокий

Источник: Составлено на основе [25]

Однако удельный вес таких хозяйств остаётся крайне низким — всего лишь 16% от общего числа проанализированных хозяйств. Можно утверждать, что подобная ситуация характерна для всех дехканских хозяйств области, что и является одной из главных причин низкой инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного сектора экономики. Вторую группу составляют 34 дехканских хозяйства, которые занимают промежуточное положение по уровню инвестиционной привлекательности, поскольку их рентабельность сопоставима с процентной ставкой по банковским кредитам. В условиях привлечения не льготных кредитов они не способны обеспечить экономическую прибыль. Хозяйства третьей группы находятся в зоне повышенного риска, что требует принятия срочных и адекватных мер по улучшению их инвестиционного климата и финансово-экономического состояния.

Таким образом, стабильность инвестиционной деятельности и её воспроизводство в агропромышленном комплексе напрямую зависят от уровня инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность оказывает непосредственное влияние на такие динамические характеристики предприятий АПК, как устойчивое долгосрочное развитие, конкурентоспособность, финансовая стабильность, платёжеспособность и другие. Для оценки инвестиционной привлекательности в диссертации использована пятифакторная модель Э. Альтмана:

Таблица 3. – Уровень инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного комплекса КХ «Нуфузи Вахш» Вахшского района и ООО «Шири Дангара» Дангаринского района

Показатели	Об озн аче ние	КХ «Нуфузи Вахш», Вахшский р-н		ООО «Шири Дангара», Дангаринский р-н		Разница второго от первого (-,+)	
		Соотн ошени я (X)	Взвеш енное (Z)	Соотн ошени я (X)	Взвеш енное (Z)	Соотн ошени я (X)	Взвеш енное (Z)
Соотношение собственных оборотных средств к среднегодовой величине активов	X1	0,62	0,74	0,71	0,85	0,09	0,11
Соотношение чистой прибыли к среднегодовой величине активов	X2	0,24	0,33	0,32	0,45	0,08	0,12

Продолжение таблицы 3.

Показатели	Обозначение	КХ «Нуфузи Вахш», Вахшский р-н		ООО «Шири Дангара», Дангаринский р-н		Разница второго от первого (-,+)	
		Соотношения (X)	Взвешенное (Z)	Соотношения (X)	Взвешенное (Z)	Соотношения (X)	Взвешенное (Z)
Соотношение бухгалтерской прибыли к среднегодовой величине активов	X3	0,30	0,99	0,39	1,28	0,09	0,29
Соотношение рыночной стоимости собственного капитала к привлечённому капиталу	X4	0,61	0,36	0,76	0,45	0,15	0,09
Соотношение объёма продаж к среднегодовой величине активов	X5	1,23	1,23	1,48	1,48	0,25	0,25
$Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5$	—	0,6	3,00	0,73	4,51	0,13	1,51

Источник: Рассчитано на основании документов и бухгалтерской отчетности анализируемых предприятий за 2023

Из данных таблицы 3 видно, что оба молокоперерабатывающих предприятия агропромышленного комплекса имеют высокий уровень инвестиционной привлекательности, поскольку интегральный показатель Z превышает значение 2. Однако интегральный показатель у ООО «Шири Дангара» (Дангара) выше, чем у КТ «Нуфузи Вахш» (Вахш) и равен 4,51, что на 1,51 пункта выше показателя первого предприятия. Высокий уровень интегрального показателя ООО «Шири Дангара» в основном обусловлен большим значением коэффициента бухгалтерской прибыли к среднему размеру активов и коэффициента объёма продаж к среднему размеру активов.

Таким образом, в промышленных предприятиях агропромышленного комплекса уровень инвестиционной привлекательности высокий, но анализ показал, что у большинства сельскохозяйственных предприятий по модели пяти показателей Э. Альтмана интегральный показатель ниже 1,8, что свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности. Поэтому необходима государственная поддержка для выравнивания доходности инвестиций в сельском хозяйстве с процентными ставками по кредитам. Для повышения уровня инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий должны быть выполнены следующие условия: темпы роста объёма продаж должна опережать рост активов; темпы прироста прибыли от продаж должны превышать темпы увеличения объёма продаж; а рост активов должен быть выше темпов роста собственного капитала.

Предприятия агропромышленного комплекса характеризуются определёнными отраслевыми особенностями в части инвестиционной деятельности и формирования инвестиционных ресурсов. Эти особенности проявляются в различиях целей и задач инвестирования, а также в зависимости объёмов вложений от уровня ожидаемой доходности. В связи с этим в агропромышленной отрасли используется широкий спектр критериев и методов оценки эффективности инвестиций, что позволяет учитывать разнообразные факторы и условия, влияющие на результаты инвестиционной деятельности. В совокупности данных критериев и показателей для всех отраслей и видов деятельности агропромышленного комплекса основным является обеспечение инвестиционной эффективности, а точнее — создание благоприятных условий для организации производственно-сбытовой деятельности, конечной целью которой является получение максимальной прибыли при минимальных затратах, сокращение периода инвестиционного финансирования и обеспечение возврата вложенных средств. С методологической точки зрения для каждого предприятия агропромышленного комплекса важное значение имеют эффективность бизнес-проекта, определение относительной рентабельности или приоритетности используемых критериев, структура проекта и поиск надёжных источников инвестиций. Наряду с этим, эффективное управление инвестиционной деятельностью, которое задействует потенциальную привлекательность инвестиций и ряд стимулирующих факторов для инвесторов, играет ключевую роль. Эти выводы позволяют заключить, что общая цель инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса выражается в двух аспектах: во-первых, в обеспечении эффективности инвестиционной деятельности в целом; во-вторых, в стимулировании заинтересованных сторон — участников инвестиционных отношений.

В диссертации отмечается, что показатель временного фактора занимает важное место среди других показателей оценки эффективности

инвестиций. Учёт или расчёт временного фактора в инвестиционной деятельности позволяет определить максимальный уровень инвестиционных затрат и доходов от инвестиций. Если этот показатель рассчитывается на макроэкономическом уровне, то это свидетельствует о высоком уровне развития экономических отношений в обществе.

Причины проявления этих факторов в агропромышленном комплексе были определены следующим образом:

- наличие динамики технико-экономических показателей предприятий агропромышленного комплекса. Особенно важно учитывать изменения во времени объёма и структуры производимой продукции, нормы расхода сырья, численности персонала, продолжительности производственного цикла, инвентаризационные нормативы и другие показатели. Не менее значимым является учёт временного аспекта при реализации проектов, связанных с вводом новых производственных мощностей, поэтапной модернизацией оборудования либо освоением новых земельных участков. При этом качество динамических показателей играет ключевую роль при формировании обновлённых данных, используемых для расчётов в последующих временных интервалах;

- сезонная специфика сельскохозяйственного производства и реализации продукции, проявляющаяся в колебаниях объёмов сырья, выпуска продукции и спроса в разные периоды года, а также в изменениях уровней запасов и дебиторской задолженности. Особенно остро сезонные колебания ощущаются в начальной фазе освоения новых крупных производственных мощностей;

- нарастающая тенденция физического износа основных производственных фондов, что влечёт за собой снижение их общей эффективности и производительности, а также приводит к росту затрат на их обслуживание, эксплуатацию и проведение ремонтных работ. При составлении производственной и инвестиционной программы, а также определении сроков замены основных технологических средств необходимо учитывать физический износ;

- ценовые колебания и динамика изменения стоимости продукции и товарных запасов представляют собой важный фактор, который необходимо учитывать при информационном сопровождении разработки инвестиционных проектов и при их экономической оценке. Эти колебания могут существенно повлиять на доходность проекта и уровень финансовых рисков.

- изменения во внешней нормативно-экономической среде — такие как изменение налогового законодательства, ставок сборов, акцизов, нормативов минимальной оплаты труда и других регулирующих параметров — напрямую воздействуют на эффективность инвестиционных решений. Поэтому они также включаются в процесс информационного анализа и прогнозирования при планировании проектов.

– несоответствие во времени между производственными циклами и их финансовыми результатами, включая задержки между производством и реализацией продукции, а также между оплатой ресурсов и их фактическим потреблением, создаёт сложность в планировании денежных потоков. Кроме того, расходы и результаты проекта возникают не одномоментно, а распределяются на протяжении всего инвестиционного цикла, что требует применения методов дисконтирования и оценки инвестиционной привлекательности с учётом временного фактора.

Воздействие временного фактора на инвестиционную деятельность проявляется через механизм дисконтирования денежных потоков. При принятии инвестиционных решений важно учитывать такие экономические параметры, как инфляция, уровень риска и альтернативная стоимость капитала. Это объясняется тем, что денежные средства обладают временной ценностью: сумма, имеющаяся в распоряжении сегодня, оценивается выше, чем такая же сумма в будущем, поскольку она может быть инвестирована и принести доход. В этом случае применяется метод сложных процентов, который позволяет определить сумму денег, которая останется на банковском счёте через t лет. [4]

Таким образом, основными показателями, характеризующими эффект проекта за весь период его реализации, являются недисконтированная чистая прибыль (NDI) и чистая приведённая стоимость (NPV, интегральный дисконтированный эффект). Недисконтированная чистая прибыль (NDI) — это накопленная чистая прибыль (реальный денежный остаток, эффект) за весь расчётный период. Основным показателем эффективности проекта является чистая приведённая стоимость (NPV), которая представляет собой накопленную чистую прибыль (реальный денежный остаток, эффект) за весь период расчёта. NPV отражает разницу между доходами и общими затратами проекта с учётом их временных интервалов. При расчёте NPV используются цены, очищенные от инфляции, поэтому влияние инфляции и риска не учитывается напрямую. Ставка дисконтирования отражает максимально возможную реальную доходность альтернативных вариантов и доступность инвестиций для инвестора. Для оценки эффективности проекта необходимо и достаточно, чтобы NPV был положительным; если NPV отрицательный — проект считается неэффективным. Неэффективный проект указывает на возможность более выгодного использования ресурсов. При сравнении альтернативных проектов предпочтение отдаётся проектам с более высоким значением NPV.

Пятое положение, выносимое на защиту, заключается в выявлении ключевых тенденций развития отраслей и предприятий агропромышленного комплекса, обусловленных проведёнными аграрными реформами и институциональными преобразованиями, направленными на совершенствование институциональной среды

инвестиционного сектора АПК. В рамках данного положения проведена оценка направлений эволюции технической и технологической базы агропромышленного производства, а также динамики инвестиций в основные производственные фонды, что позволяет выявить уровень адаптации предприятий к современным экономическим условиям и определить степень их готовности к инновационному обновлению.

Общая картина инвестиционной деятельности и её влияние на развитие сельскохозяйственных отраслей агропромышленного комплекса (АПК) может быть проанализирована с учётом показателей производства основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения. Как показывает информация таблицы 4, отрицательная тенденция в производстве винограда прежде всего связана с техническим износом и биологическим старением существующих виноградников. В настоящее время инвестиции направляются на закладку новых виноградников, что в дальнейшем обеспечит рост производства винограда. Относительно невысокий уровень производства молока на душу населения обусловлен ухудшением структуры стад, снижением относительной массы племенных коров и ростом стоимости кормовых ресурсов. Единственным стабильным направлением является производство яиц, которое за анализируемый период увеличилось более чем в 2,4 раза, что связано с ростом инвестиций и предоставлением льгот в этой сфере, обеспечившим устойчивое развитие промышленного птицеводства в стране.

Таблица 4. - Производство основной сельскохозяйственной продукции на душу населения (кг)

Продукция	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 к 2018, %
Зерно	141,5	152,2	165,0	161,8	175,0	172,3	121,7
Картофель	106,8	107,9	108,7	106,2	109,6	112,4	105,2
Овощи	234,7	236,7	263,5	264,9	272,0	297,2	126,6
Бахчевые	71,1	76,1	80,5	83,5	84,4	99,2	139,5
Фрукты и ягоды	49,6	51,4	49,7	45,3	51,3	65,2	131,4
Виноград	26,8	26,8	25,4	27,3	30,2	18,7	-30,2
Мясо в убойном весе	14,5	14,8	16,0	16,7	17,5	19,6	15,2
Молоко	108,9	108,5	108,5	106,3	106,6	109,8	100,8
Яйца, штук	49,9	78,7	104,5	107,4	121,4	120,2	240,8

Источник: [9, с. 15]

Следует отметить, что в последние годы инвестиции начинают приносить ощутимые результаты: наблюдается постепенный выход отраслей агропромышленного комплекса из состояния нестабильности и формирование положительных структурных изменений в приоритетных направлениях сельскохозяйственного производства. Согласно данным таблицы 5, за период 2018–2023 годов объём валовой продукции сельского хозяйства, приходящийся на один гектар посевной площади, вырос с 117 до 171 тысячи сомони, что соответствует приросту более чем на 45,8 %.

Таблица 5. - Динамика качественных показателей сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах 2023 года, млн сомони).

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 к 2018 , %
Всего (млн сомони)	43 066, 2	46 140, 7	50 225, 7	53 576, 2	57 841, 7	63 028, 4	146, 5
Доля объёма производства сельхозпродукции и лесного хозяйства в ВВП во всех категориях хозяйств (%)	19,8	20,9	22,7	22,4	22,9	24,3	+4,5 п.п.
Объём производства сельхозпродукции и на 100 га с/х угодий (в сопоставимых ценах 2022 года), сомони	117 366	125 584	136 721	146 128	157 654	171 110	145, 8

Источник: Рассчитано по: [9, с. 14]

В анализируемый период доля сельскохозяйственной продукции в ВВП увеличилась с 19,8% до 24,3%, или на 4,5 процентных пункта. Этот рост одновременно способствовал развитию перерабатывающего сектора АПК и увеличению его доли в производстве ВВП. Производительность труда, измеряемая объемом продукции на одного работника, также демонстрирует устойчивую положительную тенденцию. Согласно официальной статистике, этот показатель вырос с 20,3 до 30,6 тысячи

сомони, что составляет увеличение на 150,7%. Средняя номинальная заработная плата в сельскохозяйственном секторе за эти годы увеличилась с 492,13 до 811,73 сомони, то есть более чем в 1,6 раза [10, с. 133]. Несмотря на это, следует отметить, что темпы роста заработной платы превысили темпы роста производительности труда, что противоречит основополагающему экономическому принципу. Согласно этому принципу, устойчивый рост заработной платы возможен только при опережающем росте производительности труда. Несоблюдение этого соотношения может свидетельствовать о дисбалансе в распределении ресурсов и в долгосрочной перспективе снижать конкурентоспособность отрасли.

Таблица 6. - Динамика объёма промышленной продукции, связанной с переработкой сельскохозяйственного сырья, млн сомони.

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 к 2018, %
Всего промышленность, млн сомони	23 894	27 613	30 890	38 829	43 025	46 857	203,3
В том числе:							
Перерабатывающая промышленность	13 520	15 952	19 054	22 313	26 497	28 537	211,1
Из них:							
Производство пищевой продукции, включая напитки и табачные изделия	4 900	5 399	7 089	7 608	10 383	11 621	236,7
Производство текстильной и швейной продукции	2 479	2 636	2 870	4 096	4 720	4 500	180,0
Изделия из кожи и производство обуви	63	71	91	120	137	133	211,1

Источник: Рассчитано по: [10, с. 256]

Развитие сельскохозяйственного производства способствовало увеличению объёмов промышленной продукции, связанной с сырьём сельскохозяйственного сектора. Как показывает информация таблицы 6, в период с 2018 по 2023 годы объём промышленного производства увеличился более чем в два раза. Обрабатывающая промышленность, являющаяся основным производителем добавленной стоимости и определяющая экономическую стратегию страны, выросла с 13,5 до 28,5 млрд сомони, или в 2,3 раза. Важной частью обрабатывающей промышленности являются промышленные предприятия

агропромышленного комплекса, которые работают с сельскохозяйственным сырьём и продукцией. За последние шесть лет они демонстрируют устойчивую тенденцию развития. Например, объём производства пищевой продукции, включая напитки и табак, в 2023 году достиг 11 621 млн сомони, что более чем в 2,36 раза превышает показатель 2018 года. Объём производства текстиля и швейных изделий в этот период вырос с 2 479 до 4 500 млн сомони, или на 80%, а производство изделий из кожи и обуви увеличилось более чем в 2,1 раза.

Анализы показали, что несмотря на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного сектора для производства сельхозпродукции, наличие тракторов на 100 гектаров пашни до сих пор не соответствует установленным нормативам. Эти нормы направлены на сокращение потерь урожая и готовой сельскохозяйственной продукции. Недостаточная механизация и изношенность техники приводят к затягиванию проведения агротехнических работ. В результате возникают значительные потери при уборке урожая и выполнении других важных технологических операций в отрасли. Все эти факторы снижают эффективность производственного процесса и препятствуют достижению устойчивого развития сельского хозяйства.

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию основных фондов и инвестиции в сельском хозяйстве (по действующим ценам, тыс. сомони)

Год ы	Основные фонды, введённые в эксплуатац ию, тыс. сомони	В том числе по производствен ным объектам	Инвестиц ии в основной капитал, тыс. сомони	В том числе по производствен ным объектам
2018	52 257	52 257	23 127	23 127
2019	13 449	13 449	33 208	33 208
2020	11 674	11 674	12 729	12 729
2021	8 414	8 414	15 267	15 267
2022	25 822	25 822	104 518	104 518
2023	93 378	93 378	114 905	114 339
2023 к 2018, %	178,7	178,7	496,8	496,8

Источник: [12, с. 24]

В последние годы в сельскохозяйственном секторе наблюдается тенденция роста объёмов ввода в эксплуатацию основных фондов и инвестиций. Как показывает таблица 7, в период с 2018 по 2023 год объём ввода основных фондов увеличился с 52,2 до 93,3 млн сомони, что составляет рост на 78,7%. Положительной тенденцией является то, что все

эти инвестиции направлены на ввод в эксплуатацию основных фондов производственных объектов. Объём инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 114,9 млн сомони, что почти в 5 раз больше показателя 2018 года. Данные инвестиции также были направлены на производственные объекты. Такая интенсивность инвестиций оказывает положительное влияние на индустриальный обмен между отраслями агропромышленного комплекса и позволяет сделать вывод о значительном укреплении технической и технологической базы сельскохозяйственного производства.

В структуре инвестиций значительную долю занимают собственные средства сельскохозяйственных предприятий, в особенности дехканских хозяйств. Однако для обеспечения инновационного развития, соответствующего требованиям инновационного развития страны, необходимо привлечение различных источников финансирования.

Шестое положение заключается в обосновании важности совершенствования институциональных механизмов управления инвестиционными процессами, связанными с сельскохозяйственными землями. Все виды инвестиций в аграрный сектор экономики напрямую связаны с привлечением и эффективным использованием соответствующих земельных ресурсов. Сельскохозяйственные земли обладают уникальным производственным потенциалом, включающим экономические, природные, экологические и социальные характеристики, которые необходимо учитывать при разработке и реализации инвестиционных проектов.

Что касается организации сделок, связанных с правом пользования земельными участками, мониторинга сельскохозяйственных земель, планирования производства, оценки земельных ресурсов, кредитно-финансовых отношений субъектов земельного права, налогообложения и других аспектов, то социальные, экологические, природные и экономические особенности оказывают как прямое, так и косвенное влияние. Земельные отношения, в которых сосредоточены производственные, социальные и экономические характеристики, оказывают определённое влияние на развитие инвестиционных процессов в сельском хозяйстве и основываются на формировании и развитии институциональной и инфраструктурной системы управления организацией и управлением инвестиционной деятельности в АПК. Сельскохозяйственные земли, будучи главным средством производства в аграрном секторе, рассматриваются как ключевой объект инвестирования и занимают центральное место при планировании и реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Площадь сельскохозяйственных земель и пашен (661,7 тыс. гектаров) в республике в период 2017–2023 годов практически не изменилась, что свидетельствует об увеличении проблемы ограниченности сельскохозяйственных земель в республике. В анализируемом периоде площадь многолетних насаждений,

относящихся к основным фондам инвестиционных ресурсов, увеличилась с 148,2 до 156,9 тысяч гектаров, или на 5,7%. Площадь сенокосов выросла всего на 0,4 тысячи гектаров. В общей площади сельскохозяйственных земель Республики значительную долю занимают пастбища — 76,8% (в 2002 году это составляло 2818,1 тысячи гектаров), что на 20,1 тысячи гектаров больше по сравнению с 2017 годом.

В настоящее время в стране развивается институциональная инфраструктура инвестиционной деятельности и ее управления, которая отражена в Земельном кодексе Республики Таджикистан, Законе Республики Таджикистан «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса» и других нормативных актах. Эти документы создали действенный механизм реализации целевых программ. Например, реализация «Государственной программы освоения новых орошаемых земель и восстановления земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота в Республике Таджикистан на 2012–2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года № 450, предусматривала, что для освоения новых земель с построением всей необходимой инфраструктуры требуется привлечение долгосрочных инвестиций в размере 50–70 тысяч сомони на гектар, а для восстановления выведенных из оборота земель с выполнением комплекса мелиоративных работ затраты составляют 11–20 тысяч сомони на гектар. При этом данные инвестиции осуществлялись за счёт средств государства. В настоящее время продолжается реализация «Государственной программы освоения новых орошаемых земель и восстановления земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота в Республике Таджикистан на 2022–2027 годы», утверждённой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2022 года № 90.

В рамках совершенствования инфраструктурных и институциональных механизмов, направленных на стимулирование инновационных инвестиций и рациональное использование сельскохозяйственных земель в агропромышленном комплексе, выделяется важность внедрения принципов точного земледелия. Этот современный подход базируется на использовании сенсорных технологий для постоянного контроля таких показателей, как состояние почвы, уровень влажности, температура и другие важные параметры, что позволяет повысить эффективность сельскохозяйственного производства. Действительно, в современных условиях инновационные направления развития аграрного предпринимательства базируются на совершенствовании технологий выращивания сельскохозяйственных культур, использовании качественных семян и удобрений высокого класса. В данном направлении стратегическую роль играет использование системы точного инновационного земледелия. Эта система опирается на

применение информационных технологий для принятия эффективных управленческих решений в области производства и инвестиций. В рамках этой системы сельское растениеводство осуществляется с учётом реальных потребностей сельскохозяйственных культур, что способствует получению высокого урожая при минимальных затратах ресурсов (семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, вода и др.). Одним из ключевых элементов точного земледелия является система дифференцированного внесения удобрений. Использование этой системы позволяет сократить затраты на удобрения в среднем на 26–28%. Согласно данным производителя «Агронавигатор», урожайность сельскохозяйственных культур в среднем увеличивается на 15%, а при реализации инновационного инвестиционного проекта средний урожай повышается на 8,2 ц/га. Внедрение указанного оборудования требует инвестиций, однако его экономическая целесообразность высока, а срок окупаемости затрат весьма привлекателен: по нашим расчётам, инвестиции полностью окупаются уже на третий год использования.

Положение седьмое — разработка предложений по порядку определения объёма потребности в инвестициях и совершенствованию институционального и инфраструктурного обеспечения государственной поддержки инвестиционной деятельности в КАС, а также обоснование основных направлений совершенствования структуры, задач и обеспечения институционального и инфраструктурного управления инвестиционной деятельностью в предприятиях агропромышленного комплекса страны и его регионов.

Процесс непрерывного и устойчивого воспроизводства в агропромышленном комплексе (АПК) именно через воспроизводство инвестиционной деятельности ускоряется. В рамках взаимосвязи между экономическим развитием и инвестициями можно наблюдать следующую закономерность: инвестиции выступают катализатором экономических процессов, а их эффективность служит мерилom сбалансированного развития субъектов инвестиционной сферы. В современных условиях наблюдается устойчивый рост большинства предприятий КАС, поэтому соотношение между источниками инвестиций может различаться в зависимости от этапов их экономического развития:

- на стадии активного развития — запуск расширенного воспроизводства на основе инновационных технологий требует значительных по объёму инвестиционных ресурсов (банковских кредитов и государственной поддержки). В этот период соотношение собственного капитала и заемных средств может составлять соответственно 30–40% и 70–60%;
- на стадии или в период слабого развития возможно соотношение собственного капитала и заемных средств на уровне 50% к 50%;

- в условиях неустойчивого экономического развития и кризисного характера, когда стоимость заемных ресурсов возрастает, развитие предприятий КАС ослабевает, поэтому соотношение собственных и заемных ресурсов устанавливается на уровне 70–80% и 30–20% соответственно.

Независимо от циклических этапов развития, рост предприятий невозможен без привлечения капитала из различных источников, особенно долгосрочных и среднесрочных кредитных ресурсов. В связи с этим для устранения влияния неопределённых факторов крайне полезно применять институциональные проектные механизмы. В первую очередь это касается определения необходимости инвестиционных ресурсов и поиска их источников с использованием методологических и методических подходов к финансовому планированию.

Предлагаемая методология финансового планирования была апробирована на сельскохозяйственных предприятиях района Дж. Балхи Хатлонской области. В данном контексте информационное обеспечение финансового планирования имеет первостепенное значение. Для этих целей собираются и используются данные и показатели за длительный период (8–10 лет), которые служат исходной информацией:

- доходы от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг;
- стоимость реализованной продукции;
- наличие основных фондов в начале и конце года;
- индекс потребительских цен;
- индекс цен на аграрную продукцию.

Оценка темпов роста доходов от реализации и первоначальной стоимости проданной продукции в сравнении с показателями базового года должна осуществляться по сопоставимым ценам. Это связано с тем, что такие расчёты устраняют влияние инфляционного фактора и позволяют определить изменения объёма продаж в физических единицах. Как показали исследования, доходы от продаж в течение последних 10 лет (2013–2023 гг.) в сельскохозяйственных предприятиях района Дж. Балхи Хатлонской области в среднем выросли на 3,9%. Индекс темпа роста затрат составил 1,02. На основе данных об основных фондах, их ежегодном приросте и уровне инвестиций, который в сельскохозяйственных предприятиях в среднем составлял 8,8%, мы приняли соответствующие показатели.

С использованием индексов потребительских цен и цен продажи сельскохозяйственной продукции была проведена прогнозная оценка доходов от реализации продукции и стоимости проданной продукции на период до 2023 года. Определение прогнозируемых значений прироста основных фондов выступает в качестве показателя необходимости инвестиций в основные средства сельскохозяйственных предприятий.

Нами потребность в инвестициях была определена на основе двух сценариев развития сельского хозяйства: базового (инерционного) и инновационного. Базовый сценарий отражает текущие темпы роста ключевых показателей производственной деятельности: доходы от реализации продукции, первоначальная стоимость проданной продукции и уровень инвестиций. Инновационный сценарий предполагает ежегодный рост доходов от реализации продукции на 8,5% и уровень инвестиций в размере 15% (см. Таблицу 8).

Таблица 8. - Определение потребности в финансировании инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий Дж. Балхйского района Хатлонской области

Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Доход от продажи продукции (прогноз), млн. сомони:							
Инерционный сценарий	1781,7	1851,2	1923,4	1998,4	2076,3	2157,2	2241,4
Инновационный сценарий	1860,5	2018,7	2190,2	2376,5	2778,5	2797,6	3035,4
Первоначальная стоимость проданной продукции (прогноз), млн. сомони:							
Инерционный сценарий	1282,8	1308,4	1334,6	1361,3	1388,5	1416,3	1444,7
Инновационный сценарий	1320,9	1347,3	1374,2	1401,7	1429,8	1458,4	1487,5
Общая прибыль (прогноз), млн. сомони:							
Инерционный сценарий	498,9	542,8	588,8	637,1	687,8	740,9	796,7
Инновационный сценарий	539,6	671,4	816,0	975,5	1348,7	1339,2	1547,9

Продолжение таблицы 8.

Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Рост основных фондов, млн. сомони:							
Инерционный сценарий	151,4	164,7	179,2	194,9	212,1	230,8	251,1
Годовой прирост, млн. сомони	-	13,1	14,5	15,7	17,2	18,7	20,3
Инновационный сценарий	173,5	199,5	229,4	263,8	303,4	348,9	401,3
Годовой прирост, млн. сомони	-	26	29,9	34,4	39,6	45,5	52,4

Источник: Рассчитано на основании ежегодных отчетов сельскохозяйственных предприятий Дж. Балхского района Хатлонской области за период 2013–2021 гг.

Среднегодовой рост основных фондов в инерционном сценарии составляет около 20 млн сомони. В инновационном сценарии среднегодовой рост основных фондов должен составить около 55 млн сомони. При ежегодном экономическом росте хозяйств на уровне до 4% целесообразно, чтобы 65% общей потребности покрывалось за счет привлечения долгосрочных кредитов, а 35% — за счет собственных источников — прибыли и амортизации.

Хотя такое соотношение собственного и заемного капитала и несет определенные риски, анализируемые хозяйства находятся на стадии активного экономического развития, и это соотношение считается приемлемым. Для организации масштабного расширенного воспроизводства на инновационной основе требуется значительный объем привлеченных ресурсов (банковских кредитов и государственной поддержки). В этом случае соотношение собственного капитала и заемных средств может составлять 30-40% и 70-60% соответственно. Если стоимость заемных ресурсов возрастает, соотношение собственного капитала и заемных средств соответственно снижается до 60-70% и 40-30%.

В диссертации подчёркивается, что реализация стратегических целей в направлении обеспечения продовольственной безопасности страны посредством крупных инвестиций в большей степени зависит от совершенствования структуры, функций, а также институционального и инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью в предприятиях агропромышленного комплекса. (См. рисунок 5.)




Рисунок 5. - Институциональная и инфраструктурная структура управления инвестиционной деятельностью

Источник: составлено автором

Эффективное управление инвестиционной деятельностью в агропромышленном комплексе, как одной из приоритетных сфер реального сектора экономики, во многом определяется степенью развития и эффективностью функционирования инвестиционной инфраструктуры. Под инвестиционной инфраструктурой понимается система организационных форм, методов, источников финансирования и инструментов воздействия, обеспечивающих реализацию процессов воспроизводства, модернизации и расширения производственных мощностей сельскохозяйственных предприятий, а также создание новых объектов агропроизводства.

Инвестиционная инфраструктура может быть представлена как совокупность следующих ключевых структурных элементов:

1. Мотивационный компонент – отвечает за установление связи инвестиционного механизма с внешними социально-экономическими условиями. Его анализ предполагает определение и систематизацию целей, подцелей, интересов и ожиданий, которые формируют мотивацию

потенциальных инвесторов при выборе направлений инвестирования и объектов вложения капитала.

2. Ресурсная база – охватывает разнообразные формы инвестиционных ресурсов, возможные источники их поступления, направления распределения и методы мобилизации, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов.

3. Правовая и методологическая поддержка – формирует институциональные основы регулирования инвестиционной деятельности. Включает в себя систему нормативно-правовых документов, утверждённых законодательными и исполнительными органами, а также методические подходы к планированию, разработке и управлению инвестиционными процессами в отдельных отраслях экономики.

4. Организационный компонент – включает в себя создание и функционирование организационных структур, обеспечивающих координацию, управление и реализацию инвестиционной деятельности с целью достижения стратегических задач и повышения эффективности вложений.

В системе инвестиционных механизмов ключевую роль играет разработка различных проектов, планирование и управление. Эти элементы необходимы для осуществления обоснованных расчётов движения инвестиционных ресурсов, анализа финансовых резервов, а также для оценки эффективности мероприятий, направленных на повышение результативности инвестиционной деятельности.

Таким образом, инфраструктура инвестиционной деятельности представляет собой систему взаимосвязанных компонентов или блоков, состоящую из множества институтов, относящихся к определённым секторам сложной структуры. Она способствует непрерывному движению финансовых ресурсов от владельцев инвестиционного капитала — населения, предприятий и организаций — в нужном направлении.

В агропромышленном комплексе в условиях стремительной индустриализации институты инвестиционно-строительной деятельности, или же инвестиционно-строительный комплекс, становятся всё более активными. Цель совершенствования институциональной и инфраструктурной структуры управления инвестиционной деятельностью в данной сфере направлена на снижение транзакционных издержек в процессе инвестирования. Иными словами, индикатором эффективности институциональной и инфраструктурной структуры инвестиционной деятельности является тенденция к снижению объёма транзакционных издержек.

В диссертации проведён анализ транзакционных издержек инвестиций (проектов), связанных со строительством промышленных теплиц. В действительности в аграрном производстве республики наблюдается тенденция к созданию промышленных теплиц. Следует

отметить, что современные индустриально-инновационные теплицы представляют собой наиболее привлекательные направления инвестирования для интенсивного производства овощной продукции. Теплицы являются одним из самых доходных производств в сельском хозяйстве, поскольку они основаны на принципах интенсивного овощеводства с глубокой автоматизацией процессов выращивания. Тем не менее, выход в данный бизнес требует значительных инвестиций. Ориентировочная стоимость современного тепличного комплекса «с нуля» и «под ключ» для проекта площадью 10 гектаров составляет около 1,5 миллиарда сомони. При эффективном использовании новейших научных знаний эти основные инвестиции окупаются в течение 6–7 лет. Поэтому можно утверждать, что разработка и реализация данного проекта требует высокой квалификации, участия многочисленных агентов, специализированных организаций, квалифицированных кадров и пр. Естественно, это вызывает определённые транзакционные издержки. При анализе транзакционных издержек инвестиционно-строительной деятельности опираются на классификацию, предложенную российским учёным Н.А. Асоулом, выделяющим четыре группы объективной структуры транзакционных издержек в данном виде инвестиционной деятельности: А) исследование или поиск информации; В) договорные отношения; С) обеспечение технологических процессов; D) защита прав собственности. Именно эти группы составляют основные элементы или структуру транзакционных издержек. Определение объёма таких издержек позволяет включить их в бюджет инвестиционного проекта. Кроме того, необходимо проводить сравнительный анализ групп транзакционных издержек по этапам инвестиционно-строительной деятельности, что позволяет выявить наиболее значимые этапы инвестиционного процесса и соответствующие группы издержек: А) Оценка и выбор целей и задач инвестиционного проекта; В) Разработка бизнес-плана; С) Юридическая регистрация; D) Предпроектная подготовка, программирование; E) Строительство объекта; F) Реализация результатов проекта – территориальное зонирование и мониторинг местности; G) Ввод объекта в эксплуатацию.

Среди специалистов было проведено исследование по распределению транзакционных издержек между этапами инвестиционно-строительного цикла при строительстве теплиц в кооперативе Мухсиддини «Н» города Бохтар, занимающих площадь 3,3 гектара. Результаты исследования обобщены в таблице 9, в которой отражено процентное распределение транзакционных издержек по этапам инвестиционно-строительной деятельности, а также по группам транзакционных издержек. Общий объём инвестиций в строительство теплицы составил 3,2 миллиона сомони, из которых транзакционные издержки составили 736 тысяч сомони.

Таблица 9. - Распределение транзакционных издержек по этапам инвестиционно-строительного цикла при создании теплицы

Этапы инвестиционно-строительного цикла	Поиск информации (%)	Договорные отношения (%)	Обеспечение технологических процессов (%)	Защита прав собственности (%)
A	79	21	0	0
B	69	30	0,9	0,1
C	32	29	1	38
D	56	21	8	10
E	19	36	45	0
F	1,0	55	12	32
G	28	54	14	4
Среднее	40,5	35,1	11,5	12,0

Составлено на основе опроса

В рамках инвестиционного проекта строительства промышленной теплицы на определённом этапе инвестиционно-строительного цикла сформировалась исследуемая группа транзакционных издержек. Критерием отбора был уровень объёма транзакционных издержек, который определяет приоритетные группы транзакционных издержек на конкретном этапе. На основании данных таблицы 9 можно сделать вывод о ключевых структурных факторах формирования транзакционных издержек инвестиционно-строительной деятельности, которые характеризуют природу данных издержек. Высокий уровень транзакционных издержек наблюдается на таких этапах инвестиционно-строительной деятельности, как оценка и выбор инвестиционных целей, разработка бизнес-плана и подготовка предпроектной документации. В общем объёме транзакционных издержек наибольшую долю занимает группа «исследования (поиск информации)». По средним данным, более 40% транзакционных издержек инвестиционно-строительной деятельности кооператива «Мухсиддини Н.» г. Бохтар при строительстве теплицы сформированы именно за счёт поиска и обработки информационных ресурсов. Второе место занимает контрактинг (в среднем 35,1%) как процесс коммуникации, который в основном базируется на обмене информационными ресурсами, качество которых определяет уровень транзакционных издержек договорных процедур. По словам председателя кооператива «Мухсиддини Н.» общие затраты кооператива на поиск и получение информации о подрядчиках, заключение договоров и контроль их исполнения почти сопоставимы с величиной контракта, а в некоторых случаях могут полностью «съесть» всю прибыль проекта. Фактически объём затрат на получение и обработку информации, а также издержки, связанные с переговорными процессами в инвестиционно-строительной

деятельности, многими авторами рассматриваются как значительная часть внутренних издержек хозяйствующих субъектов. Таким образом, проблема совершенствования информационного пространства в стране и её регионах может быть решена на базе создания соответствующих институтов или элементов институциональной инфраструктуры инвестиционной деятельности в виде информационно-аналитических центров агропромышленного комплекса. Эти центры способствуют снижению уровня транзакционных издержек инвестиционной деятельности и, таким образом, освобождают определённые ресурсы для увеличения оборотов предприятий АПК и снижения затрат на организацию структур и объектов инвестирования. Следовательно, причиной высокого уровня транзакционных издержек инвестиционной деятельности является наличие нелогичного, несогласованного информационного пространства в агропромышленном комплексе страны и её регионов. Поэтому задача снижения транзакционных издержек теоретически сводится к формированию институциональных и информационных механизмов управления информационным пространством агропромышленного комплекса на всех уровнях экономики, что способствует развитию инвестиционной активности.

Положение восьмое: разработка концептуальных основ современного этапа реформирования системы агропромышленного комплекса и его инвестиционного сектора, в котором основной нормой эффективности реформ являются управленческие отношения инвестиционной деятельности, направленные на интегральную эффективность инвестирования, а также процессы системной эффективности, обусловленные структурой и взаимным воздействием элементов в технологической цепочке.

В диссертации отмечается, что на начальном этапе реформ основной задачей было обновление колхозов и совхозов и создание многочисленных мелких хозяйств с целью преобразования их в рыночные субъекты. Однако разделение бывших крупных колхозов привело к ситуации, когда структура сельскохозяйственных земель, материально-техническая база предприятий агропромышленного комплекса не соответствовали оптимальной специализации, а также наблюдалось увеличение количества мелких хозяйств, неспособных к конкурентоспособному производству по ряду параметров (инвестиции, обеспечение рабочей силой и т.д.). Институциональные преобразования, способствовавшие формированию многоотраслевой экономики (хозяйства, основанные на различных формах собственности: государственной, частной, смешанной, семейной), рассматриваются как сосуществование конкурирующих форм хозяйствования. Следует учитывать и их дополнительную деятельность. В условиях страны они выступают как единая социально-экономическая система. В этой системе важным элементом являются

сельскохозяйственные предприятия, ориентированные преимущественно на рынок. Другим элементом является семейное хозяйство, ориентированное, в основном, на внутреннее потребление. В настоящее время в агропромышленном комплексе страны функционирует множество разнородных (гетерогенных) организаций, преимущественно действующих самостоятельно, при этом имеют место внесистемные связи и регулируются отношения между ними.

Современный этап реформ должен быть направлен на создание условий и среды для формирования крупных комплексных хозяйственных форм, основанных на кластерном подходе, совместно с развитием подрядного хозяйства, предусматривающего долгосрочные договорные отношения между многочисленными производителями и переработчиками, объединяющими производственно-сбытовую цепочку и распределяющими функции между «производителем» и «переработчиком» [1, с. 18]. В рамках интеграционных связей между предприятиями сельскохозяйственного сектора, промышленной переработки сельхозпродукции, а также малыми и семейными хозяйствами происходит развитие производительных сил, взаимодополнение и устранение системных «препятствий». Таким образом, основная задача современных реформ и институциональных преобразований заключается в поиске эффективных форм организации производственно-экономических отношений между различными формами хозяйствующих субъектов.

На начальном этапе реформ наблюдалась тенденция к сокращению государственных предприятий. В первые годы реформ поспешность и отсутствие обоснованной концептуальной базы привели к разрушению государственного сектора в аграрной экономике. Это негативно сказалось не только на уровне производства продукции, но и на финансировании закупок новой техники, внедрении научно-технического прогресса, а также на решении многих социальных проблем развития сельских территорий. Наблюдаемая тенденция в сельскохозяйственном производстве соответствует как этапу нынешнего развития производительных сил общества, так и возрождению государственного сектора с одной стороны, а с другой — реализации производства и других видов деятельности в этой сфере на коммерческой основе. В сельскохозяйственном секторе экономики страны наблюдается тенденция активизации общественных форм хозяйствования, которые в основном основаны на государственной форме собственности. В 2023 году ими было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 6159,8 миллиона сомони, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2018 года и опережает уровень развития других форм хозяйствования. Их доля в общем объеме сельскохозяйственной продукции в период 2018–2023 годов увеличилась с 5,6 до 9,8 процента, или на 4,2 процентных пункта (таблица 10).

Таблица 10. - Динамика и структура валовой продукции сельского хозяйства по формам хозяйствования (в млн сомони, в сопоставимых ценах 2022 года)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 к 2018, %
Всего	43066,2	46140,7	50225,7	53576,2	57841,7	63028,4	146,3
В том числе:							
Государственный сектор	2435,7	3422,9	4508,4	5834,4	6324,8	6159,8	252,8
% от всего	5,6	7,4	8,9	10,9	10,9	9,8	+4,2 п.п.
Личные хозяйства	23652,0	23639,1	25044,1	25823,9	28039,8	30962,4	130,9
% от всего	54,8	51,2	49,8	48,2	48,4	49,0	-5,8
Дехканские хозяйства	16978,5	19078,7	20673,2	21917,9	23477,1	25906,3	153,2
% от всего	39,3	41,2	41,0	40,9	40,5	41,1	+1,8 п.п.

Источник: Рассчитано по данным: [9, с. 16]

В дехканских хозяйствах наблюдается высокий уровень роста объема продукции: в 2023 году они произвели продукции на сумму 25 906,3 млн сомони, что на 53,2 % больше по сравнению с 2018 годом. Их доля также увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1,8 процентных пункта — с 39,3 % до 41,1 %. Дехканские хозяйства продолжают оставаться основными производителями сельскохозяйственной продукции: в 2023 году их доля в общем объеме валовой продукции составила 49,0 %. Путём привлечения частных и семейных инвестиций дехканские хозяйства произвели в 2023 году сельхозпродукции на сумму 30 962,4 млн сомони, что на 30,9 % больше, чем в 2018 году. Государственный сектор и дехканские хозяйства вместе производят всего 50,9 % валовой продукции, а личные подсобные хозяйства — 49,1 %. Такое соотношение свидетельствует о неэффективной структуре аграрной экономики и низком уровне использования потенциала хозяйствующих субъектов как юридических лиц. Инвестиционная, интенсивная и инновационная деятельность может эффективно осуществляться только сравнительно крупными сельхозпредприятиями или интегрированными объединениями, способными аккумулировать инвестиционные ресурсы и рационально их использовать.

Обеспечение развития современной организационно-технологической структуры, основанной на интеграции и кооперации, является важным элементом текущих аграрных реформ. Именно такая форма организации производства способствует трансформации рынка инвестиционных

ресурсов и их капитализации в агропромышленной системе села [17, с. 15]. Основу и условия реализации этого процесса составляют:

- высокий инвестиционный потенциал аграрного сектора, который характеризуется разнообразием (диверсификацией) форм ведения хозяйства и акцентом на привлечение частного капитала как основного источника инвестиций;

- разнообразие участников инвестиционного процесса, функционирующих в рамках институциональной структуры, что обуславливает особенности распределения ролей и функций между государственными органами и частными инвесторами;

- активное развитие финансовых институтов, способствующее сбалансированному формированию предложения и спроса на инвестиционные ресурсы;

- целевая направленность инвестиций, при которой распределение средств между объектами осуществляется на основе экономической целесообразности и показателей инвестиционной привлекательности, с применением организационно-экономических механизмов управления инвестиционной деятельностью.

Как уже было указано ранее, наличие развитой инвестиционной инфраструктуры, в которую входят финансовые институты — такие как банки, страховые компании, лизинговые организации — а также альтернативные формы финансирования, включая кооперативные объединения в сельской местности, играет ключевую роль в стимулировании инвестиционной активности. Такая инфраструктура способствует эффективному функционированию рыночных механизмов привлечения и распределения инвестиционных ресурсов, повышая доступность финансирования и усиливая устойчивость инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе.

В диссертации определены ключевые проблемы, решение которых требует активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе: фрагментированность хозяйств и мелкотоварное производство аграрной продукции; низкая эффективность использования земельных ресурсов; недостаток качественных семян, саженцев и посевных материалов, адаптированных к местным условиям; недостаточное понимание и практическое применение принципов «точного земледелия»; слабое развитие институтов консультационного, информационного и аналитического обслуживания в агропромышленном комплексе; низкий уровень внедрения результатов научных исследований в АПК; недостаточная реализация функций органов местной государственной власти в управлении агропромышленным комплексом; отсутствие должной межотраслевой координации в управлении АПК; низкий уровень информационного обеспечения систем управления агропромышленного производства; слабая инвестиционная привлекательность сельского

хозяйства как центрального звена агропромышленного комплекса; низкая производительность труда на фоне высокого удельного веса занятых в сельском хозяйстве (более 62% всех занятых в экономике страны).

В связи с этим на современном этапе институциональные реформы в аграрной сфере должны быть направлены на формирование и развитие комплексной адаптированной системы, охватывающей социально-экономические, организационно-правовые, организационные, технико-технологические и институционально-идеологические меры, основанные на научно обоснованных концепциях трансформации экономики и адаптации к изменениям в аграрном секторе. На нынешнем этапе развития экономики сельского хозяйства страны основными задачами реформ следует считать повышение уровня капитализации всех ресурсов, используемых в производстве агропромышленного комплекса, а также формирование эффективного собственника, обеспечивающего развитие механизма мотивации труда в сельском хозяйстве. Как было указано выше, конечной целью реформ в условиях ускоренной индустриализации страны является повышение уровня технической и технологической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, способствующее углублению их индустриальной трансформации. Рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции обеспечивается за счет следующих институциональных и инфраструктурных мер:

- создание и внедрение различных форм интеграции в аграрной и сельской экономике;
- обеспечение развития инфраструктуры агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции, организация маркетинговых исследований;
- совершенствование механизмов ценообразования, кредитования, налоговых принципов, страхования, государственной поддержки сельских производителей и других подобных направлений.

Современный этап реформ должен быть направлен на создание условий и среды для формирования комплексных и крупных форм хозяйствования, основанных на кластерном подходе. В рамках интеграционных связей между сельскохозяйственными предприятиями, промышленными перерабатывающими предприятиями сельхозпродукции, а также малыми и семейными хозяйствами осуществляется взаимодействие, способствующее развитию производительных сил, взаимному дополнению и устранению «разрывов» в системе. Поэтому основная задача современных реформ и институциональных преобразований заключается в поиске эффективных форм организации производственно-экономических отношений между различными хозяйствующими субъектами.

Таким образом, современный этап реформ агропромышленной системы ориентирован на формирование интегрированного типа

организаций, направленного на становление и развитие новой организационно-технологической структуры. В связи с этим на новом этапе развития агропромышленной системы страны в стратегии её развития должны быть отражены вопросы организации начальной поддержки сформировавшихся форм интеграции сельскохозяйственного производства, обладающих потенциалом индустриально-инновационного роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе результатов диссертационного исследования сделаны следующие выводы.

А) В теоретической области:

1. Процессы модернизации и развития агропромышленного комплекса напрямую зависят от изменений, происходящих в институциональной структуре сельской экономики. Эффективность функционирования определённых институтов определяется их способностью снижать транзакционные и трансформационные издержки, сокращать уровень неопределённости и рисков, а также формировать устойчивые и предсказуемые модели поведения участников, способствуя налаживанию надёжных взаимосвязей между ними. Основу устойчивого развития агропромышленной экономики должны составлять такие институты, которые основаны на принципах равноправия и взаимовыгодного взаимодействия между всеми участниками процесса, обеспечивая тем самым сбалансированность интересов в долгосрочной перспективе. Однако на практике институциональная среда агропромышленного комплекса нередко оказывается внутренне противоречивой, характеризуется сосуществованием несовместимых элементов, что приводит к усилению нестабильности, росту неопределённости, а в ряде случаев — к стагнации или даже кризису в социально-экономическом развитии сельских территорий. [1-А]

2. В совокупности терминов, которые формируют инвестиционные условия инвестиционной деятельности и раскрывают инвестиционный климат в агропромышленной экономике, инвестиционная привлекательность отрасли и агропромышленных предприятий выступает как ключевое организующее понятие. В широком смысле инвестиционная превликательность охватывает совокупность институтов, особенностей, ресурсов и различных возможностей, формирующих потенциал для привлечения эффективных инвестиций в агропромышленный комплекс. Этот показатель отражает степень заинтересованности инвесторов в отрасли и зависит от комплекса факторов, включая институциональную среду, экономические условия и обеспечение инфраструктуры. При этом в зависимости от временного горизонта и задач анализа, управления или прогнозирования инвестиционная превликательность может

рассматриваться как в текущем состоянии, так и в динамике на перспективу. [21-А], [27-А]

3. Совершенствование (улучшение) институциональной структуры в агропромышленном комплексе (сельское хозяйство и связанная с ним промышленность) имеет большое значение, поскольку сам этот комплекс является очень сложной и взаимосвязанной системой. Он состоит из различных отраслей и подсекторов (например, сельское хозяйство, переработка продукции, транспорт, сбыт и др.), которые тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому до тех пор, пока правила, институты и механизмы регулирования деятельности этих секторов не будут работать эффективно и скоординированно, развитие и эффективность агропромышленного комплекса будут затруднены. Агропромышленный комплекс как организационная система характеризуется совершенством и регулярностью операций, направленных на производство, закупку, переработку, хранение и сбыт пищевой продукции. С учетом отраслевой специфики, использования различных видов ресурсов, а также особенностей их работы, агропромышленный комплекс включает множество специфических элементов и процессов. Учитывая вышесказанное, эффективность экономической системы агропромышленного комплекса зависит от тесной интеграции различных отраслей, взаимного сотрудничества участников, а также концентрации капитала и предприятий в одном регионе.

4. В условиях развития рыночных отношений становится особенно актуальным совершенствование механизма управления инвестиционной деятельностью в условиях роста проблем, связанных с ограниченностью ресурсов в агропромышленном комплексе. Управление представляет собой сложный комплекс экономических и социальных отношений между людьми и одновременно является организационной деятельностью по реализации объективных законов общественного воспроизводства. О реальном существовании управления инвестиционной деятельностью можно говорить лишь тогда, когда объект управления выполняет распоряжения субъекта управления в части организации инвестиций. Для этого субъект управления должен иметь необходимость и способность управлять объектом, а также разрабатывать управленческие решения и быть готовым к их реализации. [24-А]

5. Часть хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса действительно проявляет высокую инвестиционную активность: они сотрудничают с финансово-кредитными учреждениями, страховыми и лизинговыми организациями, привлекают как внутренние, так и внешние инвестиции, что позволяет им получать устойчивую прибыль и продолжать участие в инвестиционных процессах. Однако успех этой сравнительно небольшой группы не отражает общего состояния институциональной инфраструктуры инвестиционной деятельности в секторе. Подавляющее

большинство субъектов АПК либо ограничено в инвестиционных возможностях, либо вовсе не участвует в инвестиционных процессах, что снижает эффективность функционирования всей системы и ограничивает её вклад в развитие сельской экономики. [28-А]

6. Количество убыточных предприятий на протяжении всего периода реформ остаётся очень высоким. В настоящее время примерно половина из них лишена возможности участвовать в инвестиционных процессах из-за увеличения банковских долгов, износа имущества, несоответствия современным рыночным условиям, отсутствия эффективного руководства, недостатка современных сельскохозяйственных технологий и квалифицированных кадров.

7. Существующие институты, направленные на поддержку и развитие инвестиционной деятельности, в целом обеспечивают необходимые условия для вложения средств в агропромышленный комплекс. Однако большинство сельскохозяйственных организаций не в полной мере используют эти возможности. Это является недостатком, во многом обусловленным тем, что в рамках неформальных экономических отношений экономика отдалается и руководители не стремятся внедрять современные методы хозяйствования и сельского хозяйства.

8. Инфраструктура инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе представляет собой систему взаимосвязанных обслуживающих структур, направленных на содействие эффективному решению возникающих задач и проблем в процессе инвестиционной деятельности. Её развитие играет ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования и роста аграрного сектора. [22-А], [25-А]

9. В связи с этим возникает необходимость введения понятия «комплексный инвестиционный проект», который предполагает использование ресурсов Инвестиционного фонда для создания интегрированной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию нескольких взаимосвязанных проектов. Такой подход позволит привлечь разнообразных коммерческих инвесторов и эффективно решать комплексные задачи развития сельскохозяйственной отрасли. На основе этого следует определить необходимый объем средств Инвестиционного фонда для финансирования проектов, ориентированных на всестороннее развитие инфраструктуры аграрного сектора.

10. В многих зарубежных странах (США, Германия, Великобритания) процесс инвестирования осуществляется в соответствии с разработанными стандартами, определёнными правилами для предотвращения нарушений сроков работ, смет расходов, планов и контрактов, показателей эффективности (NPV, IRR, PI), рисков и т.д. Получение желаемых результатов от инвестиционной деятельности зависит от внешних факторов и в определённой степени зависит от институциональной среды. Эта среда

включает совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и других условий, которые способствуют превращению сбережений в эффективные инвестиции и созданию нового капитала. [24-А], [26-А]

Б) в практической области

11. В числе перспективных инвестиционных проектов, которые по предварительным оценкам обладают высокой социальной и экономической эффективностью и хорошо проработаны, выделяются проекты по созданию высокопродуктивных комплексных и многоотраслевых производств, а также по глубокой переработке продукции растениеводства и животноводства. Кроме того, важное значение имеют проекты, объединяющие предприятия в единую инновационную систему, включающую выращивание технических культур и переработку комбикормов с биологическими добавками. Для финансового обеспечения таких проектов рекомендуется устанавливать отраслевые квоты на объекты агропромышленного комплекса.

12. Особенности экономики аграрного сектора требуют создания Регионального фонда управления инвестициями в агропромышленном комплексе. Он должен объединять функции гарантийного агентства и информационно-координационного центра. Основные направления деятельности Регионального фонда управления инвестициями в агропромышленном комплексе должны быть чётко и конкретно определены.

13. Экономический механизм — это совокупность взаимосвязанных подсистем ценообразования, бюджета, кредита, налогообложения, страхования, таможи и тарифов, которые обеспечивают деятельность экономических субъектов в сельском хозяйстве. С учетом современных реалий, более узкое определение понятия — «организационно-экономический механизм развития инвестиционной деятельности в сельскохозяйственной сфере» — представляет собой систему институтов, методов и рычагов влияния на экономические интересы субъектов предпринимательства и инвесторов в сельском хозяйстве с целью формирования взаимовыгодных инвестиционных решений.

14. Многолетний опыт инвестирования в сельское хозяйство, достижения экономистов, изучавших эти проблемы, а также обобщение отечественного опыта позволили нам предложить классификацию особенностей инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Инвестиционная деятельность сельскохозяйственных предприятий в большей степени зависит от роли и положения аграрного сектора экономики в системе агропромышленного комплекса и, прежде всего, связана с особенностями экономических отношений в сельском хозяйстве и других отраслях агропромышленного комплекса. Поэтому, как показывает опыт стран Европейского Союза, цель может противоречить

требованиям получения прибыли. Важной особенностью инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий является их потребность в инвестициях в социальную сферу и инфраструктуру сельского хозяйства, поскольку современная сельскохозяйственная экономика — это не только производственная отрасль, но и образ жизни сельского населения. Следовательно, конкретной целью инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве является социальная защита и обеспечение населения сельских районов, что определяется неразрывной связью сельскохозяйственного производства и образа жизни сельских жителей. [21-М], [25-М]

15. Разработка многофункциональной модели механизма управления инновационной и инвестиционной деятельностью агропромышленного комплекса, основанной на связи сходных этапов инновационных и инвестиционных процессов, должна быть внедрена с целью реализации сбалансированных инвестиций в инновационный проект. На этапе ускоренной индустриализации страны серьезной задачей руководителей предприятий агропромышленного комплекса совместно с учеными и инвесторами является разработка единой системы интегральных целей и стратегии комплексного развития предприятий на основе существующих задач. Эффективным способом решения данной задачи остается глубокая методологическая интеграция инновационных и инвестиционных процессов в рамках единых инновационно-инвестиционных проектов на уровне региональной экономики и промышленных систем различных уровней.

16. При разработке стратегии инвестиции в агропромышленный комплекс следует рассматривать с двух сторон: как экономическую категорию и как процесс перемещения ресурсов в натуральном и денежном выражении. С точки зрения экономической категории, инвестиции представляют собой систему денежных отношений, опосредованных движением стоимости. Иными словами, финансирование агропромышленного комплекса проявляется в регулярном потоке средств, направленных на приобретение и запуск основных и оборотных фондов, с целью получения определённого результата — начиная с момента выделения финансов и заканчивая их возвратом.

17. Потенциал агропромышленного комплекса в основном характеризуется количественными показателями и определяется с учётом ключевых экономических индикаторов, обеспеченности факторами производства (такими как природные ресурсы, рабочая сила, основные фонды и инфраструктура), а также уровнем потребительского спроса и другими важными элементами. Инвестиционный комплекс, рассматриваемый как институт развития, представляет собой совокупность организационных структур, норм, технологий, человеческих ресурсов, методов и механизмов, которые используются для привлечения инвестиций

и реализации соответствующих проектов и программ. Соответственно, инвестиционный комплекс агропромышленного комплекса можно рассматривать как совокупность всех взаимосвязанных вышеуказанных элементов, расположенных и функционирующих в определённой территории. [22-А], [23-А]

18. Оценка инвестиционных комплексов проводится на основе ключевых критериев, которые служат основой для их классификации. Среди таких критериев учитывают: количество и сосредоточенность рабочей силы в комплексе; уровень развития материально-технической базы; оснащённость предприятий современным оборудованием; трудовой потенциал работников комплекса; наличие потоков инвестиций и информации в агропромышленном комплексе; степень развития экономических, социальных и инфраструктурных секторов внутри комплекса; долю комплекса по территории и объёму производства относительно общего инвестиционного комплекса страны; а также уровень экономической устойчивости и надёжности функционирования предприятий комплекса и другие важные показатели.

19. При оценке рисков и угроз, связанных с обновлением агропромышленного комплекса, следует учитывать следующие ключевые факторы: убыточность многих сельскохозяйственных предприятий; низкую рентабельность производства; длительный период возврата инвестиций; финансовую нестабильность хозяйств; слабую мотивацию сотрудников и руководства агропредприятий; недостаточную активность местных органов власти в разработке инвестиционных программ и привлечении государственных и частных инвестиций; сезонность производства; сильную зависимость от природно-климатических условий; нехватку нормативно-правового регулирования в сфере страхования сельскохозяйственного производства; а также проблемы, связанные с земельным законодательством.

20. В условиях реализации направления ускоренной индустриализации страны аграрный сектор является одним из ведущих секторов реального сектора экономики, поэтому особое внимание должно уделяться созданию «государственных дотаций для поддержки сельского хозяйства из республиканского бюджета», которые смягчают негативное воздействие на развитие сельского хозяйства таких макроэкономических факторов, как рост цен на энергетические ресурсы и другие материально-технические средства. Это способствует устранению ограничений в использовании возможностей сельскохозяйственного производства, запуску масштабного воспроизводства, внедрению инновационных проектов и переходу на новые энергосберегающие технологии.

21. В качестве временной меры рекомендуется внедрить нормативное финансирование сельскохозяйственных предприятий. Для повышения эффективности государственной поддержки необходимо ежегодно

оценивать объем ресурсов, изъятых из сельского хозяйства в денежном выражении, и учитывать эти данные в финансово-кредитных механизмах. При разработке программ поддержки аграрного сектора следует опираться на результаты таких расчетов, что способствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Особое внимание уделяется учету привлеченных финансовых средств, позволяющих определить часть убытков, связанных с изъятием финансовых ресурсов из сельского хозяйства при реализации продукции.

22. В настоящее время отсутствуют структуры, которые бы координировали инновационную деятельность и объединяли всех участников инновационного процесса на разных уровнях экономики. В связи с этим предлагается создать модель инновационного фонда технологического развития, который будет включать научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские центры, инновационные предприятия агропромышленного комплекса, консультационные службы и других участников инновационного процесса. Эта модель охватывает полный цикл инновационной технологии — от разработки проектов и их обоснования до практической реализации и внедрения. Формирование такой инфраструктуры и её финансирование может осуществляться за счёт государственной инвестиционной программы, бюджетных средств, а также собственных ресурсов участников инновационных проектов — хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса. Цели создания фонда:

- повысить инвестиционную привлекательность предприятий агропромышленного комплекса (АПК);
- улучшить общий инвестиционный климат в отрасли;
- повысить конкурентоспособность продукции инновационных предприятий АПК;
- улучшить финансовое положение сельскохозяйственных производителей;
- обеспечить рост налоговых поступлений за счёт реализации инновационных проектов.

Основные задачи фонда:

- формировать инновационную и инвестиционную политику в агропромышленном комплексе на разных уровнях управления;
- разрабатывать и поддерживать бизнес-проекты;
- создавать и внедрять новую инновационную продукцию;
- оказывать информационные и консультационные услуги;
- организовывать выставки, ярмарки, семинары и другие мероприятия;
- обеспечивать подготовку и переподготовку кадров для отрасли.

[24-А]

Публикации по теме диссертации

А) Монографии и брошюры:

[1-А]. Бақоев Ш.С. Такмидиҳои механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ: дар мисоли вилояти Хатлон [Матн]: монография / Бақоев Ш.С. – Бохтар, 2021. – 173 с.

[2-А]. Бақоев Ш.С. Муносибатҳои муқотибавии байнибонкӣ [Матн]: васоити таълимӣ / С.Ч. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев, Ш.М. Саидмуродов, Ш.С. Бақоев И.М. Шодиев. – Душанбе, 2017. - 181 с.

[3-А]. Бақоев Ш.С. Бозори қарз ва асъор [Матн]: васоити таълимӣ / Ш.М. Саидмуродов, С.Ч. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев, Ш.С. Бақоев, И. Аҳадов, И.М. Шодиев, Г. Латипова. – Душанбе: “Ирфон”, 2017. - 319 с.

[4-А]. Бақоев Ш.С. Инноватсия дар бонкҳо [Матн]: васоити таълимӣ / С.Ч. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев, Ш.М. Саидмуродов, И.М. Шодиев, Ш.С. Бақоев. – Душанбе: “Ирфон”, 2017. - 294 с.

[5-А]. Бақоев Ш.С. Андоз ва андозбандӣ [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Ш.С. Бақоев, Қ. Фарҳод, Б.С. Шодиев, Т.А. Холов. – Бохтар, 2023. – 192 с.

[6-А]. Бақоев Ш.С. Ташкили назорати гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Р.Қ. Аминов, Ш.С. Бақоев, З.Б. Давлатов, Б.Б. Эмомалӣзода. – Бохтар, 2023. - 314 с.

[7-А]. Бақоев Ш.С. Назорат ва барасмиятдориҳои гумрукии молу воситаҳои нақлиёт [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Р.Қ. Аминов, Ш.С. Бақоев, З.Б. Давлатов, Б.Б. Эмомалӣзода. – Бохтар, 2023. - 315 с.

[8-А]. Бақоев Ш.С. Асосҳои аудит [Матн]: дастури таълимӣ-методӣ / Ш.С. Бақоев. – Бохтар, 2023. - 139 с.

Б) Публикации в журналах и рецензируемых научных изданиях КОА при Президенте Республики Таджикистан

[9-А]. Бақоев Ш.С. Тарақиёти саноати вилояти Хатлон: проблема ва мулоҳизаҳо [Матн] / Ш.С. Бақоев, Н.Т. Садриддинов., Д.О. Муҳаммадҷонзода, Б.Қ. Наимов // Паёми Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ), Қўрғонтеппа, – 2016 – №1/4 (41). – С. 102–106 – ISSN 2663–5534.

[10-А]. Бақоев Ш.С. Асосҳои назарияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар шароити имрӯза [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ). – Қўрғонтеппа, 2017. – №1/4 (49) – С. 336–340. – ISSN 2663–5534.

[11-А]. Бақоев Ш.С. Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷа оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи

Носири Хусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Қурғонтеппа –2018.– №1/2(53) – 192–197. – ISSN 2663–5534.

[12-А]. Бақоев Ш.С. Современное состояние и развитие инвестиционных проектов в Хатлонской области [Текст] / Ш.С. Бақоев // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных и экономических наук. – Душанбе, 2018. №2. – С. 157–161. – ISSN 2413–5151.

[13-А]. Бақоев Ш.С. Сарчашмаҳои асосии таҳия, татбиқ ва рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Душанбе, – 2019. №1. – С. 72–76. – ISSN 2413–5151.

[14-А]. Бақоев Ш.С. Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ (чанбаҳои назариявӣ) [Матн] / Ш.С. Бақоев, Ш.Н. Саидмуродов // Маҷалаи назариявӣ ва илмӣ–истеҳсолӣ. Кишоварз, 2019. – №2 (82). – С. 211–215. – ISSN 2074–5435.

[15-А]. Бақоев Ш.С. Принсипҳо ва методҳои амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ [Матн] / Ш.С. Бақоев, Ш.М. Баротзода, П. С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. –Бохтар, 2020. – №1/1(71). – С. 173–177. – ISSN 2663–5534.

[16-А]. Бақоев Ш.С. Роҳҳои афзалиятноки татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ [Матн] / А. Муҳаммадӣ, Ш.С. Бақоев // Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2020 №1/3(77). – С. 170–173. – ISSN 2663–5534.

[17-А]. Бақоев Ш.С. Механизмҳои паст кардани хавфу хатарҳои хангоми татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Бохтар–2022. – №1/4(104). – С 165–208. – ISSN 2663–5534.

[18-А]. Бақоев Ш.С. Механизми идоракуни ҷаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии обёришаванда [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав”. – №1. – 1–3 (113). Бохтар, 2023. С 162–171. – ISSN 2663–5534.

[19-А]. Бақоев Ш.С. Самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии обёришавандаи вилояти Хатлон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2023. – № 1 – 3 (113). – С. 184–188. – ISSN 2663–5534.

[20-А]. Бақоев Ш.С. Теоретические основы региональных инвестиционных проектов и их принципов [Текст] / Ш.С. Бақоев // Вестник ТНУ. Серия социально–экономических и общественных наук. –Душанбе, 2023. – № 6 – С 195–202. – ISSN 2413–5151.

[21-А]. Бақоев Ш.С. Таъминоти институционалии ҷаъолияти сармоягузорӣ дар бахши аграрии иқтисодиёти Тоҷикистон [Матн] /

Ш.С. Бақоев // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар–2024. – № 1–3 (125). – С. 464–469. – ISSN 2663–5534.

[22-A]. Собирзода Ш.С. Совершенствование структуры, функций и институционального обеспечения управления инвестиционной деятельностью в апк [Текст] / Мирсаидов А.Б., Собирзода Ш.С // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально–экономических и общественных наук, Душанбе, 2024. №9, – С 190 – 201 ISSN 2413–5151.

[23-A]. Собирзода Ш.С. Муносибати институтсионалӣ доир ба таҳқиқи фаъолияти сармоягузорӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, – Душанбе, – 2024. – № 4/1 (54). – С. 275–283. – ISSN 2308–054X.

[24-A]. Собирзода Ш.С. Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар соҳаи комплекси агросаноатӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, – Душанбе, – 2025. – № 1 (56). – С. 386–391. – ISSN 2308–054X.

[25-A]. Собирзода Ш.С. Механизмҳои институтсионалии (ташкилӣ ва иқтисодӣ) идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Молия ва иқтисод, – Душанбе, – 2025. – № 1 (44). – С. 505 – 511. – ISSN 2663–0389.

[26-A]. Собирзода Ш.С. Механизмҳои институтсионалии (ташкилӣ ва иқтисодӣ) идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Молия ва иқтисод, – Душанбе, – 2025. – № 1 (44). – С. 505 – 511. – ISSN 2663–0389.

[27-A]. Собирзода Ш.С. Марҳалаҳои асосӣ ва натиҷаҳои лоиҳаҳои инноватсионӣ ва манбаъҳои маблағгузориҳои онҳо [Матн] / Собирзода Ш.С. // Паёми Донишгоҳи Давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Бохтар. – 2025. – № 1–1 (131). – С. 412–416 – ISSN 2663–5534.

[28-A]. Собирзода Ш.С. Концептуальные основы современного этапа реформирования агропромышленной системы и его инвестиционного сектора / А.Б. Мирсаидов, Ш.С. Собирзода // Экономика Таджикистана. – 2025. - №2. - С. 251 – 268.

В) Статьи в других изданиях:

[29-A]. Бақоев Ш.С. Ҷанбаҳои назариявии ҳавфу хатарҳо [Матн] / Ш.С. Бақоев // Ваҳдати миллии рушди иқтисод. Маҷлаи конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ “Ваҳдати миллии ва рушди босуботи иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон” бахшида ба 21-умин солгарди рӯзи Ваҳдати миллии. Қисми 2 // Донишқадаи иқтисод ва савдои ДДТ Тоҷикистон. – Хучанд, 2018. - С. 120-123.

[30-А]. Бақоев Ш.С. Ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳаи саноатӣ [Матн] / Ш.С. Бақоев // Конференсияи вилоятии илмӣ-назариявӣ бахшида ба рӯзи андозчиён дар мавзӯи “Андоз-сарчашмаи асосии ғанигардонии буҷети давлатии” Ҷумҳурии Тоҷикистон. ДДБ ба номи Носири Хусрав санаи 4-май соли 2021 вилояти Хатлон “Бохтар-2021” – С. 78-82.

[31-А]. Бақоев Ш.С. Андозбандии ташкилотҳо ҳамчун омилҳои пешрафтаи иқтисодиёти кишвар [Матн] / Ш.С. Бақоев // Конференсияи вилоятии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи «Саҳми мақомоти гумрук дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти ҶТ» бахшида ба рӯзи гумрукчиён. 22 январи соли 2021 в Хатлон ҶТ. Бохтар – 2021. – С. 128-134.

[32-А]. Бақоев Ш.С. Нақши андозбандии итеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Конференсияи вилоятии илмӣ-назариявӣ бахшида ба рӯзи андозчиён дар мавзӯи “Андоз-сарчашмаи асосии ғанигардонии буҷети давлатии” Ҷумҳурии Тоҷикистон. ДДБ ба номи Носири Хусрав санаи 4-май соли 2021 вилояти Хатлон “Бохтар-2021”. – С. 213-217.

[33-А]. Бақоев Ш.С. Тенденции использования природных ресурсов региона при развитии инвестиционных проектов [Матн] / Ш.С. Бақоев // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Роҳҳои тақмилдиҳии механизмҳои идоракунии фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон”. Леваконт – 2023. – С. 41-45.

[34-А]. Бақоев Ш.С. Хусусиятҳои фаъолияти инноватсионии инвестисионӣ дар кишоварзии обёришаванда [Матн] / Ш.С. Бақоев // Международный исследовательский центр «Endless Light in Science» Республика Казахстан, 010000, г.Алматы, улица Сатпаева 16а Исх.№469 От:26.06.2023. – С. 154-161.

[35-А]. Бақоев Ш.С. Самаранокии тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузори дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.С. Бақоев // Маводи конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ – назариявӣ дар мавзӯи «механизми идоракунии молиявӣ дар соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 26 – 27 апрели соли 2024, ш. Бохтар. – С. 346-350.

[36-А]. Бақоев Ш.С. Тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузори дар давлатҳои хориҷи [Матн] / Ш.С. Бақоев // Маводи конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ – назариявӣ дар мавзӯи «механизми идоракунии молиявӣ дар соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 26 – 27 апрели соли 2024, ш. Бохтар. – С. 356-360.

[37-А]. Собирзода Ш.С. Амали намудани таҳия ва коркарди лоиҳаҳои сармоягузори дар минтақа [Матн] / Ш.С. Собирзода // Маводи конференсияи илмӣ- назариявии Ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи

“Нақши мақомоти гумрук дар таъмини амният ва рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” 2025. – С. 111-116.

[38-А]. Собирзода Ш.С. Тадқиқоти таҳияи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ [Матн] / Ш.С. Собирзода // Маводи конференсияи илмӣ- назариявӣ Ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Нақши мақомоти гумрук дар таъмини амният ва рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” 2025. – С. 117-122.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

1. Барномаи рушди низомии агроозукаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2023, таҳти № 54 қабул шудааст. – Душанбе, 2023. – 22 с.

2. Закона Республики Таджикистан «Об инвестициях» Принят Постановлением МН МОРТ от 10 февраля 2016 года, № 357 Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 3 марта 2016 года, № 196. – Душанбе, 2016. – 12 с.

II. Захираҳои электронӣ:

3. Институциональная инфраструктура: сущность и содержание. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studwood.net/1554049/-ekonomika/institutsionalnaya_infrastruktura_suschnost_i_soderzhani. – Дата обращения: 23.12.2024

4. Тимченко Т.Н. Различные аспекты влияния фактора времени Издательство «Инфра-М», издательство «РИОР», 2006. - – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cfin.ru/finanalysis/invest-/investment_timing.shtml. – Дата обращения: 15.08.2024

5. Теория экономических механизмов – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://instituteones.com/theories/259.-2007---1.html/>. – Дата обращения 12.02.2024.

III. Монография, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ:

6. Аузан, А. А. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учебник / А. А. Аузан. – М.: ИНФА-М, 2017. – 416 с.

7. Курбонов С.Н. Иностранные инвестиции как основной фактор развития экономической инфраструктуры Таджикистана. Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность / С.Н. Курбонов. - СПб.: Изд-во «СЗАГС», 2007. - С.48.

8. Маҷмӯаи оморӣ. Кишовразӣ / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2023. – 350 с.
9. Маҷмӯаи оморӣ. Кишовразӣ / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2024. – С. 14
10. Маҷмӯаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2024. – 429 с.
11. Маҷмӯаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2023. – С. 281
12. Маҷмӯаи оморӣ. Сохтмон / Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2024. - С 24.

IV.Мақола ва маърузаҳо:

13. Бакитжанов А. Инвеститсионная привлекательность региона: методические подходы и оценка / А. Бакитжанов, С. Филин // Инвестиции в России. - 2001. - №5. – С. 45-53.
14. Гордеев А.В. Развивать потребительскую кооперацию и сбыт продукции малыми формами агробизнеса / А.В. Гордеев // Экономика сельского хозяйства России. - 2008. - №2. - С. 13-20.
15. Измалков С. Теория экономических механизмов / С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич // Вопросы экономики. - 2008. - №1. - С. 4–26.
16. Маслова В.В. Развитие сельского хозяйства России в условиях импортозамещения / В.В. Маслова, В.С. Чекалин, М.В. Авдеев // Вестник РАН. - 2019. - № 10. - С. 1024 - 1032.
17. Мирсаидов А.Б. Индустриальная трансформация и современные тенденции развития производительных сил в аграрном секторе экономики Таджикистана / А.Б. Мирсаидов // Экономика Таджикистан. – 2021. - №3. – С. 15-21.
18. Мирсаидов А.Б. Развитие институциональной структуры Экономики Республики Таджикистан / А.Б. Мирсаидов // Экономика Таджикистан. – 2016. - № 2-3. - С. 46-59.
19. Мирсаидов А.Б. Роль инновационного инвестирования в индустриальное развитие регионов страны / А.Б. Мирсаидов, М. Тохирзода // Экономика Таджикистан. – 2019. - № 3. - С. 51-56.
20. Норалиев Н.Х. Точное земледелие в тсифровом сельском хозяйстве / Н.Х. Норалиев, Ф.Э. Юсупова, А.Н. Кувандилов // Вестник науки и образования. - 2020. - № 23-3 (101). - С. 14-17.
21. Нуруллоев З.Х. Инвестиционные проекты как объект учета управленческого труда З.Х. Нуруллоев // Финансы и учет. - 2003. - № 3. – С. 12-21.
22. Раҳимов Р.К. Таносуби аслии пулӣ дар миёни бахшҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Р.К. Раҳимов, Я.П. Довгялло, Б.М. Шарипов // Паёми Донишгоҳи (славянӣ) Тоҷикистону Руссия. - 2015. - №3(49). - С. 75-86.

23. Саидмуродов Л.Х. Долгосрочное видение развития Республики Таджикистан / Л.Х. Саидмуродов // Таджикистан и современный мир. Нашри махсус бахшида ба Симпозиуми байналмилалӣ «Таджикистан – 2030: на пути устойчивого человеческого развития». - 2015. - №6 (49). - С.20-25.

24. Файзуллоев Т.Т. Сущность инвестиционных проектов и их классификация / Т.Т. Файзуллоев, Дж.Х. Тагоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – 2013. - № 2/5(132). - С. 289-294.

25. Ҳисоботи Ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонии н.Кӯшонӣ ни вилояти Хатлон, соли 2023.

26. Ҳисоботи солонаи корхонаҳои кишоварзии ноҳияи Ҷ. Балхӣ ни вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2013-2021.

27. Maslova V., Chekalin V., Avdeev M. Agricultural Development in Russia in Conditions of Import Substitution // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2019. № 5. P. 478–485 [Таъмини рушд дар соҳаи кишоварзӣ дар Русия дар шароити ивазкунии воридот].

АННОТАТСИЯ

ба автореферати диссертатсияи Собирзода Шодмон Сулаймонҷон дар мавзуи: «Таъминоти институтсионалӣ ва инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ» (назария, методология ва амалия) барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси: 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунии тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 - Ташқил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо).

Дар кори диссертатсионӣ қайд гардидааст, ки рушди устувори баҳши аграрӣ бевосита ба истифодаи самаранокии иқтисодии иҷтимоӣ ва иқтисодии он вобастагӣ дорад. Ин на танҳо навосии инфрасохтори истеҳсоли ва иҷтимоии минтақаҳои деҳотро дар назар дорад, балки тақсими оқилонаи захираҳои молиявӣ ва моддиро низ талаб мекунад. Дар ин раванд тақмили механизмҳои идоракунии сармоягузорӣ нақши муҳим мебозад, ки махсусан дар марҳилаи имрӯзаи рушди кишвар аҳамияти зиёд пайдо мекунад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи таҳқиқот, дараҷаи коркарди мавзӯӣ инъикос ёфта, ҳадаф, вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот пешниҳод карда шудааст. Асосҳои методологӣ ва назариявии равишҳои концептуалӣ асоснок карда шуда, заминаи меъёрӣ ва иттилоотӣ, натиҷаҳои илмӣ ва муқаррароти асосии барои ҳимоя коркардшуда пешниҳод гардида шудаанд.

Фарзияи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки дар шароити рушди механизмҳои бозории фаъолияти сармоягузорӣ, афзудани шумораи трансаксияҳо (амалиётҳо) дар системаи муносибатҳои иштирокдорони раванди сармоягузорӣ ва бинобар он ташаккули рушд ёфтани баҳши трансаксионии иқтисодиёти комплекси агросаноатии сатҳи гуногун, нақш ва аҳамияти таъминоти институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ меафзояд.

Дар робита ба ин, тақмили илман асоснокёфтаи таъминоти институтсионаливу инфрасохтори идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ на танҳо интиҳоби лоиҳаҳои босамарро дар самтҳои афзалиятноки КАС, балки пайвасти бо паст шудани ҳароҷоти трансаксионӣ вобаста ба таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба фароҳам омадани муҳити солими сармоягузорӣ, боло рафтани сатҳи ҳавасмандии сармоягузoron дар соҳа ва самаранокии фаъолияти сармоягузори мусоидат менамояд.

Айни замон дар мамлакат инфрасохтори институтсионалии фаъолияти сармоягузорӣ ва идоракунии он вобаста ба истифодаи заминҳои кишоварзӣ ҳамчун объекти сармоягузорӣ рушд ёфтааст, ки онҳо дар Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ” ва ғ. инъикос ёфтанду механизми амалии онро татбиқи барномаҳои мақсаднок ташқил додааст.

Калидвожаҳо: сармоягузорӣ, сармоягузориҳои дохили ва хориҷи, фаъолияти сармоягузорӣ, комплекси агросаноати, аграрӣ, инфрасохтор, институтсионалӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, механизмҳои идоракунии сармоягузорӣ, кишоварзӣ, инноватсионӣ, амнияти иқтисодӣ, самаранокӣ, замин истифодабарии айвонӣ.

АННОТАЦИЯ

на автореферат диссертации Собирзода Шодмон Сулаймонджона на тему: «Институциональное и инфраструктурное обеспечение управления инвестиционной деятельностью в АПК (теория, методология и практика)» на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.06 - Экономика и управление по сферам деятельности (08.00.06.04 - Организация и управление предприятиями, системами и комплексами).

В диссертационной работе отмечается, что устойчивое развитие аграрного сектора напрямую зависит от эффективного использования его социально-экономического потенциала. Это предполагает не только модернизацию производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий, но и требует рационального распределения финансовых и материальных ресурсов. В этом процессе важную роль играет совершенствование механизмов управления инвестициями, что особенно актуально на современном этапе развития страны.

Во введении отражены актуальность темы исследования, уровень её разработанности, представлены цель, задачи, объект и предмет исследования. Обоснованы методологические и теоретические основы концептуальных подходов, нормативно-информационная база, представлены научные результаты и основные положения, выносимые на защиту.

Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что в условиях развития рыночных механизмов инвестиционной деятельности, увеличения количества транзакций (операций) в системе отношений участников инвестиционного процесса, а следовательно, формирования и развития транзакционного сектора экономики АПК различных уровней, возрастают роль и значение институционального и инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью.

В этой связи научно обоснованное совершенствование институционального и инфраструктурного обеспечения управления инвестиционной деятельностью не только способствует отбору эффективных проектов по приоритетным направлениям Государственного инвестиционного плана, но и способствует созданию здорового инвестиционного климата, повышению уровня интереса инвесторов к отрасли и эффективности инвестиционной деятельности за счет последовательного снижения транзакционных издержек, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов.

В настоящее время в стране сформирована институциональная инфраструктура инвестиционной деятельности и ее управления, связанная с использованием земель сельскохозяйственного назначения в качестве объекта инвестирования, что отражено в Земельном кодексе Республики Таджикистан, Законе Республики Таджикистан «О государственной поддержке агропромышленного комплекса» и др., а ее практическим механизмом является реализация целевых программ.

Ключевые слова: инвестиции, отечественные и иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, промышленный комплекс, аграрный, инфраструктура, институциональный, инвестиционные проекты, механизмы управления инвестициями, сельское хозяйство, инновации, экономическая безопасность, эффективность, использование пахотных земель.

ANNOTATION

on the abstract of the dissertation of Sobirzoda Shodmon Sulaimondzhon on the topic: "Institutional and infrastructural support for investment management in the agro-industrial complex (theory, methodology and practice)" for the degree of Doctor of Economics in the specialty: 08.00.06 - Economics and management by areas of activity (08.00.06.04 - Organization and management of enterprises, systems and complexes).

The dissertation notes that sustainable development of the agricultural sector directly depends on the effective use of its socio-economic potential. This involves not only the modernization of the production and social infrastructure of rural areas, but also requires rational distribution of financial and material resources. In this process, an important role is played by improving investment management mechanisms, which is especially relevant at the current stage of the country's development.

The introduction reflects the relevance of the research topic, the level of its development, presents the goal, objectives, object and subject of the research. The methodological and theoretical foundations of conceptual approaches, the normative and information base are substantiated, scientific results and the main provisions submitted for defense are presented.

The hypothesis of the dissertation research is that in the conditions of development of market mechanisms of investment activity, increase in the number of transactions (operations) in the system of relations of participants in the investment process, and consequently, the formation and development of the transaction sector of the economy of the agro-industrial complex at various levels, the role and importance of institutional and infrastructural support for the management of investment activity increase.

In this regard, scientifically based improvement of institutional and infrastructural support for investment management not only facilitates the selection of effective projects in the priority areas of the State Investment Plan, but also contributes to the creation of a healthy investment climate, an increase in the level of investor interest in the industry and the effectiveness of investment activities through a consistent reduction in transaction costs associated with the development and implementation of investment projects.

Currently, the country has formed an institutional infrastructure for investment activities and their management related to the use of agricultural land as an investment object, which is reflected in the Land Code of the Republic of Tajikistan, the Law of the Republic of Tajikistan "On State Support for the Agro-Industrial Complex", etc., and its practical mechanism is the implementation of target programs.

Key words: investments, domestic and foreign investments, investment activity, industrial complex, agricultural, infrastructure, institutional, investment projects, investment management mechanisms, agriculture, innovation, economic security, efficiency, use of arable land.